

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ЧУМХУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наширии илмию таҳлили
2023, № 3 (63)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно–аналитическое издание
2023, № 3 (63)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2023, № 3 (63)

Душанбе – 2023

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик
ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)
П–14

Паёмномаи фарҳанг: нашрияи илмию таҳлилии Пажӯҳишгоҳи илмӣ- тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот / сармухаррир А. Аминов; мухаррири масъул М. Муродӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2023. – № 3 (63). – 128 с.

Муассиси мачалла:

Пажӯҳишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти
Ҷумҳурии Тоҷикистон

САРМУҲАРРИР:

Аминов Абдулфаттоҳ

номзади илми филология, директори
ПИТФИ

Ҷӯраев Мирзоалий

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР:

номзади илми филология, муовини
директори ПИТФИ оид ба илм

Муродӣ Мурод

МУҲАРРИРИ МАСЪУЛ:
доктори илми филология, профессори ДМТ

Рахимӣ Дилшод

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

номзади илми филология, мудири Маркази
мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ
доктори илмҳои санъатшиносӣ,
профессори кафедраи таъриҳ ва назарияи
музикӣ ДДФСТ ба номи М. Турсунзода
доктори илмҳои таъриҳ, сарҳодими
Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва
мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши
АМИТ

Ҷӯмасов Фирӯз

доктори илмҳои таъриҳ, профессори
кафедраи санъатшиносии Доњишкадаи
давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн
номзади илмҳои санъатшиносӣ, директори
Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба
номи А. Ҷӯраев

Камолов Ҳамзахон

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ходими
пешбари шӯъбаи фаъолияти китобдории
ПИТФИ

Иброҳимзода Муродалий

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст. Дар як сол 4 шумора нашр мешавад.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №274/МЧ-97 аз 29 декабря соли 2022 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла ба Феҳристи мачаллаҳои (нашрияҳои) илмии тақризшаванди Комиссияи олии
аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.11.2020, №222 ворид
гардидааст.

Нишонӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17 (ошёнаи 2).
Сомонаи пажӯҳишгоҳ: www.pitfi.tj; сомонаи мачалла: www.farhangnoma.tj; e-mail:
f_payom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84. Индекси обуна: 77728.

Мачалла мувофиқи шартномаи литеизионии №532-09/2013 аз 12 сентябри соли 2013
дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар
системаи индексацонии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дараҷаи илмии мавод, саҳехии арқом, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст. Нуктаи
назари муаллифон метавонад бо назари идораи мачалла мувоғиқ набошад. Бознашри мавод
танҳо бо ризоияти хаттии идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонаи расмии мачалла ҷойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж

ББК – 71.0+71.4 (2 тадж)+63.3 (2 тадж)+85.313 (2 тадж)+78.34 (2 тадж)

В–38

Вестник культуры: научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / гл. редактор А. Аминов; ответственный редактор М. Муроди. – Душанбе: Аржанг, 2023. – № 3 (63). – 128 с.

Учредитель журнала:

Научно-исследовательский институт культуры и информации
Республики Таджикистан

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Аминов Абдулфаттох

кандидат филологических наук, директор
НИИКИ

Джураев Мирзоали

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА:**

кандидат филологических наук,
заместитель директора НИИКИ по науке

Муроди Мурод

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

доктор филологических наук, профессор
ТНУ.

Рахими Дилшод

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

кандидат филологических наук,
заведующий Центра культурного
наследия таджиков НИИКИ

Камолов Хамзахон

доктор искусствоведения, профессор
кафедры истории и теории музыки ТГИКИ
имени М. Турсунзаде

Иброхимзода Муродали

доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института истории, археологии и
этнографии им. Ахмада Дониша НАНТ

Рахимзода Кароматулло

доктор исторических наук, профессор
кафедры искусствоведения Таджикского
государственного института изобра-

зительного искусства и дизайна

Комилзода Шариф

кандидат искусствоведения, директор
Государственной филармонии
Таджикистана им. А. Джураева

кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела
библиотечное дело НИИ культуры
и информации

Журнал основан в 2000 г. Выходит 4 раз в год.

Журнал снова зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №274/Ж-97 от 22 декабря 2022 г.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов (изданий) рекомендованных ВАК Республики Таджикистан от 3.11.2020, №222.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж). Сайт института: www.pitfi.tj; Сайт журнала www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com; Тел.: (+992 37) 233-58-84; Индекс подписки: 77728.

Журнал, на основе лицензионного договора №532-09/2013 от 12 сентября 2013 года, включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за содержание материалов. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Полное или частичное воспроизведение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции.

Полнотекстовые версии опубликованных материалов размещаются на официальном сайте журнала.

UDC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj
LBC – 71.0+71.4 (2 Taj)+63.3 (2 Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2 Taj)
C H-11

Herald of Culture: scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / editor in Chief A.Aminov Responsible Editor M. Murodi. – Dushanbe: Arzhang, 2023. – № 3 (63). – 128 p.

HERALD OF CULTURE

Founder of the journal

Research Institute of Culture and Information (RICI)
of the Republic of Tajikistan

EDITOR IN CHIEF :

Aminov Abdulfattoh

Candidate of philological sciences,
Director of the RICI

Juraev Mirzoali

DEPUTY EDITOR:

Murodi Murod

Candidate of philological sciences,
Deputy of the RICI

Rahimi Dilshod

RESPONSIBLE EDITOR:

Ulmasov Firuz

Doctor of philological sciences,
Professor of the TNU

Kamolov Hamzakhon

EDITORIAL BOARD:

Ibrohimzoda Murodali

Candidate of philological sciences,
Head of the Center for Cultural Heritage of Tajiks
of the RICI

Rahimzoda Karomatullo

Doctor of art sciences, Professor of the Department
of history and theory of the TSICA named after
M. Tursunzoda

Komilzoda Sharif

Doctor of historical sciences, Main scientific fellow
of the Ahmad Donish Institute of history,
archeology and ethnography, NAST

Doctor of historical sciences, Professor of the
department of Art Studies, Tajik State Institute of
Fine Arts and Design

Candidate of art sciences, Director of the State
Philharmony of Tajikistan named after A. Juraev
Candidate pedagogical sciences, Docent, Leading
researcher at the Department of Library issues of
the RICI

The journal established in 2000. Issued 4 times a year.

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №274/jr in December 22, 2022.

The journal is included in the List of peer-reviewed scientific journals (publications) recommended by the Higher Attestation Commission of the Republic of Tajikistan from 3.11.2020, No. 222.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue, 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-58-84;
Website of organization: www.pitfi.tj; Website of the journal: www.farhangnoma.tj; e-mail: f_payom@gmail.com; Subscription index: 77728.

The journal was included under License contract №532–09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata.

The authors are responsible for the content of the materials. The authors' point of view may not coincide with the opinion of the editorial Board. Full or partial reproduction of materials published in the journal is allowed only with the written permission of the editorial Board.

The full text versions of the published materials are available in the journal's official website.

ТДУ: 37тоҷик+39тоҷик+9тоҷик+008+8тоҷик.ф

Холмуродов Зафар

БОЗТОБИ ЧАШМАҲОИ МУҚАДДАС ДАР РИВОЯТҲОИ МАРДУМӢ

Имрӯзҳо мушкилоти норасои об ва тағйирёбии иқтим проблемаи глобали буда, ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиши овардааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тайи ду даҳсола инҷониб ташаббусҳои ҷаҳониро дар самти ҳифзи об пешниҳод ва татбиқ карда истодааст, ки эътибору эътирофи давлати моро боз ҳам баландтар мебардорад.

Табиати зебои қишивари мо, ҷашмаву дарёҳо, кӯҳҳо, чаманзору боғҳо ва ёдгориҳои таърихио фарҳангии он аз даврони қадим таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб карда, онҳо дар осори бадеии ҳаттию шифоҳӣ ва навъҳои санъату ҳунар инъикоси бадеӣ ёфтаанд.

Дар мақола бештар ривоятҳои мардумии марбут ба ҷашмаҳои муқаддас мавриди пажуҳии қарор гирифтаанд. Маълум аст, ки асоси пайдоииши қӯлу дарёҳоро ба ҷашмаҳо нисбат медиҳанд. Ҕашмаҳо дар натиҷаи барфу боронҳое ба вуҷуд меоянӣ, ки дар кӯҳҳо захира шуда, ба тиражҳо мубаддал мегарданد ва бо гарм шудани ҳарорати ҳаво об шуда, аз нармиҳо ва суроҳиҳои байни сангҳо баромада, ҷорӣ мешаванд.

Дар Тоҷикистон шумораи ҷашмаҳо хеле зиёданд. Ба гайр аз ҷашмаҳои муқаррарӣ боз ҷашмаҳои шифобаҳие вуҷуд доранд, ки миёни мардум муқаддас шуморида мешаванд. Мардуми тоҷик дар атрофи ҳамин гуна ҷашмаҳо нақлу ривоятҳо эҷод карда, мақоми онҳоро боз ҳам бузургтар тасвири менамоянд.

Таҳлилҳо ниишон доданд, ки мардуми авом дар бораи ҳар як объекти табииӣ ва ҳусусиятҳои он нақлу ривоятҳо эҷод мекунанд. Ҳусусиятҳои шифобаҳии оби ҷашмаҳо низ боиси тақаддус ва эҳтироми умум гашта, пайдоииши онҳоро мардум ба шахсиятҳои афсонавию динӣ ва асотирий работ медиҳанд.

Калидвожаҳо: фолклори тоҷик, ривоят, мотив, ҳазрати Алӣ, ҷашма, обҳои шифобаҳии, муқаддас, нақл, бовару эътиқод, зиёратгоҳ, сайёҳӣ, табиат, маъдан.

Асоси пайдоииши қӯлу дарёҳоро ба ҷашмаҳо мансуб медонанд. Тибқи қоидаҳои табиат ҷашма ҳама захираҳои барфу боронҳоест, ки дар зери замин, махсусан дар доманакӯҳҳо ҷамъ шуда, аз мавзесъҳои муайяни нарми замин ва ё суроҳии байни сангҳо роҳ ёфта, ба берун ҷорӣ мешаванд. Тоҷикистон аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ, минтақаи кӯҳӣ ва дар Осиёи Марказӣ аз ҷиҳати қӯлу дарёҳо дар ҷойи аввал қарор дорад.

Дар радифи ҷашмаҳои муқаррарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашмаҳои шифобаҳши дорои маъданҳои гуногун, ҷашмаҳои табиатан оби гармдошта бисёранд. Ҳанӯз садсолаҳо пеш гузаштагони мо вобаста бо таҷрибаҳояшон дар доираи бовару эътиқод оид ба ҷунин навъи ҷашмаҳо нақлу ривоятҳои аҷибе оғаридаанд. Ҕунин ривоятҳо бо мурури

замон аз насл ба насл интиқол ёфта, хусусияти чашмаҳои мазкурро аз шакли оддӣ то ба дараҷаи муқаддас расонидааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳатто баъзе аз чашмаҳо ба зиёратгоҳу оғстонҳо мубаддал гардидаанд. Бинобар ин тасмим гирифтем, ки дар ин мақола оид ба ҷанбаҳои фарҳангии бархе аз чашмаҳои муқаддаси Тоҷикистон дар такя ба сарчашмаҳои таърихию мардумшиносӣ ва нақлу ривоятҳои мардумӣ назари хешро баён намоем.

Чи тавре ки иттилоъ дорем, дар Тоҷикистон миқдори чашмаҳо бениҳоят зиёданд ва онҳоро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: чашмаҳои муқаррарӣ, ки оби ширини истеъмолӣ дошта, қисман ба кӯлу дарёҳо мерезанд ва чашмаҳои муқаддасу шифобахш.

Оби чашмаҳои муқаррариро дар илми гидрология обҳои артезианий низ мегӯянд: “Обҳои артезианий он обҳои зеризаминий мебошад, ки миёни қабатҳои обногузари хок (гил) дар ҷуқуриҳои гуногун захира мешаванд. Азбаски қабатҳои обногузар обҳои артезианиро боло баромадан намемонанд, онҳо ҳамеша таҳти фишор қарор доранд. Ин аст, ки дар вақти кофтани ҷоҳҳо зуд боло мебароянд. Дар он ҷойҳое, ки фишор аз ҳад зиёд аст, ҳатто фаввора низ мезанад” [6, с.23].

Шумораи чунин чашмаҳо дар Тоҷикистон аз ҳазор беш буда, миёни мардум ба таври хеле вasseъ истифода мешаванд. Ҷоҳҳои артезианий аслан, дар ҳамвориҳо ва баҳусус канори дарёҳо ҷойгир буда, обе, ки аз он берун меояд, соғу ширин аст.

Имрӯзҳо дар Тоҷикистон зиёда аз 150 чашмаи шифобахш мавҷуд аст. Дар назди аксари чашмаҳо осоишгоҳу марказҳои табобатӣ таъсис додаанд, ки эҳтиёҷмандону беморон аз оби онҳо баҳра мебардоранд. Маъмултарин чашмаҳои шифобахш дар қишвар Ҳоҷа Оби Гарм, Оби Гарм, Ҳавотоғ, Шоҳамбарӣ, Гармчашма, Авҷ, Чилучорчашма, Андароб, Гармова, Чашмаи Авҷ ва амсоли инҳо мебошанд, ки ҳар сол эҳтиёҷмандон барои табобат ба ин мавзеъҳо мераванд. Таркиби оби ин чашмаҳо дорои маъданҳои гуногун буда, барои бемориҳои муҳталиф шифобахш мебошанд. Мардуми омма аз обҳои ин навъи чашмаҳо шифо ёфта, ба нақлу ривоятҳои дар атрофи онҳо бофташуда эътиқод пайдо мекунанд ва то як андоза чашмаҳоро муқаддас низ мешуморанд.

Воқеан об дар фарҳанги мардуми тоҷик мавқеи бениҳоят қалон дошта, гиромидошти он дар қатори муқаддасоти иҷтимоӣ ва динӣ ҷой дорад. Дар бораи об ва пайдоиши чашмаҳо нақлу ривоятҳо хеле зиёданд, маҳсусан дар бораи чашмаҳое, ки аз ҷониби мардум муқаддас шуморида мешаванду мавриди арҷгузорӣ қарор доранд. Қобили тазаккур аст, ки аксари чунин чашмаҳо ба зиёратгоҳу мазорҳо табдил ёфтаанд. Таҳлилҳо собит намуданд, ки омили ба мавзеъҳои муқаддас табдил ёфтани чашмаву рудҳо бовару эътиқод мебошад, ки дар атрофи онҳо нақлу ривоятҳо ба вучуд омадаанд. Одатан чунин зиёратгоҳҳо дар навоҳии дурдаст ва мавзеъҳои кӯҳистони қишвар ҷойгир шудаанд ва табиист, ки мардуми кӯҳистон ба суннатҳои аҷдодӣ ва гуфтаву шунидаҳои мардумӣ, маҳсусан ҳодимони динӣ бо назари эҳтиром ва боварии маҳсус аҳамият медиҳанд [Ниг. 12, с. 26].

Бояд гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чашмаҳое мавҷуданд, ки дар бораи пайдоиши онҳо маҳз бо ҳамин мазмун ривоятҳо оғарида шудаанд. Масалан, «Чилучорчашма» дар ноҳияи Носири Ҳусрав,

«Чашмаи Шоҳносир» дар ноҳияи Шугнон, «Хоча Оби Гарм» дар ноҳияи Варзоб, «Пири Сароб» дар ноҳияи Рӯшон ва амсоли инҳо. Маъмулан, ривоят дар атрофи чунин ҷашмаҳо вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии онҳо ба вуҷуд омадаанд. Зоро аксари ҷашмаҳои номбаршуда дар мавзеъхое ҷойгир шудаанд, ки нисбатан ҷойҳои камоб буда, пайдо шудани чунин ҷашмаҳо як андоза ғайриодӣ пиндошта мешаванд. Сабаби дигар дар ғайриодӣ ва ё ҳусусияти шифобахшӣ доштани онҳо вобаста ба минералҳои табииашон мебошанд.

Бо мақсади таҳлилу баррасӣ метавон Ҷилучорчашмаро мисол овард, ки миёни мардуми маҳаллӣ бо номи “Чашма” ва ё “Чашмаҷон” маъруф аст. Мавзеи Ҷилучорчашма яке аз гӯшаҳои зебоманзари диёр маҳсуб ёфта, дар ноҳияи Носири Ҳусрави вилояти Ҳатлон ҷойгир шудааст. Ҷашма дар ҳавзаи дарёи Кофарниҳон ҷойгир ва оби он дорои 16 навъи минералҳо мебошад. Дар мавриди ба якчанд бемориҳо манфиатбахш будани он муҳаққиқ Ш. Раҳмон чунин зикр кардааст: “Ҷашмаҳо ҳар қадом ҳосияти алоҳида дошта, зойирин мувофиқи дарди ҳуд дармон мейбад. Ҷашмаҳо ба қасалиҳои устуҳондард, табларза, фишори хун, зарпарвин, қасалиҳои рӯҳӣ, дарунӣ, пӯсту ҳориш, гӯшу гулӯву бинӣ, хунибинӣ, хунукзадагӣ ва бисёри монанди инҳо шифо мебахшанд” [10, с.132].

Мавзеи мазкур манзараи ацибе дошта, дарахту гулу гиёҳҳо, моҳӣ ва морҳои гуногун дар як ҳавз бо ҳам шино мекунанд, парандаҳои ҳушхон боигарии асосии ин макон ба шумор мераванд. Бинобар маълумоти Ғолиб Ғоибов “муаррихи асри XII Абусаъд ас-Самъонӣ (1113-1166) бидуни овардани номи ҷашма ҳамчун “машҳуртари ҷашма дар Қубодиён” ёдовар шудааст. Воқеан, Ҷилучорчашма ё Ҷашмаҷон яке аз аҷоиботи табиат буда, аз зери даштҳои мурда ва сӯзони водии Бешкент нахре ҷорӣ мешавад, ки дарёчаи сероберо ташкил медиҳад” [1, с. 30].

Дар бораи таърихи пайдоиши Ҷилучорчашма далелҳои қатъӣ ва дақиқ ҷойгир шудаанд, аммо дар бораи қадима будани он нақлу ривоятҳои таърихии зиёде миёни мардум паҳн гаштаанд. Зимни омӯзиш якчанд варианти ривояти Ҷилучорчашма бо мотивҳои гуногун таҳқиқ карда шуд, ки маъмултаринаш ин мебошад: “Дар замонҳои пеш, ҳангоме ки лашкари араб барои таблиғи дини ислом ба Осиёи Миёна бо сардории ҳазрати Алӣ (ҷорумин ҳалифаи рошидин, домоди паёмбари ислом – X.3.) омада, ба имрӯза мавзее, ки “Ҷилучорчашма” воқеъ аст, расиданд. Фасли тобистон, ҳарорати ҳаво ниҳоят гарм буд. Аз ҷиҳати беобӣ лашкариён ташна монда, аспҳояшон бемадор мешаванд. Баъд ба ҳазрати Алӣ аз ҷиҳати ташнагӣ шикоят мекунанд. Ҳазрати Алӣ мегӯяд, нигарон набошед, Ҳудо ба мо қӯмак мекунад. Ин замон бо амри Ҳудо нидо меояд, ки асоятро ба чилу ҷор ҷои замин бизан. Ҳар боре ки асоро мезад, аз паи асои он ҳазрат об фаввора мезад. Мегӯяд, ин обҳо ғайр аз нӯшидан боз обҳои шифобахш низ ҳастанд. Мувофиқи гуфтаҳои мардум ба чилу ҷор даво мебошад.

Лашкариён бо ҳурсандӣ об нӯшида истода буданд, ки лашкари коғирҳо онҳоро ихота мекунанд. Лашкари ҳазрати Алӣ мегӯянд, ки мо ҳалок мегардем, зоро лашкари онҳо аз мо дида бештаранд. Ҳазрати Алӣ ба лашкариёнаш хитоб карда мегӯяд: «Фамгин нашавед, шумо ҳеч гоҳ намемиред, ҳамеша ҷовидон мемонед. Чунки шумо хидмати дини

исломро карда истодаед!». Сипас дуо мекунад, ҳамин вақт лашкариён ба сурати моҳӣ ва аспҳояшон ба сурати мор мубаддал гардида дохили об мешаванд. То имрӯз, гӯё, кассе надида бошад, ки мор моҳиро ҳӯрда бошад, баръакс насли онҳо дар даруни об бисёр шуда истодааст. Ҳуди ҳазрати Алӣ бо аспаш ба як ду бор ҷаҳида, аз болои қӯҳҳо нопадид мешавад. Мегӯянд пай сумби аспи ҳазрати Алӣ то ҳол дар қӯҳ боқӣ мондааст”.¹

Чи тавре болотар зикр шуд, ривоятҳо роҷеъ ба Чилучорчашма зиёданд ва ацибаш он аст, ки қариб дар аксари ривоятҳо пайдоиши онро ба ҳазрати Алӣ нисбат медиҳанд. Аммо ривоятҳое ҳастанд, ки сабаби қашф гардидани Чилучорчашмаро ба аспбони ҳазрати Алӣ – Бобо Қамбар рабт медиҳанд.

Масалан, дар ривояти зерин чунин оварда шудааст: “Вақте ки ҳазрати Алӣ аз муҳориба монда шуда, хоб меравад, аз зери наъли асп чилу ҷор ҷашма мерӯяд. Дар чил ҷашма чилтанҳои ҳазрати Алӣ ва дар ҷор ҷашма ҷор ёрон мебошанд. Бедор мешавад, ки ҳама хоб аст. Таъбиргаронро даъват мекунанд. Онҳо дар давоми ду рӯз ин хобро таъбир карда наметавонанд, рӯзи сеюм ҳабар мерасад, ки Бобо Қамбар аз дорулфандо ба дорулбақо реҳлат кардаанд. Таъбиргарон акнун ба ҳазрати Алӣ таъбири хоби ӯро дар обҳои шаффофт, моҳию морҳои зиёд ва ҷароғи фурӯзон дид, ҳулоса карданд, ки ҷароғи дини ислом Бобо Қамбар аст ва ҳар кӯҷо ки 44 ҷашма ёфт шавад, он ҷо ҷасади Бобоқамбарро дағн менамоянд. Дарҳол ҷор ғурӯҳ ба ҷор тарафи дунё ғиристода мешавад. Ғурӯҳи аввал ба Бадаҳшон 28 ҷашма, ғурӯҳи дигар аз қӯҳҳои Имом Маҳдии Эрон 16 ҷашма, ғурӯҳи сеюм дар Доғистон ҷор ҷашма дарёфт мекунанд. Ғурӯҳи ҷорум бо сардории Қутайба ибни Муслим дарёи Омӯро убур карда дар Мовароуннаҳр Чилучорчашмаро пайдо мекунанд. Мувофиқи фармони ҳазрати Алӣ Бобо Қамбарро рӯзи ҷоршанбе дар болои теппай Чилучорчашма дағн кардаанд.

Бегоҳи рӯзи ҷумъаи ҳамон ҳафта ҳазрати Алӣ ба зиёрати Бобо омада, дар поёни қабр ду ракъат намоз мегузорад ва аз оби ҷашма менӯшад. Аз ҳамон рӯз инҷониб мусулмонон рӯзҳои ҷоршанбе ба зиёрати Бобо ва қадамҷои ҳазрати Алӣ меоянд”.²

Аз мазмуни ривоят бармеояд, ки баръакси асо задани ҳазрати Алӣ чилу ҷор ҷашмаи муқаддас қаблан дар ин минтақа вучуд доштааст. Таҳлилу баррасии матни ривоятҳо аз он далолат медиҳанд, ки гӯяндагон дар доираи фаҳмишҳои худ оид ба ҷанбаҳои муқаддас мазор ҷизро меофаранд. Дар марказ үнвони шаҳсиятҳо гузошта мешавад, ки инкори онҳо ғайриимкон мегардад. Аммо дар бораи Бобо Қамбар нисбат ба ҳазрати Алӣ ривоятҳо хеле каманд. Ҳатто метавон гуфт, ки дар дигар навоҳии Тоҷикистон қариб дар бораи ӯ нақл ва ё ривояте вучуд надорад.

Дар иртибот бо шаҳсият ва бузургии ҳазрати Алӣ бошад, ривоятҳо хеле зиёданд. Ҳатто пайдоиши ҷашмаҳои зиёдеро дар кишварони ба Ҳазрати Алӣ мансуб медонанд. Ин гуна ривоятҳо оид ба шаҳсияти ӯ ва мансуб будани ҷашмаҳо ба ин шаҳсияти таърихӣ дар минтақаи Бадаҳшон

¹ Гӯянда Турсунпӯлодов Луқмон, нозири ёдгориҳои таърихии баҳши фарҳанги н.Шаҳритуз.

² Гӯянда Ҳочӣ Ҳақбердӣ Бойматов, соли тав. 1939, мутаваллии Чилучорчашма.

зиёдтар ба назар мерасанд. Масалан дар Бадаҳшон барои тарғибу ташвиқи дин мубориза мебурд, ривояти дигаре пайдо намудем, ки гӯё дар як деҳа аждаҳое пайдо шуда буду, ҳамаро ба комаш фурӯ мебурд, сипас ҳазрати Алӣ бо он ҷангидонро қушт. “...баъди қуштани он аждаҳо барои тоза шуданашон Ҳазрати Алӣ асояшро ба замин зер карда баъди он ҷашмаи гарм пайдо мешавад ва ин ҷашмаи бузургвор ба номи Гармҷашма аст. Акнун ин ҷашма миллионҳо миллион одамонро аз қасалӣ наҷот медиҳад” [13, с.175]

Воқеан, ҳазрати Алӣ шаҳсияти таъриҳӣ мебошад, ки дар асрҳои VI-VII дар нимҷазираи Араб зиндагӣ кардааст ва тибқи сарҷашмаҳои мӯътамад ин шаҳс ба Осиёи Миёна наомадааст. Азбаски дар тарғибу ташвиқи дини ислом бисёр саъӣу талош кардаву шучоъ низ буд, мардум ӯро ҳамчун идеал қабул карда бисёр ҳодисаҳоро ба ӯ нисбат медоданд. Ба андешаи мо, нисбати дигар минтақаҳо дар Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон зиёдтар будани ривоятҳо дар бораи ҳазрати Алӣ, ин робитай мазҳабӣ мебошад, ки оид ба шаҳсияти ҳазрати Алӣ ва ҷойгоҳи ӯ дар фарҳанги мардуми тоҷик ин ақидаҳо васеътар баррасӣ шаванд.

Ҳамин тариқ аз мазмуни ривоятҳои боло бармеояд, ки маҳз рӯзҳои чоршанбе ба зиёрати Чилучорҷашма рафтани мардум ба рӯзи дафни Бобо Қамбар, ки рӯзи чоршанбе буд, маншаъ мегирад. Аммо мардумшинос Д. Раҳимӣ баргузории дигар расму одатҳои мардуми тоҷикро дар рӯзи чоршанбе қайд кардааст [Ниг. 9, с. 23, 36].

Мардуми маҳаллӣ ин мавзеъро яке аз маконҳои муқаддас ва ҳамчун қадамҷои ҳазрати Алӣ ва марқади Бобо Қамбар доноста, барои талаби шифо, қушоиши баҳт, талаби фарзанд ва дигар ҳочоту мушкилотҳо меоянд. Ин мақсадро Ш. Раҳмон низ ёдовар шудааст: “Одамон, ҳусусан ҷавонон барои мурод талабидан ба Ҷашмаҷон омада, сангча аз ҷашмаҳо гирифта, баъди соҳиби баҳт шудан боз оварда дар ҷояш мегузоранд. Оилаҳои бефарзанд баъди мурод талабидан соҳиби фарзанд мешаванд. Гоҳ ҳобатонро ба оби ҷашмаҳо гуфта, таъбири нек мепурсед ва муродатон ҳосил мешавад” [10, с.132].

Дар воқеъ, Чилучорҷашма мавзеъи зебову фараҳбахш буда, зиёраткунандагон аз рӯи ихлос ба он ҷо омада, аз Яздони пок барои худу наздиқонаш баҳти нек, зиндагии осуда ва саодатмандӣ хоста, аз ин даргоҳ нерӯ ва илҳоми тоза мегиранду зиндагиро бо як назари нек ва дили гарм идома медиҳанд. Инчунин, барои фароғати меҳмонону зоирон ва ҷиҳати макони мувоғиқ аст. Аз ҳама ҷолиб ин, ки аксарияти зоирон ва сайёҳон дар такя ба ривоятҳои шунидаашон ихлосманди макони мазкур шудаанд ва чунин ривоятҳоро ба дигарон интиқол медиҳанд.

Роҷеъ ба пайдоишу муқаддасии ҷашмаҳои дигар манотики кишвар низ маводи фаровон гирдоварӣ шудаанд. Ба ҳамин монанд метавон ҷашмаи Шоҳнوسирро мисол овард, ки дар деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршиневи ноҳияи Шуғнони Бадаҳшон ҷойгир шудааст. Ҷашма аз маркази ноҳия – шаҳраки Ваҳдат дар масофаи 2 км ва дар баландии 2800 м аз сатҳи баҳр воқеъ аст. Сабаби пайдоиши онро ба шоир ва файласуфи форс-тоҷик Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ (1004-1088) нисбат медиҳанд. Ҷашмаи Носир байни сокинони Бадаҳшон ҳамчун оston

мавриди парастиш ва бовару эътиқод қарор дорад. Оби чашмаи мазкур низ ширину мусаффо буда, тибқи боварҳои мардуми маҳаллӣ шифобахш мебошад. Масалан, агар касе андаке нотоб шавад, аз оби ин чашма бинӯшад, зуд сиҳат мешавад. Зоро ин чашмаро дар вақташ худи Пир Шоҳносир баровардааст. Дар тасаввуроти мардуми маҳал он барои тамоми дардҳои инсон давост ва баҳусус барои дармони касалиҳои асаб ва рӯҳӣ.

Ривояти чашмаи мазкур чунин аст: “Вақте Носири Хусрав баяди сафарҳои тӯлонӣ ба Поршинев меояд, мебинад, ки мардум то чӣ андоза аз беобӣ азоб мекашанд. Мардуми бечора бо ҳазор машаққат даҳҳо километр роҳро тай карда барои гирифтани оби нӯшоқӣ аз кӯҳпояҳо ба соҳили дарёи Панҷ мефаромаданд. Пир (Носири Хусрав) медиҳ, ки одамон, хусусан занҳо аз беобӣ чӣ гуна ранҷ мебурданд. Пир барои он ки одамон дигар аз набудани об танқисӣ накашанд, асои дасташро дар як ҷои замин меҳалонад. Аз замин якбора фаввораи об бо хурӯш боло мешавад. Пир дигар асояшро аз замин намегираад. Асо ҳам баяди чанде дар намии об сабз шуда, ба дараҳт табдил меёбад. Яке аз дараҳтони бузург, ки то ин дам дар лаби чашма истодаааст, ба пиндори мардум ҳамон асои Пир аст, ки баъдан ба дараҳти зинда ва ҷовидонӣ мубаддал гардидааст.³

Агар ба мазмуни ривоятҳо назар кунем, миёни пайдоиши Чилучорчашма ва чашмаи Шоҳносир чандон тафовутеро намебинем. Ба ҷуз асосгузор, ки дар яке ҳазрати Алӣ ва дар дигар Носири Хусрав аст. Ҳар ду чашма ҳам, гӯё, тавассути асо задани ин бузургвон ба вучуд омадаааст. Дар ақидаи мардум чунин тасаввур бозтоб шудаааст, ки авлиёву дӯстони Ҳудо шахсоне мебошанд, ки дуояшон назди Ҳудованд ҳамеша мустаҷоб аст. Агар як сабаби рабти пайдоиши чашмаҳо ба шахсони мӯътабар бузургии онҳо бошад, сабаби дигар, ба фикри мо, тарбият намудани мардум дар роҳи покиу ростқавлӣ мебошад.

Умуман, чашмаҳое, ки оби шифобахш доранд, дар кишвар бисёранд ва яке аз онҳо чашмаи Ҳоча Оби Гарм мебошад. Чашмаи мазкур низ монанди дигар чашмаҳо дар атрофи худ ривоятҳо дорад, аммо сабабгори пайдоиши он ҳазрати Алӣ набуда, балки як шаҳси рӯҳонӣ бо номи Ҳоча Абуталҳа мебошад. Ҳоча ба мавзее, ки ҳоло осоишгоҳ ҷойгир шудаааст, меояд ва чун ташна буд, аз мардум об талаб мекунад. Дар ҷавоб мардум ғирёну нолон шуда мегӯянд, ки мо хеле вақт шуд, об надорем ва ҳатто ҳудамон имконияти оббозӣ карданро надорем ва аз ҳамин ҷиҳат аз об танқисии саҳт мекашем. Ҳоча ба мардуми ин ҷо мегӯяд, ки ҳоло ман асоямро ба замин як бор мезанам, ки об пайдо мешавад. Метавонед аз он нӯshed, оббозӣ кунед ва барои табобат истифода баред. Ва ҳамин тавр ҳам мешавад. Ҳуди бузургвонро дар болотари чашма дағн мекунанд, ки ҳоло ҳам мазораш дар он ҷо ҳаст.⁴

Имрӯзҳо бисёре аз ин чашмаҳои шифобахш макони табобату истироҳати мардум гардидааст. Дар атрофи ин обҳои маъданӣ осоишгоҳҳо ва табобатгоҳҳо бино кардаанд, ки эҳтиёҷмандону беморон

³ Варақаи инвентаризатсионии №14, “Чашмаи Шоҳносир”, воқеъ дар Фонди мероси фарҳанги ғайримоддии ПИТФИ, бақайдгиранда Қ. Аламшоев.

⁴ Гӯянда Яқубов Ҳучамурод, сокини ҷ.д. Лучоб, н. Варзоб.

бемамониат рафта, он чо муолиҷа мекунанд. Дар баъзе минтақаҳо ҷашмаҳое мавҷуданд, ки мардум оби онҳоро бар замми дармонбахш буданаш, боз муқаддас ва табаррук медонанд. Сабаби пайдоиши ин қабил ҷашмаҳоро ба “каромоти” диндорону рӯхониён марбут медонанд.

Дар водии Бартангӣ ноҳияи Рӯшони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ҷашмаи дигаре бо номи «Пири Сароб» мавҷуд аст, ки мардум оби ин ҷашмаҳоро муқаддас шуморида, бо мақсадҳои гуногун истифода мебаранд. Номи ҷашмаро, аз рӯйи ривоят, бо номи Имом Бокир, ки дар миёни мардум бо лақаби “Пир” маъруф гардида, дар он мазор дағн шудааст, гузоштаанд. «Ривоят мекунанд, ки замоне Пир бо ҷанд пайраваш дар як дехқадаи водии Фунд (ҳоло деха бо номи Имом маъруф аст) зиндагӣ доштааст, vale баъдтар аз таъқиби золимон ва душманон аз ин водӣ ба воситаи ағбаи Лангар ба водии Бартанг қӯчидааст. Рӯзе ба мавзеи зебое мерасанд, ки күшоду ҳамвор ва дилкаш буда, андаке баландтар аз соҳили дарёчае ҷойгир будааст. Макон бо як дидан ба он мардум писанд омадааст ва хостанд дар ин чо дехаero бунёд созанд. Vale баъдтар пай бурданд, ки имконияти ҷӯй баровардан аз дарёча ба ин мавзее мавҷуд нест. Зоро оби дарёчае, ки аз пеши ин макон мегузашт, дар поён қарор дошт. Ҳамагон ноумед пеши он пешвои бузургашон ҷамъ омаданд ва изҳор карданд, ки чорае барои соҳтани ҷӯи об дар ин макон нест. Пир асояшро бо онҳо медиҳад ва бо ишораи даст маконеро нишон дода мегӯяд, ки рафта асоро дар зери он ҷарӣ ҳалонед. Вақте одамон фармудаашро иҷро мекунанд, об аз таги ҷарӣ ҷорӣ мегардад. Аз ин сабаб номи ҷашмаро, ки сароби деха гашта будааст, баъди чунин корнамоии он Пир бо номаш, яъне Сароби Пир ном мебурданд. Баъди аз миён рафтани Пир, мардум ӯро дар назди ҷашма дағн мекунанд ва он макони муқаддас номи «Пири Сароб»-ро мегирад» [4, с.16].

Бояд қайд намуд, ки дар иртибот ба ривояти мазкур имрӯзҳо маросиме бо номи «Пири Сароб» ба вуҷуд омадааст, ки агар дар водии Бартанг ҳушксолӣ шавад, мардуми ин минтақа ба сарҷашмаи об рафта, гӯсфанд забҳ намуда, қурбонӣ мекунанд ё ширӯ равған бурда таоми ширруған мепазанд. Шир рамзи покиву соғӣ ва равған рамзи баракату фаровонӣ мебошад.

Ин гуна нақлу ривоятҳое, ки решай мифологӣ доранд мардуми маҳаллиро водор месозад, ки рӯдҳо ва ҷашмаҳоро муқаддас дониста, тоза нигоҳ доранд. Асоси бавуҷудоии ин қабил ривоятҳо, аз як ҷониб, гайриодӣ будани таркиби оби ҷашмаҳо бошад, аз ҷониби дигар, шифобаҳшии оби ҷашмаҳо аст. Аз мазмуни ривоятҳо дар бораи ҷашмаҳои муқаддас бармеояд, ки пайдоиши онҳо ба шахсоне рабт дорад, ки дар миёни мардум ҳамчун шахсони поку авлиё эътироф шудаанд. Яъне аз намунаҳои дар боло таҳлилшуда ҳулоса кардан мумкин аст, ки мотиви ҳама ривоятҳо якранг буда, танҳо вобаста ба маҳал ва мавзеи ҷойгиршавӣ унвони қаҳрамон ва ё номи ҷашмаҳо тағиیر ёфтаанд. Vale муҳимтар аз аз ҳама таъсири матни ривоятҳо дар ҳифзу нигаҳдорӣ ва муқаддасии онҳо мебошад. Маҳз тавассути аз даҳон ба даҳон интиқол ёфтани ривоятҳо боиси шуҳрат пайдо намудану ба зиёратгоҳ табдил гардидан ва ҳамчун обҳои шифобаҳш эътироф шудани ҷашмаҳо шудааст. Ҳуб мешавад, ки ҷашмаҳои шифобаҳши кишвар ва нақлу ривоятҳои дар атрофи онҳо мавҷудбуда аз ҷониби коршиносон мавриди омӯзиш қарор дода шуда, оид ба ҳар қадоми онҳо мақолаҳо таълиф шаванд. Зоро дар

қатори дигар тадбирҳо мероси шифоҳии халқи тоҷик, маҳсусан ривояти марбути ҷашмаҳо низ яке аз ҷузъҳои ҷалби сайёҳон мебошад.

Адабиёт

1. Гоибов, Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644-704 гг.) / Г. Гоибов. – Душанбе: Дониш, 1989. – 144 с.
2. Зарифӣ, А. Ҳикояти ҷашмаҳо: Ҷашмаи Рубот; рӯди Қандоб; ҷашмаи «Оби Ҳосполо»; ҷашмаи Шӯҳак; ҷашмаи Гармак // Садои мардум. – 2003. – 28 августан.
3. Исоматов, М. Об дар баррасиҳои таърихио этнографӣ / М. Исоматов, Т. Тошматов, Т. Тошпӯлодов. – Душанбе: Сино, 2003. – 100 с.
4. Маскаев, А. Сарез – ганчи нуҳуфта / А. Маскаев. – Душанбе, 2015. – 204 с.
5. Муҳаббатов, Ҳ. Ганцинаи табииати Тоҷикистон / Ҳ. Муҳаббатов. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 112 с.
6. Назриев, Д. Обҳои Тоҷикистон: дар бораи онҳо чӣ медонед? / Д. Назриев, Т. Салимов,.. – Душанбе, – 2000. – 80 с.
7. Раҳимӣ, Д. Тиргон – ҷашни об / Д. Раҳимӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2019. – 144 с.
8. Раҳимӣ, Д. Тағвири тавсифи об дар асотири Эрони бостон // Паёмномаи фарҳанг. – 2022. – №1 (57). – С. 25-34.
9. Раҳимӣ, Д. Ривоятҳои халқӣ дар бораи ҷойҳои муқаддас // Паёмномаи фарҳанг. – 2022. – №3 (59). – С. 28-37.
10. Раҳмон, Ш. Қубодиён: сарзамини Тӯс ва Рашиққамар / Ш. Раҳмон. – Душанбе: Пайванд, 2011. – 250 с.
11. Саидов, И. Чилучорҷашма: ривоёт ва ҳақиқат / И. Саидов. – Душанбе, 2003. – 48 с.
12. Холмурдов, З. Тавсифи об дар ривоятҳои халқии тоҷикӣ // Паёмномаи фарҳанг. – 2021. – №2 (54). – С. 24-32.
13. Шакармамадов, Н. Фолклори Помир: Остонҳо – осори таърих ва фарҳанги мардуми Бадаҳшон. Ҷилди 4 / Н. Шакармамадов. – Душанбе: Империал-групп, 2015. – 269 с.

Холмуров Зафар

ОТРАЖЕНИЕ СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ В НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЯХ

Сегодня проблема нехватки воды и изменения климата является глобальной проблемой и беспокоит мировое сообщество. Республика Таджикистан под руководством Лидера нации, Президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона на протяжении двух десятилетий выдвигает и реализует глобальные инициативы в области охраны водных ресурсов, что поднимает престиж и узнаваемость нашего государства.

Красивая природа нашей страны, родники и реки, горы, луга, сады и ее памятники истории и культуры издревле привлекали внимание людей и находили художественное отражение в письменных и устных произведениях, и видах декоративно-прикладного искусства. В статье

изучены народные предания, связанные со святыми источниками. Известно, что происхождение озер и рек связано с источниками. Родники образуются в результате таяния снега и дождя, которые накапливаются в горах и превращаются в ледники, а с потеплением температуры воздуха тают и вытекают из трещин и отверстий между скалами.

В Таджикистане много родников. Помимо обычных источников, здесь есть еще целебные источники, которые в народе считаются священными. Вокруг таких источников народ создает предания и легенды, в которых описывается их история возникновения, лечебные свойства и их священность.

Анализ содержания таких преданий показывает, что о каждом природном объекте и его свойствах люди слагали истории и легенды. Целебные свойства воды источников также вызвали почитание и уважение в народе, а их появление люди приписывают мифическим, религиозным и мифологическим персонажам.

Ключевые слова: таджикский фольклор, легенда, мотив, Хазрат Али, родник, целебные воды, минералы, священный, сюжет, поверье, святыня, туризм, природа.

Kholmurodov Zafar

REFLECTION OF HOLY SPRINGS IN FOLK SHORT LEGENDS

Today, the problem of water shortage and climate change is a global problem and worries the world community. The Republic of Tajikistan, under the leadership of the Leader of the Nation, President of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, has been putting forward and implementing global initiatives in the field of water resources protection for two decades, which increases the prestige and recognition of our state.

The beautiful nature of our country, springs and rivers, mountains, meadows, gardens and its historical and cultural monuments have attracted the attention of people since ancient times and found artistic reflection in written and oral works, and types of decorative and applied arts. The article studies folk legends associated with holy springs. It is known that the origin of lakes and rivers is associated with springs. Springs are formed as a result of snow and rain that accumulate in the mountains and turn into glaciers, and as air temperatures warm, they melt and flow out of cracks and holes between the rocks.

There are many springs in Tajikistan. In addition to the usual springs, there are also healing springs, which are considered sacred by the people. People create stories and legends around such springs, which describe their history, healing properties and their sacredness.

Analysis of the content of such legends shows that people compose stories and legends about each natural object and its properties. The healing properties of the spring water also aroused reverence and respect among the people, and people attribute their appearance to mythical, religious and mythological characters.

Keywords: Tajik folklore, legend, motif, Hazrat Ali, spring, healing waters, minerals, sacredness, plot, belief, shrine, tourism, nature.

ТДУ:37точик+398+008+9точик+29+502

Фарангиси Фармон

ОИД БА ТАҚАДДУСИ БАЪЗЕ УНСУРҲОИ ТАБИЙ ДАР БАЙНИ МАРДУМИ НОҲИЯИ ҶАЙҲУН

Дар мақола доир ба эътиқод ба якчанд дарахти бед ва ба объекти зиёрат табдил ёфтани онҳо дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Ҳатлон мъалумот дода шудааст. Сокинони ин ноҳия, ки аксаран кӯчӣ шуда, ин ҷоро сукунат ихтиёр намудаанд, новобаста аз гуногуни забон, урғу одат ва маросим канори ҳам сарҷамъу тифоқ ва дӯстона умр ба сар бурда, ба муқаддасоти мънавии ҳамдигар бо эҳтиром муносибат мекунанд. Дар ин ноҳия се дарахти бед мавҷуд аст, ки ҳар се ба макони зиёрати сокинон табдил ёфта, дар хусуси чӣ тавр ба зиёратгоҳ табдил ёфтанаишон ривоёти ҷолиб пайдо шудаанд.

Дарахти якум, ки нисбатан кӯҳансолтар менамояд, қариб нисфи зиёди пайкараши хушк шуда, дар деҳаи Лолазори ҷамоати деҳоти «Истиқлол» ҷойгир аст. Мардуми бахтталаб ва дар душвориҳои зиндагӣ дармонда, ба назди ин дарахт омада, зери он дуо меҳонанд ва ба шоҳаи латтаи сурх ё сафед мебанданд. Порчаи латтаҳои сурху сафед аз 3 то 7 адад интиҳоб карда мешавад. Аз рӯйи боварҳо ин рақамҳо дар фарҳанги мардум ҷойгоҳи маҳсус доранд.

Ба назди ин дарахт рафтани ё аз пеши он гузаштан ҳам шарту қоиди хос доштааст. Ба нақл аз сокинони деҳа ба назди «дарахти бахт» бояд бо либоси тоза ва поӣи батаҳорат рафт, пушидани либоси сиёҳ раво нест. Бахтталабон, одатан рӯзҳои сесанбе, ҷаҳорисанбе ва ҷумъа, ки барои ҳазрати Бибимушикликуши ё худ Бибисесанбе рӯзи назр аст, ба зиёрат мераванд. Барои дигар мушкилиҳо рӯзи душанбе, ки мавлуди пайгамбар аст, истисно нест.

Ду дарахти дигаре, ки дар ин ноҳия ба макони ихлосу зиёрат табдил ёфтааст, низ бед буда, ба қавле аз хоку реши то оҳирин баргашион барои аҳолӣ муқаддас аст. Сокинон ба ин дарахтон бо эҳтиром муносибат намуда, ба мақсади шифоёбӣ аз оризаҳои гуногуни пӯст ва бемориҳои равонӣ, аз қабили тарсу бим онро зиёрат мекунанд.

Боварҳо нисбати ин дарахтон маниши динӣ дошта, барои ба зиёратгоҳ табдил ёфтани онҳо сабаб гардидааст. Мо дар ин мақола кӯшидем, ки ривоят ва боварҳои мансуб ба ин дарахтонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, омилҳои пайдоиш ва алоқаашонро ба устураҳои қадимӣ ё ривоёти динӣ муайян намоем.

Калидвозжасо: дарахт, бед, ривоят, дин, рамз, Бибисесанбе, Бибимушикликуши, китоб, шаҳид, расму оин, бовар, эътиқод, н. Ҷайҳун.

Инсон аз давраи пайдоиш ба қулли мавҷудоти олам бо ҷашми таҳайюр менигарист ва фаҳмидан меҳост, ки онҳо дар зиндагии ў чӣ нақш гузошта метавонанд. Ин буда, ки ў ба мавҷудоти аз худаш бузургтар бо ҳисси тарс ва эҳтируму эътиқод менигарист. Маҳз бо қудрат ва ҳамин бузургдошт ба мавҷудоти аз худ бузург боиси пайдоishi аввалин динҳо ва эътиқодоти асотирий дар байни инсонҳо гардид. Раъду барқ, офтоб, моҳ, барғу борон ва дигар мавҷудоти табиӣ инсонро водор

месоҳт, ки ба онҳо саҷда кунад ва мавриди парастиш қарор дихад. Ҳатто бо тира шудани ҳаво одамон дар зери дараҳтон қурбониҳо меоварданд ва маросимҳои гуногуни диниро ба анҷом мерасониданд.

Гиромидошт ва парастиши рустаниҳо, маҳсусан дараҳтони мевадору сояфкан таърихи хеле қадима дошта, решай ин таомул ба асотири Чини қадим рафта мерасад, зоро «аввалин маротиба маҳз дар байнин мардуми Чин ибораи «дараҳти ҳаёт» истифода мешуд, ки дар сарчашмаҳои бостонии Чини Қадим оини парастиш ва гиромидошти дараҳт хеле зиёд омадааст» [4]. Ин аст, ки мардуми Чин то ба имрӯз бехуда шикастани шоҳи дараҳти сабзро гуноҳи азим ва шахси муртакиб ба ин гуноҳро аз «хуни ҳаром» меҳисобанд.

Алорағми мардуми Чин мардуми Ҳинди қадим новобаста аз урғу одат ва мифологияшон сарравал чунин мепиндоштанд, ки «дар ҷисми шоҳаи навруста рӯҳи ҳашин ва ҷину ацина нуҳуфтааст ва бояд аз рустаниҳои сабз дар шаб канора ҷусту дар рӯз бояд эҳтиёткор буд, ки шоҳа ё барги сабзро наканӣ, вагарна, зиёни қувваҳои бад ба туу ҳафт пушти ояндаат ҳоҳад расид... Онҳо барои қонеъ намудани талаботи модияшон ба олоти чӯбин, асосан он дараҳтонеро истифода менамуданд, ки дар асари ҳаводиси табии ҳудашон афтида буданд» [8].

Агар аз назари воқеяят ба ҳар ду ақида нигарем, маълум мегардад, ки онҳо як ҳадаф доранд: нашиқастани дараҳти сабз ва ҳифзи муҳити зист. Фақат роҳҳои расидан ба ҳадаф гуногунанд, яке бо роҳи тарс ва дигаре бо роҳи нангӯ номус ва бадном накардани авлод.

Дар манотики дигари олам бобати арҷузорӣ ба дараҳтон низ ақоиди гуногун мавҷуд аст, аммо ҳамагӣ як мақсадро ифода мекунанд, ки он ҳифзи муҳити зист аст.

Ҳалқи тоҷик низ дорои орғу одат ва таомули ҳуд аст, ки аз қадимулайём ин оини шарқиёна ба мо муҳаббатро натанҳо ба инсонҳо, балки ба ҳайвоноту наботовт ва буттаву дараҳтон меомӯзад. Ин нукта дар фолклори тоҷик хеле зиёд вомехӯрад, ҳусусан дар афсона ва ривоят, зарбулмасалу мақол ва шугуну боварҳои ҳалқамон.

Мардуми тоҷик ба ҳар долу дараҳт ва баргу меваи он аҳамияти маҳсус медоданд. Ҳар дараҳт дар фарҳанги ҳалқи мо ҷойгоҳу мақоми хос дошта, вобаста ба соҳт, номѓӯ ва бороварии ҳуд то қадом андоза муҳим буданаш бармалост. Зоро дараҳтон ва меваи онҳо дар замонҳои ҷангӯ қаҳтӣ, гуруснагиу дармондагӣ ҳамчун василаи начот хизмат кардаанд.

Пӯшида нест, ки дин муҳимтарин аркони фарҳанги ҳар ҳалқу миллат, аз ҷумла мо – тоҷикон аст. Бинобар аксари ривояту афсона, зарбулмасалу мақол ва шугуну боварҳои мардумии мо дар алоқаманди бо адёни ҳалқамон гуфта шуда, бо омадани дини нав ба ҳуд қабои эътиқодоти тозаро мегирифт. Мисли намоди Аноҳито бо мурури замон мубаддал шудан ба образи Бибиғотимаи Захро (дуҳтари пайғамбари ислом Муҳаммад (с), фаришта Суруш ба Ҷабраил ва гайраю ҳоқазо. Дар ин росто эътиқод ба долу дараҳт ҳамоно побарҷост ва бо нияти шифо ёфтани аз оризаҳои гуногун, рафъ кардани дарду бало, кушиши кор ва баҳт одамон ин ё он дараҳтро чун объекти зиёрат қарор медоданду медиҳанд.

Ногуфта намонад, ки вобаста ба муҳит ва иқлими ин ё он мамлакат мардуми он диёр дараҳтҳои ба обу ҳавои муҳит тобоварро мешинонанду парвариш мекунанд. Яке аз чунин дараҳтони маъмул дар

кишвари мо, ки дар баробари чун масолеҳи соҳтмони истифода шуданаш, арзишҳои динию мазҳабиро қасб кардааст, бед ва анвои он, чун мачнунбед, беди лаби ҳавзӣ), беди қӯҳӣ, сиёҳбед, зарбед ва гайра мебошад.

Мувофиқи маълумоти муҳаққиқони табиатшинос «Дар дунё зиёда аз 600 намуди бед паҳн шудааст» [3, с. 402], ки аз ин миён дар Тоҷикистон бештар навъҳои сияҳбед, зарбед, мачнунбед, ширбед, тирбед, беданчири қӯҳӣ, бурс ва ғ. қарib дар тамоми навоҳии он ба таври табии (худрӯй) ва коридан аз ҷониби сокинон паҳн гардидааст. Дар баробари ҳамчун сӯзишворӣ ва масолеҳи соҳтмони парвариш кардани дарахти бед, онро ҳалқу миллатҳои гуногун ба ҳайси доруворӣ дар тиби ҳалқӣ васеъ истифода мебаранд. Дар тиби ҳалқии мо аз реша, барг, пӯстлоҳ, параха, гул ва шираи ин дарахт ҷандин навъ доруҳо барои табобати оризаҳои гуногун омода мекарданд. Аз ҷумла, Абӯалӣ ибни Сино «оби (шираи) барои қабзияти ҷигар ва зардпарвин муфид аст», гуфта таъкид намудааст [7, с. 455].

Дар фарҳанги мардуми масехӣ, хосатан ҳалқҳои славянӣ аз рӯйи ростию пайкари зебо бедро ба зан ташбеҳ медиҳанд ва дар маъҳазҳои фолклорӣ ин дарахт васеъ истифода шудааст. Табион пас аз таҳқиқҳои ҳамаҷониба ба ҷунин натиҷа расидаанд, ки дарахти бед, махсусан беди сафед, ки дар Украина зиёд месабзад ва ба қавле «Украина бидуни бед ва «Калина» вучуд дошта наметавонад», беҳтарин даво барои табобати бемориҳои занона ва ҳолати равонии инсон аст. Ҳамчунин «барои болидарӯй ва рафъ кардани асадоният коғист, ки дар таги дарахти беди сафед, ки дар назди рӯд ҷорӣ шинонида шудааст, ба он такя карда нишаст. Дар ин ҳолат шилдироси об, вазиши баргҳои бед бо шамоли оби рӯд ва бӯйи форами он ҳастагиро рафъ ва асадро ором мекунад» [1, с. 25].

Мавриди зикр аст, ки аксаран бедро дар канори ҷӯй, рӯд ва ҳавзҳо мешинонанд, зоро он обталаб аст. Аз нуқтаи назари илмӣ, аксари зарбулмасалу мақол ё афсонаву ривоятҳои марбут ба ин дарахт ба ҳосиятҳои кимиёвию биологии он мувофиқ меояд. «Дарахти бед қобилияти баланди ҷабиши обро дошта, назар ба дигар дарахтони сояфкан, қарib 2,5 маротиба бештар додани оксигенро ба атрофаш дорад... Дар баробари ин бед новобаста аз дарахти мевадор набуданаш, барои асалпарварон хеле муфид аст, зоро асали аз ҳама шириన ва барои истифода дар тиби ҳалқӣ фоидаовартарин, маҳз аз шаҳди гули бед ҳосил мешавад... Дар ҷӯби бед ҳатто пас аз буриданаш то ҷанд сол оксиген боқӣ мемонад ва агар масолеҳи аз ҷӯб, пӯстлоҳ ё навдаҳои ҷавони ин дарахт омодашударо дар як сол 3-4 маротиба ба миқдори ду-дуюним соат дар оби равон гузорем, қобилияти оксигендиҳии он баробари дигар рустаниҳо боқӣ мемонад ва он метавонад ба мо ба ҳайси беҳтарин синтезкунандай ҳаво хизмат кунад» [10, с. 3, 4].

Албатта, дар гузашта доир ба ин ҳусусиятҳои кимиёвию биологии бед одамон маълумот надоштанд. Танҳо бо таҷрибаи ҳаёт ва гузашти рӯзгор мардум дарк намуд, ки бед ҳосияти ба худ ҷабидани обро дошта, беҳтарин истироҳат таги сояи он аст, махсусан агар он мачнунбед бошад. Ҳатто ҷӯпонон аз ҷӯби бед най метарошидану асои ҷӯпонияшон низ аз «ходаи гафс»-и бед буд. Дар фарҳанги оила ва ҳочагидорӣ низ бед васеъ истифода мешавад. Масалан, дар ҳар ҳонаи тоҷики қӯҳистонӣ, табак, ҷумча, сабади нон, кағfir ва аз ҳама муҳим гаҳвора бештар аз ҷӯби бед

омода мешавад, ки ин чихат дар ашъори шоирони классику муосири мониз хеле зиёд инъикос гардидааст:

« ... Аз чӯби дарахти бед дар ҳар хона,
Гаҳвораи сабзи малакутӣ дорад...» [11].

Дарахт дар фарҳанги мо хеле васеъ истифода шуда, ҳатто ба адабиётамон образи он намоде аз зебой, ҷавонӣ, матонат, тинати пок ва рамзи зебоию ишқ мебошад. Дарахти бед дар фарҳанги динии мардуми олам чун дарахти муқаддас шинохта шудааст. Махсусан, дар фарҳанги мардуми славянтабор беди сафедро дар болои сари шаҳидони ҷавон ва дилдодаҳои ба висоли яқдигар нарасида мешинонанд.

Ин эътиқод дар байни ҳалқи мо низ роиҷ аст. Яъне мардуми тоҷик аз қадим дар болои сари шаҳидони ҷавонони издивоҷнакарда ниҳоли бедро чун рамзи «ҷавонмаргӣ», аз дунё «ҷашми серӣ надида, номурод бо ҷашмони боз рафтан» мешинониданд. Дар болои сари шаҳси серфарзанду солор ва баобру бошад ниҳоли тутро чун рамзи «аз ҳуд меваи зиёд ба мерос гузошт»-ани майит мешинониданд. Дар рустоҳои қишвар дилдодагон бештар дар лаби рӯди ҷашма, дар таги беди маҷнун бо ҳам рози дил гуфта, паймони ошиқӣ мебанданд: «Ҳамин дарахти бед гувоҳи ишқи поки мост».

Яке аз ноҳияҳои Тоҷикистон, ки арҷгузорӣ ба дарахти бед байни мардуми он хеле зиёд ба мушоҳида мерасад, Ҷайхун (Қумсангири собиқ) мебошад. Ҷунончи дар боло зикр намудем, Ҷайхун ноҳияест, ки дар он мардуми маҳалҳои гуногуни қишвар ва ҳатто куриёҳою русҳо, лақайҳову узбекҳо ва кирғизҳо умр ба сар мебаранд. Аммо новобаста аз гуногуни миллилату мазҳаб ва дин онҳо бо ҳам қаринанд ва ҳамсоягии хуб доранд. Вижагии дигари қаринии мардуми ин ноҳия эътиқоди онҳо ба мавҷудоти зиндаи табиӣ, махсусан ҳок ва дарахтони муқаддас аст. Дар сафари хизматӣ ба ин ноҳия дикқати моро дарахтони беде, ки одамон онҳоро зиёрат намуда, барои талабидани баҳт, қушоиш ва шифо ёфтани аз оризаҳои гуногун аз ҳок ё оби зери онҳо чун «табаррӯк» бо ҳуд мебурданд ҷалб намуд. Зимни таҳқиқҳо маълум гардид, ки дар ин ноҳия се дарахти бед мавҷуд аст, ки ба онҳо мардум эътиқод доранд, аз зери онҳо ҳок гирифта мебаранд ва дар шоҳаҳошон латта мебанданд. Ин дарахтон «дарахти беди шаҳид», «дарахти баҳт» ва «дарахти беди шаҳиди газ» мебошанд, ҳар кадом бо вижагиҳои ҳуд фарқ мекунанд. Манотики ҷойгиршавӣ ва ривоёти роҷеъ бар онҳо низ гуногун аст.

Дарахти Беди Шаҳид дар ҷамоати деҳоти Ваҳдати миллӣ, дар сари роҳи мошингард воқеъ буда, дар болои қабри писарбачаи такрибан 7 – 9-солаи чӯпон шинонида шудааст.

Ба гуфти Нодирзода Имом (с.т 1958), сокини ҳамин ҷамоат ҳодисаи фавти ин кӯдак дар солҳои ҷангӣ шаҳрвандӣ ба вуқӯъ омадааст. Ба гуфти мавсуф «Кӯдак дар назди ҳамин наҳр гӯсфанд мечаронид, ки ногоҳ як гурӯҳ ноҳалафон дар як мошини начандон калони боркаш бо шаст омада, чӯпонбачаро зад. Кӯдак, ки дар он замон дар даст китоби “Куръони мачид” ба қироат машғул буд, ҷо ба ҷо мефавтад.

Баъди ҷонд соат роҳгузаре шоҳиди марги ин кӯдаки бегуноҳи мумъмини қуръонхон мешавад. Ӯ мебинад, ки хуни кӯдак дар рӯйи роҳ қӯлмак шудааст, лек фақат муқоваи китоб хунолуд буду ба варакҳо як қатра ҳам хун

нарехтааст. Ҳол он ки китоб кушода буд. Ӯ зуд ба деха рафта, мардумро хабар мекунад. Мардум омада, кӯдакро гирифта, дар сари роҳ дағн мекунанд ва ҳамчун нишона боло қабри ӯ таёқ (ҷӯбдаст, тиёқ, асо)-и чӯпонияшро зер карданд ва бо амри парвардигор он сабз шуд ва имрӯзҳо ба ҳазор дардҳо хоки зери ин дарахт даво аст. Ҳатто баргу шоҳаҳояшро мардум барои ширинча ва кушоиш истифода мекунанд. Ҳатто агар сад барги ҳамин беди шаҳидро дар об тар карда, баъди се рӯз он обро муддати 10 рӯз одам ҳӯрад, дарди рӯдаю меъдаро даво мебахшад. Ин дарахт хеле шифобахшай».

Дар ин накъл мо се унсури маъмулиро, ки дар робита ба ривоятҳои ҳалқии динист, мушоҳида намудем:

1. Китоби муқаддаси мусалмонон Қуръон;

2. Ибораи «бо амри Худо чуби хушк сабзи»;

3. Қобилияти фавқултабииши шифо ёфтани одамон аз хоки зери ин дарахт ва баргҳои он.

Мавриди зикр аст, ки дар шуури мардуми мусалмон китоби муқаддаси Қуръон насӯзанд ва ифлоснашаванда аст. Мардум бар он боваранд, ки ин китоби «космонӣ» на дар оташ месӯзаду на дар ифлосиҳо оғанда мешавад. Дар ин росто мо метавонем ривояти дар байни мардуми Бухоро пахншудаи «Сухтани «Савон-ул-ҳикмат» аз сўйи Маҳмуди Ғазнавӣ ва насӯхтани китобҳои Ҷаҳоркитобу Қуръон» мисол орем: “Ба ақидаи мардуми Бухоро, вақте Маҳмуди Ғазнавӣ китобхонаи бузурги дарбори Сомониён «Савонеъ-ул-ҳикмат»-ро месӯzonад, баъди сӯхтор мардум мебинанд, ки аз чанд нусхаи китоби Қуръон ва “Ҷаҳоркитоб” ягон варак ҳам насӯхтааст, аммо пас аз ин ходиса тамоми бузургтарин ноҳушиҳои хонадони Ғазнавиён бевосита ба сӯхтор рабт мегардид. Аз ин ба баъд мардум ба ин натиҷа расиданд, ки сӯзонидани китобхона, ки дорои китобҳои муқаддас буд, ин дунёву охирати натанҳо худи Маҳмудро, балки тамоми авлоди пас аз ӯ омадаро сӯзонд, ки акасар байни мардум расво шуданд.

Ҳамин тарик, то кунун натанҳо дар байни мардуми тоҷик, балки байни мардуми Эрону Афғонистон низ шахси нисбати Қуръон беҳурматӣ мекардaro осӣ мешуморанду, Қуръонро китоби муҳофизатшуда аз кули бадиҳою нопокӣ ва ғалатҳо. Ҳатто байни мардум боваре дар замони мутамаддин аст, ки зимни ҳуруфчинӣ ё чопи китоб агар ҳатоиे ҳам сар занад, бо амри илоҳӣ он ислоҳ мешавад.

Боварии дигар роҷеъ ба дарахти мазкур ин «бо амри Парвардигор ҷӯби қоқ сабз шуд»-ан аст. Ин нукта дар ривояту афсонаҳои сеҳромези ҳалқи мо зиёд вомехӯрад. Чунончи дар боло ишора шуд, бед нисбат ба дигар наботот ба худ обро зиёд мечабад ва табиист, ки ин раванд ба дар бадани он истодани оксиген мусоидат менамояд. Шояд ҳамин ҳосият боиси аз нав сабз шудани ҷӯби ҳушкшуда гардад. Яъне, қобилияти сабзиши дарахти бед ақидаи “ҳатто ҷӯби ҳушки он бо сабаби дар марқади ин ё он шахси бегуноҳ қушташуда месабзад”-ро ба вучуд овардааст. Онҳое, ки ин ривоятҳоро бофтаанд, аз чунин ҳосияти бед огоҳ будаанд. Бинобар ин мардум ба ин тоифа бо эҳтиром ва эътиқоди ҳосса гӯш медиҳанд. Ҳарчанд аз назари илм, бисёре аз ин гуфтаҳо ба ҳақиқат наздикӣ надорад, аммо чун дар ҳар чумла «Худо ба ҳама чиз қодир аст» меояд, наметавон сухани онҳоро ғалат, гуфт ё инкор кард. Дар ҳар сурат, новобаста аз он ки баъзе аз ривоят ва бовару эътиқод доир ба объектҳои топонимӣ аз ҳақиқат дуранд, барои ҷалби диққат ва ҳамчун макони сайёҳӣ шинохта шудани он хеле судманӣ мебошанд.

Ва ахирان мотиви қобилияти шифобахшии барг, хок ва ё чӯби бед. Воқеан аз ҷиҳати тиббӣ хоки атрофи решоҳои дараҳтон, маҳсусан дараҳти бед, олтингӯғирд дорад, ки дар таркибаш модаи кимиёвии фосфор аст.

Агар аз пӯсидаи зердараҳтон барои кимиёгарон соҳтани олтингӯғирд кори маъмулӣ бошад, барои донандағони илми тиб, баҳусус дерматологҳо ин поруҳок беҳтарин даво барои қариб 60 % бемориҳои пӯст, аз ҷумла «псериаз, доги қунҷитак, озах, витилиго ва ҳатто бемории даҳшатангези занбуруғи триходерморо табобат мекунанд» [6].

Аз ин таҳқиқ бармеояд, ки пӯсидаи дараҳтон ба бемориҳои гуногуни пӯст даво аст, яъне барои бо хоки порудори зери дараҳтон табобат кардан касалиҳои пӯст дар сари қабри шаҳиде шинонидани дараҳт ҳатмӣ набуда, ин навъи хокро метавон аз зери дилҳоҳ дараҳти бед пайдо намуд. Аммо аксари сокинони манотики қӯҳистон ба қувваҳои фавқултабӣ саҳт мӯътақид буда, ба қудрати қадамҷойҳо, мазору мадфани одамони бегуноҳқушташуда эҳтироми хосса доранд, ба табобат ёфттан бо роҳи зиёрати ин маконҳо эътиқодманд ҳастанд. Шояд аксаран аз ҳусусиятҳои шифобахшии дараҳт ё хок барҳӯрдор набошанд. Ҳатто табибони ҳалқие, ки бо усули гардонидани одамон гирди ин ё он «дараҳти шаҳид» ва хоки он бемории пӯстро табобат мекунанд, дар асл доир ба ҳусусиятҳои шифобахшии хок ва порӯи барги дараҳтон ё худ худи ҳамон дараҳтон маълумоти кофӣ надоранд. Аммо онҳо ба ҳикмати «иҳлосу ҳалос» такя мекунанд. Ин аст, ки табибони ҳалқӣ бехабар аз он ки баъзе дараҳт ва хок воқеан ҳам шифобахшанд, одамонро табобат мекунанд. Ҳамин тарик, барои мардуми дехот эътиқод ба қадамҷойҳо ва маконҳои зиёратӣ муҳим маҳсуб меёбад. Ҳарчанд онҳо бехабар аз усулҳои тибби ҳалқиянд, бо он ки худ ба ин боварӣ қоиланд, дигаронро низ бар ин бовар меоранд.

Дараҳти дигари бед, ки дар ин ноҳия маъмул асту ҷойи зиёрати ом гардидааст, «Беди шаҳиди газ» аст. Сабаби «Беди шаҳиди газ» ном гирифтани ин дараҳт он аст, ки дар поёни қабр як балони газ монда шудааст. Сокинон мегӯянд, ки балони газро дар поёни қабр ба он хотир мондаанд, ки мошинҳо зимни гузаштан аз назди ин қабр, ки алакай ҳамвор шудааст, онро зер нақунанд. Бобати он ки он шаҳид кисту аз қучост, сокини ин ҷамоат Махмудова Таърифмо (с.т. 1972) чунин мегӯяд: «Мо ай бобою бвиҳому шнавидаем, ки ин шайид я мавлавии бзург бдай, беҳад саводи бақувват доштай. Ба ира дами сари раҳ кофиро мекшан. Ҷанқа да дами раҳ, офтвиёда места. Ба хай бади як-д руз мардм ҷогагӣ шавошав и шайида дам идами раҳ гур мекнан. Барой ки кофиро нафаҳман гурша рҷдак мекнан торшаву аму тёқи дастша да торш мезанан, барои ишора. Саҳар меҳезан, мебинан, ки у тиёқ ваҳтое шоҳи пр кардаю барг бровардай. Ай аму ҷен мардм зиёрати мавлавии беди шайид миёян. Ин бед ай у шаҳиди поёнира қадимитарай. Бад и сфедай у бед сия. Итари бед да и Қмсангир ами ятаҳай. Калоному мегуфтан, ки и тиёқа мавлавӣ ай Макамадина овардагиҳай. И баргш жлуткада зур фойида дора. Сад баргша мегирӣ, овда мечушонӣ, ҳар пгоҳи шками гашӣ, яри жлуткара соз мекна. Ира бо шринча мебандан, и тайи ида бибисешанбе менан. Пеш да дараҳти баҳт мекарда, да лолазор, оли ӯ драҳт қоқ Ѣдагияй ай дстайи латабандии мардма. Аку беди газ миян, мишилкшою бивисешанбе мекнан. Ишқлим ки и дараҳт бисёр зурай, мардум ҳатто ай Авғонистон барои зиёрати и миян».

Аз накли Т. Махмудова метавонем моҳияти бисёр ривоятҳои топонимиро пайхас намоем. Мисли ривоят доир ба Чилтанҳои шаҳри Ҳисор,

ривоятҳо дар бораи чилдухтарон, ривоятҳо доир ба Чилчанор ва ғ., ки гӯё «Дар як шаб бо амри Парвардигор аз ҷӯби хушк як дарахти сершоху барг сабзид». Дар асл ягон вакт дар як шаб аз як ҷӯби қоқ дарахти калони пур шоху барг намесабзад. Ҳар гӯяндаи ривоят барои ба боварии шунавандагон даромадан бояд сухане гӯяд, ки ба умқи фахмиши онҳо ҷой гирад ва онҳо итминон ҳосил намоянд, ки гуфтаи ӯ ҳақ аст. Барои ин гӯяндаро лозим аст, ки ё аз ҳақиқати таъриҳӣ мисол ё динро дар миён орад. Барои гӯянда гузинаи дуюм, яъне дин осонтар аст, зоро вакте сухан аз Расулу Ҳудо меравад, исботи он бо далелҳои шайъӣ ҳатмӣ нест.

Инсонҳо ҳанӯз аз давраи пайдоиши олам ба қувваи гайр бовар мекарданд. Ҳар қувваи бартар аз қобилияти инсон барояш мояни парастиш буд. Ва ин парастиш қисме аз тарс буду, қисме барои шукргузорӣ ва қисми дигар дар пайравӣ бо бузургони авлод. Тадриҷан барои эмин будан аз хатар ба худоёни қувваҳои бадӣ инсонро лозим омад, ки қурбонӣ кунад. Ӯ аввал аз мева сар кард, аммо бадӣ ҳамоно пайдарпай ба вай рӯ ба рӯ мешуд. Инсонро лозим омад, то қурбонияшро гаронмоятар кунад, бинобар ба қурбон кардани ҷорҷорӣ сар кард. Аммо ин ҳам камӣ мекард. Охириуламр инсонро лозим омад, ки ба «табу» даст занад. Яъне «амалҳои гайриинсонии барои адёни гуногун кардан аз ҷониби як ё якчанд одамон, аз қабили қурбон кардани одамон, зинда ба зинда сузонидани инсонҳо барои худоён, аз ҷониби як ё якчанд нафар барои ризоияти Ҳудоҳои бадмекарда таҷовузи бераҳмонани инсон ё ҳайвон ва амсоли ин» [2, с.11] рӯ овард.

Дар фахмиши имрӯзai ҷомеашиносӣ *табу* ба маъни «дугона»-и ин ё он дин пазирифта шудааст. Яъне ҳар бовар ё эътиқоди гайри парастishi Ҳудои ягонаи ин ё он дин, амсоли набототу ҳайвонот ё паёмбарон табу - номақбул аст. Аслан эътиқоди мардуми мусалмон ба гайри Аллоҳ ширк аст, ки ба маъни илми ин ҳамон табу аст. Аммо новобаста аз мустақар шудани дини ислом дар байни мардуми тоҷик ҳамоно ба маконҳои муқаддас, буттаву дарахт ва шаҳиду бузургворон эътиқод дорад ва дар парастishi ин ҷузъиёт дasti камӣ намегираду ин корро ширк ҳам намехисобад. Имрӯзҳо зимни зиёрати Ҳаҷ одамон ҳамчунин қадамҷои Муҳаммад (с) ва пайравонӣ ӯ, гори Ҳиро, хонаи паёмбари ислом ва ҷандин маконҳои, ки дар асл ба худи Каъба ҳеч рабт надоранд, зиёрат мекунанд. Аз ин ҷост, ки мардуми натанҳо тоҷик, балки дигар қавмҳои мусалмон дар баробари Ҳудо дигар ҷузъиёти ба дин наздиқро чун объекти парастishi қарор медиҳанд. Аз он маконҳо корафтодагон шарофат дид, эътиқодашон бештар шудааст.

Агар, аз як тараф, сабаби шифоёбии мардум аз барги дарахт, ҷунонки ҳамсuxбати мо арза дошт, эътиқод бошад, аз ҷиҳати дигар, сабаби ба макони зиёрати мардум табдил ёфтани он ҳудталқинқунӣ аст. Яъне мардум ҳудро бовар мекунонанд, ки бо зиёрати ин дарахт ва гирифтани барг ё ҳоки он шифо мейбанд. Ба ибораи дигар, бемор пешакӣ ҳудро барои табобат рӯҳан омода месозад ва ба ин сабаб ӯ зуд шифо мейбад.

Дарахти дигаре, ки дар байни мардуми Ҷайхун маъмулу машҳур аст, *Дарахти баҳт* ё ҳуд *Дарахти мурод* аст, ки дар ҷамоати деҳоти Панҷ воқеъ мебошад. Мутаассифона, ин дарахт се сол инҷониб хушк шуда, аз он танҳо танаи сиёҳшуда боқӣ мондаасту ҳалос. Новобаста аз дар сари роҳи калон воқеъ буданаш, касе гайрат намекунад, ки аз ин беди хушк навдае кам кунад. Мардуми ноҳия ба ин дарахт эътиқоди саҳт доранд ва сабаби хушк шудани онро дар ноаҳдии бамуродрасидаҳо мебинанд. Ба гуфти сокини ин ҷамоат Гулҷоро Мамадова (с.т 1982) «Бвиёму меғуфтан, ки и дарахтда да таюш ҳди Бибиғотимайи Захро шишта пахта мересидаку дҳтари подабонира ни да

таги ами драхт фотия додастай. Да тайи и дараҳти мрод мардум пеш бивисешанбӣ, мушкилкшо мекардан. Нугча мезадан, латаи қавутак мебастан. Неки вахте шифо меёфта, дига зиёрат намеумадан, умада латаҳошуна намешкайдан, нугчошона ай тагш грифта да ов намефридан. Амизайла и дараҳт ай нофаҳмии ношгрои шфоёфта қоқ ўд браф».

Ба гуфти ҳамсӯҳбати мо акнун ин дараҳт аз сокинон як навъ интиқом мегирад. Мардум кӯшиш мекунанд, ки баъди намози шом аз таги ин дараҳт нагузаранд ва агар гузаранд, бояд таваккуф намуда фотиха хонанду аз чӯй як сатил об гирифта дар бехи он резанд, вагарна ба бадбаҳтии бузург гирифтор мешаванд. Агар ҳангоми аз таги дараҳти гузаштан дар пеши роҳи касе шоҳи он афтад, ҳатман дар хонадонаш сиёҳӣ меорад, яке аз наздиконаш ё мефавтад ё бемори саҳт мешавад. Барои рафғи ин бадбаҳтӣ он шаҳс бояд ё рӯзи сесандбе бибисешанбегӣ қунад ё мушкилкӯшо, вагарна як умр пушаймон ҳоҳад шуд.

Ин ҷанбаи эътиқоди мардум аз давраи тозардуштӣ, паравиши худои об Аноҳито манша мегирад, зоро пеш аз зуҳури Зардуштия дар байнӣ аҷдодони мо паравиши Аноҳито, ки олиҳаи об ва муҳаббату нигаҳбони отифати зан аст, хеле густурда буд. «Аноҳито дар байнӣ мардуми мо ба ҳаде маъмул буд, ки занҳо пеш аз тавлиди тифл ҳайкалчай ўро дар шакли тӯморча бо худ нигоҳ медоштанд ва ба ў бахшишҳои ҳафтгона дар табақ меоварданд» [13, с. 3].

Ин тақдиму бахшишоварӣ дар замони Зардуштия рӯ ба таназзул овард ва рафта-рафта ёдоварӣ аз Аноҳито дар муҳити хона ё назди дараҳтон сурат гирифт. Замони нузули ислом расму оин ва маросимҳои пешазисломии ҳалқи тоҷик ба оҳистагӣ бархе аз байн рафт ва бархе дар худ қабои исломро гирифт. Маросими бахту қушоишталабӣ аз Аноҳито оҳиста-оҳиста ба маросими занонаи Бибисешанбе ва Бибимушкилкӯшо мубаддал шуду, образи Аноҳито ба Бибӣ Фотимаизаҳро, олиҳаи ислом (ҳарчанд ин гуфта дар ислом қобили қабул нест, аммо мусалмонон ба дуҳтари пайғамбар Муҳаммад (с) эҳтироми том қоил буда, бештари таҳаммулпазирӣ ва қушоиши корҳои хешро ба аъмоли ў рабт медиҳанд, ки ин раванд ба паравиши олиҳаҳо дар адёни тоисломӣ саҳт шабех аст) мубаддал шуд.

Маросими Бибисешанбе то қунун дар вилоятҳои Суғд, Ҳатлон, шаҳру навоҳии тобеи марказ, аз ҷумла Ҳисор, Рӯдакиу Варзоб, Ваҳдат гузаронида шуда, аҳён-аҳён дар ВМҚБ низ ба назар мерасад. Ин маросим ҳамунин дар байнӣ мардуми тоҷиктабори вилоятҳои Фарғона ва Бухоро васеъ пахн гардида, бо мақсади қушоиши кор, баҳткӯши ҷавонон ва шукргузорӣ аз неъмат гузаронида мешавад. Дар ноҳияи Ҷайхун маросими Бибисешанберо аксаран дар зери ҳамин *дараҳти баҳт* мегузаронанд. Шарти асосии ин маросим омода намудани ҳӯроки умоч ва тақсим кардани он ба нуҳ хонадони камбизоат аст. Доир ба ин маросим ва ривояти он ақидаҳо гуногун буда, маҳз ҳамин гуногуни сужети ривояти Бибисешанбе ё худ «Дуҳтари подабон» ва равиши гузаронидани он боиси таҳқиқот ва ҳатто навиштани рисолаҳои арзишманди илмӣ гардидааст, ки барҷастатарини он рисолаи А. М. Андреев «Среднеазиатская версия Золушки» (Нусхай Осиёимиёна Золушка) мебошад, ки дар он доир ба гузаронидани ин маросим дар манотики гуногун батафсил гуфта шудааст. Ба ақидаи Л. М. Соколова сабаби маҳбубияти ин маросим новобаста аз давру замон ва минтақа «дар он аст, ки ин маросим билкул занона буда, бевосита барои қушодани баҳти ҷавондуҳтарон бо шумори тоқи занон, ки саркардаашон «бибиой» гуфтани зани босалобати гӯянда аст, гузаронида мешавад... Дар ин маросим мардҳо

ширкат намекунанд ва донае ҳам аз хони Бибисешанбе чашидани чинси мард манъ аст, ки доги сиёҳ меафтад... Ҳатто занҳои ҳомила ба ин маросим роҳ дода намешаванд, ки мабодо тифли батнашон писар набошад» [12, с. 170].

Бо мақсади бурдбору баҳтёр шудан, гузаронидани ин маросим ва доираи ихлосмандонаш кам нагардида, рӯз то рӯз меафзояд. Ба гуфти Гулпочо, ҳар кас, ки дар зери поящ шоҳи ин дараҳт афтаду ў Бибисешанбе накунад ё ба бибиҳои ин корро анҷом медода маҳсулоти умочи ин маросимро надихад, ба мушкилию бабаҳтиҳо рӯ ба рӯ мешавад. Дар мавриди ин қазия аҳолии Ҷайхун ҳабардоранд, одати аз зери ин дараҳт гузаштанро медонанд ва ичро мекунанд.

Чиҳати дигари ҷолибият ин аст, ки мардуми савора зимни гузаштан аз назди ин дараҳт, пиёда шуда, ба зери он об бирезанд ва фотиҳа меҳонанд. Ҳол он ки дар зери дараҳт касе дағн нашудааст. Сокинони дехаи Лолазор мегӯянд, ки мардум фотиҳаро ба арвоҳи ҳазрати Бибисешанбе меҳонанд, ки роҳи онҳоро бехатар гардонида, ба корашон кушоиш дихад.

Ин аст, ки мавзеи дараҳти баҳт яке аз маконҳои муқаддаси ин диёр маҳсуб ёфта, эътиқодмандии мардум бар он рӯз то рӯз фузун мешавад. Ба гуфти сокинон, ҳатто қуриёҳиҳо, ки дар Ҷайхун зиндагӣ доранд, зуд-зуд барои баровардани орзуҳояшон ба назди ин дараҳт меоянд. Ин амалро ҳешовандини ба ҳориҷа рафтаи онҳо зимни дар Ҷайхун буданашон анҷом дода, аз ҳоки ин дараҳт ба ҳуд бурдаанд. Баъзан онҳо ба бибиҳо маблағ дода ҳоҳиш мекунанд, ки маросимро бо тамоми ҷузъияташ ба ҷо оранд.

Ҳамин тарик, зимни мушоҳидай эътиқодоти мардуми Ҷайхун ба дараҳти бед ва таҳқиқи ривояту шугуни марбут ба он ба ҷунин натиҷа расидем:

Эътиқод ба дараҳти бед дар байни ҳалқи тоҷик аз давраҳои хеле қадим, ҳатто пеш аз зуҳури Зардушт мавҷуд будааст. Аҷдодони мо дараҳти бедро то андозае дараҳти муқаддас шумурда, «дар ҷаҳонҳои баҳорӣ ҳамчун рамз ба кор мебаранд...» Барои мардуми ориёй, аз ҷумла тоҷикон, бед нишони оғози соли нав шумурда мешуд. Дараҳти бедро дар Варзоб «азизи Ҳудо» меноманд. Дар Бадаҳшон низ дараҳти бед зебу зинати амокини муқаддас аст ва баргу шоҳаҳои онро зери по кардан гуноҳ дониста мешавад. Аз шоҳаҳои бед сиҳҳои борик тарошида, ба сари онҳо пахта печонда, дар маросимҳо дармегиронанд. Дар навоҳии Шуғону Рӯшон дар остонаи ҷаҳон Наврӯз пӯсти навдви сабзи бедро тасма-тасма мебуранд, то шабехи зулф шавад, ки онро «каҷак» меноманд. Пас онро ба даст гирифта, «Шоғуни баҳор муборак!» гуфта, вориди ҳона мешаванд ва соҳиби ҳона дар ҷавоб «Бар рӯйи шумо муборак!» мегӯяд ва каҷакро гирифта, ба тоқе гузашта, то соли дигар нигоҳ медорад. Дар навоҳии Ишкошиму Ваҳон ҳам дар Наврӯз ҷун нишони сарсабзӣ навдаи бед ва ҳам каҷакро вориди ҳона мекунанд» [9].

Як сабаби дар сари гӯри ҷавонон шинонидани ин дараҳт бебар будани майит бошад, сабаби дигар, ба зудӣ фурӯ нарафтани гӯр аст. Барои пӯшонидани гӯр мардум то қунун ҷӯби бедро истифода мекунанд, зоро он ба зудӣ намепӯсад. Баъзе бедҳое, ки дар гӯрҳо сабзидааст, бо гузашти замон ба зиёратгоҳ табдил ёфта, боиси ба вучуд омадани ривоятҳо гардидааст. Шояд ин навдаи болори гӯри майит аст, ки бо таъсири намӣ сабз шудааст. Барои онҳое, ки ин ҳосияти бедро намедонанд, сабзидани онро амали фавқулода ҳисобида, ба муқаддасот бадал кардаанд.

Дар ҷаҳони мутараққӣ каҷфиёти асрори гузаштаи начандон дур хеле осон аст. Новобаста аз пешравиҳо бовару эътиқодоти мардум ба Офаридгор

ва объектҳои табиӣ бештар мешавад, ки омили ҷалби сайёҳон ба ин маконҳост. Бинобар ин масъулини шаҳру навоҳии дорои ҷунин обьектҳоро зарур аст, ки шаҳсеро барои нигоҳубини онҳо таъйин қунанд, ки ҳам ба тамизкорӣ машғул шаваду, ҳам ба маънидоди моҳияту арзиши онҳо.

Адабиёт

1. Гарник, Т. Ива бъет по болезням / Т. Гарник // Солнце сад. Електронний журнал.– 2021.– №1.– 61 с.
2. Зигмунд, Ф. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии / Ф. Зигмунд // Омико, 1913.– 80 с.
3. Исмоилов, М. И. Бед / М. И. Исмоилов // Энциклопедия советии тоҷик. – Душанбе: СИЭСТ, 1978. – Ч.1.– С. 402- 403.
4. Истоки поклонения 2. Поклонение растениям и деревьям. [Манбаи электронӣ] – Нишони дастрасӣ ба мавод: <https://bigbluebook.org/ru/85/2/>
5. Листъя плакучей ивы лечебные свойства [Манбаи электронӣ]. Нишонии дастрасӣ ба мавод:<https://celitelpriroda.ru/travolechenie/iva-poleznye-svojstva-dereva.html>),
6. Миндубаев, А. Биодеградация белого фосфора: как яд стал удобрением [Манбаи электронӣ].-Нишонии дастрасӣ ба мавод: <https://biomolecula.ru/articles/biodegradatsiya-belogo-fosfora-kak-iad-stal-udobreniem>
7. Махмадқулов, Ҳ. Бед / Ҳ. Махмадқулов // Энциклопедия миллии тоҷик.– Душанбе: СИЭМТ, 2013. – Ч. 2.– С. 454-455.
8. Образ дерева в мировой мифологии. [Манбаи электронӣ]. Нишонии дастарсӣ ба мавод: <https://culture.wikireading.ru/60449>
9. Писарчик, А. Навдаи бед дар Наврӯз / А. Писарчик // Адабиёт ва санъат.– 1987.– 19 марта.
10. Правдин, Л. Ф. Ива, её культура и использование / Л.Ф. Правдин.– Москва, 1952.– 166с.
11. Собир, Б. Қишлоқақи ман бӯйи чапотӣ дорад / [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ: https://vk.com/wall-61061489_436637.
12. Соколова, Л. М. Биби-сесанба — богиня или святая? / Л. М. Соколова. — Текст: непосредственный // Вопросы исторической науки : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, январь 2015 г.).– Москва: Буки-Веди, 2015. – С. 169-173.
13. Jakobs, B. Anahita / B. Jakobs // Iconography of Deities and Demons: Electronic Pre- Publication / Last Revision: 14 November 2006. – 29 p.

Фарангиси Фармон

НЕКОТОРЫХ СВЯЩЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В СРЕДИ НАСИЛЕНИИ ДЖАЙХУНСКОГО РАЙОНА

В статье представлена информация о верованиях и поверьях о нескольких деревьях ивы и обретении ими статуса священных деревьев в Джайхунском районе Хатлонской области. Жители этого района, которые часто переселялись и осели в этом месте, независимо от разнообразия языка, обычаяв и даже вероисповедания живут вместе в единстве и дружбе, с уважением относятся к религиозным и божественным святыням друг друга. В

в этом районе растут три ивы, все они стали местами паломничества жителей, и есть интересные религиозные истории о том, как они стали святынями.

Первое дерево, которое выглядит относительно старым, его ствол засох почти наполовину, находится в селе Лолазор в поселке «Истиклол». Люди, ищащие удачи и попавшие в жизненные трудности, подходят к этому дереву, молятся под ним и привязывают к его ветке ленту из красной или белой ткани. Выбирается от 3 до 7 кусков красной и белой ткани. Причиной выбора этих чисел является верование и их особая значимость в исламе.

Прежде, чем подойти к этому дереву или пройти мимо него, необходимо соблюдать особые условия. По мнению жителей села, идти к «дереву счастья» следует в чистой одежде и с чистыми ногами, нельзя одевать черную одежду. Те, кто ищет удачи, обычно приходят по вторникам, четвергам или пятницам, что является днем подношения Бибимушкилкушо или самой Бибисешанбе. Для других проблем понедельник, являющийся днем рождения Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение), не является исключением.

Два других дерева ивы, которые также стали местом веры и паломничества в этом регионе, священны для людей от корней до последних листьев. Люди с уважением относятся к каждой веточке этих деревьев и посещают их с целью исцеления от различных кожных заболеваний и психических расстройств, например, страха.

Поверья об этих деревьях имеют религиозное происхождение, что является причиной их превращения в святыни. В этой статье мы попытались проанализировать легенды и поверья, связанные с этими деревьями, определить факторы их происхождения и их связь с древними легендами или религиозными повествованиями.

Ключевые слова: дерево, ива, легенда, религия, символ, Бибисешанбе, Бибимушкилкушо, книга, мученик, народ, обряд, поверье, Джайхунский район.

Farangisi Farmon

ON SOME SACREDNESS ISSUES OF THE NATURAL OBJECTS OF THE JAYHUN DISTRICT'S PEOPLE

The article provides information about folk beliefs associated with willow tries and their sacredness among people of the Jayhun district of Khatlon region. Residents of this area, who often migrated from other parts of the country, regardless of the diversity of language, customs and even beliefs, live together in unity and friendship, respecting natural and cultural values. There are three willow trees in this district, all of which are objects of pilgrimage for the inhabitants, and the people have composed interesting stories about them.

The first tree, which is located in the village of Lolazor, Istiklol Jamoat, looks relatively old; its trunk is almost half dry. People who wish good luck, and who has difficulties approach this tree, pray under it, and tie a piece of cloth to an its branch. A piece of red and white rag is selected from 3 to 7. The reason for choosing these numbers is related to the beliefs and their special significance in Islam.

According to the village residents, if one should visit and pilgrimage the three s/he should dress clean clothes and shoes; wearing black dresse is not allowed. Those who wish good luck usually come on Tuesdays, Thursdays or Fridays, which is the day of offering to Bibimushkilkusho or Bibiseshanbe herself.

Two other trees that have become objects of veneration and pilgrimage in this region are also willows, and they are considered sacred by people from the roots to the last leaves. They respect each branch of these trees and visit them for healing from various skin diseases and mental illnesses, including fear.

Beliefs about these trees have a religious origin, which were the reason for their transformation into holy objects. In this article, author tries to analyze the legends and beliefs associated with these trees, determine the factors of their origin and their connection with ancient legends or religious narratives.

Keywords: tree, willow, legend, symbol, Bibiseshanbe, Bibimushkilkusho, ritual, belief, Jaihun district.

ТДУ:008+37точик+9точик+39точик+902+81точик

Хочаев Қурбон

ОДОБИ МУОШИРАТ ВА МЕҲМОНДОРӢ ДАР СОҲАИ САЙЁҲӢ

Дар мақола сухан дар боби фарҳангги муоширати кормандону ходимон, роҳбаладон, мизбонону дигар хидматгузорони ширкатҳои сайёҳӣ меравад. Ба ҳамагон равишан аст, ки чӣ қабули меҳмони хориҷӣ ва чӣ дохили аз ҳар як фарди мизбон лутфу меҳрубонӣ, иззату икrom, муҳайё кардани муҳиту шароити мувоғиқ, пос доштани хотир ва амсоли онро тақозо дорад. Мутаассифона, бисёр суннатҳо, расму оинҳо, анъанаҳои хубу волои Шарқӣ дар натиҷаи оmezии фарҳангҳо аз миён рафта ва ба фаромӯши расидаанд. Аз ин лиҳоз, моро лозим аст, ки ҷиҳатҳои муғид ва муқаддами ин аркони фарҳангиро эҷӯ ва ба ҷомеа пешкаши намоем. Ҷавҳар ва меҳвари ин пешниҳодҳои моро қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сайёҳӣ,” конвенсияҳои қолабӣ оид ба одоби сайёҳӣ, “Стратегияи рушди сайёҳӣ” ва нақшаи рушду консепсияҳо ташкил медиҳанд. Ҳамчунин асари Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Эмомалӣ Раҳмон ва соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” (соли 2020) нашр гардид, ки дастури амалии ширкатҳои сайёҳӣ буда метавонад.

Гайр аз ин, дар мақола баъзе норасоӣ ва иллатҳое, ки дар тӯли беш аз 30 соли охир аҳёнан дар баҳши сайёҳӣ ба вуқӯъ пайвастааст, зикр гардида, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар фарҷом доир ба беҳтар шудани ин самти муҳимми боровари ҷомеа ҷандӣ пешниҳоду маслиҳати судманӣ ироа гардид.

Калидвозжасҳо: ҳусни сухан, одоби муошират, фарҳангги суннатӣ, фарҳангги муносибат, мавзеъҳои таъриҳӣ, инфрасоҳтори сайёҳӣ, маҷмааи фарҳангӣ, сайёҳӣ – кишивариноси, санадҳои меъёри-ҳуқуқӣ, вокуниши.

Ҳусни сухан ва риоя намудани одоби муошират дар сарзамини Шарқ, баҳусус дар кишивари тоҷикон бо суннат ва анъанаҳои мардумӣ сиришта аст ва бо ҳамин ҳасоис аз мамолики Ғарб фарқ мекунад. Дар муддати ҳафтод соли давлати Шуравӣ қисме аз суннат ва расму русуми мардуми мо зери шиори “мазмунан сотсиалистӣ ва шаклан коммунистӣ” аз байн рафтанд. Аз ҷумла одоби гуфтору рафтор ва ҳурмату эҳтироми калонсолон ва бонувон, дастгирии дармондагон ва амсоли он тағиیر ёфт. Албатта, ин амри табиӣ буд, зеро ҳар як ҷомеа қонуну дастур ва низомҳои ахлоқии хешро дорад, ки берун аз он гом ниҳодан хилофи меъёрҳост. Баҳусус, забон ва одоби муошират дар он айём маҳлут гардида, урфу одатҳои бегона ба фарҳангги суннатии мо роҳ ёфтанд ва ин унсурҳои номақбул имрӯз низ таъсири манғӣ мерасонанд.

Давлати тоҷикон беш аз сӣ сол аст, ки истиқлолият ба даст оварда, зина ба зина урфу одат, одобуу русум, ҷашну сур ва дигар оинҳои ниёгонамонро эҷӯ карда истодааст. Дар ин бобат, бешак, саҳми Президенти мамлакат, Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон басо бузург аст. Маҳз бо ташабbus ва ғамҳориҳоиベンазири ў дар кишивари тоҷикон

ағлаби унсурҳои фарҳангии фаромӯшшудаи мо аз нав таҷлил ва таҷдид мегардад, ки шоистаи таҳсин аст. Бахусус, забон, фарҳанги кӯҳан ва ғановатманди мардуми форс забон сол то сол рушду такомул ёфта, осори асрҳо маҳфузмонда мавриди табъу нашр ва баррасӣ қарор мегирад.

Гар ба меҳмонӣ қадам дар кулбаи мо мениҳӣ,
Лутф мефармою бар ҷашми мо по мениҳӣ [6, с. 86].

Яке аз роҳҳои муаррифӣ намудани дастовардҳои таърихӣ – фарҳангии кишваршиносӣ соҳаи сайёҳӣ маҳсуб мейбад. Барои фароҳам овардани шароити мусоид ва қабули меҳмонон тадбирҳои судмандеро бояд анҷом дод. Пеш аз ҳама, мутахассисонеро бояд омода намуд, ки дар қабулу шиносоӣ ва роҳбаладӣ шоиста бошанд. Дар ин кор қонуну қарору фармон ва муқаррароти марбут ба соҳа бояд дастурамали мутахassisон бошад. Бо дастгирии Ҳукумат бисёр иншоотҳо, мавзеъҳои таърихӣ, мақбараҳо, осорхонаҳо таъмир, таҷдид ва таҷлил гардианд.

Аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон “Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” эълон шудани соли 2018 басо мухим ва бомаврид буд. Рушди соҳаи сайёҳӣ аз чанд ҷиҳат манфиат ва афзалият дорад. Нахуст, таъриҳ, фарҳанг, урғу одат, макону мавзеъҳои таърихӣ, дастовардҳои кишвари соҳибистиклоламонро ба хориҷиён муаррифӣ мекунад. Баъдан, ҷойҳои нави корӣ мухайё ва сатҳи некуаҳволии мардум боло хоҳад рафт. 22 декабря соли 2017 зимни ироаи Паёми худ ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти мамлакат мұхтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018-ро “Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” эълон карда таъқид намуд: “Ҳадафи ин тадбир тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ, инчунин мусоидат кардан ба эҳё ва рушди хунарҳои мардумӣ мебошад”[1, с.22].

28 марта соли 2018 Президенти кишвар, Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон дар күшодашавии бинои Мачмааи фарҳангии шаҳри Панҷакент раванди иҷрои корҳоро дар ин соҳа бозгӯ намуда, афзуданд: “Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” эълон гардидан соли 2018 ба дарки аҳаммияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум тақони ҷиддӣ бахшид, вале барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда, муаррифии пурраи имкониятҳои сайёҳии кишвари мо, эҳё ба рушди хунарҳои мардумӣ як сол кофӣ нест. Аз ин рӯ, солҳои 2019 – 2021-ро “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” номидан мумкин аст” [1, с. 363-364].

Дар радифи дигар иншоотҳои таърихӣ-меъморӣ бинои Мачмааи фарҳангии шаҳри Панҷакент ниҳоят диққатчалбӯнанда аст. Бино бо нақшу нигори миллӣ оро дода шудааст. Дар даромадгоҳи он фаъолияти 16 ширкати сайёҳӣ аз шаҳри Панҷакент ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, мавзеъҳои сайёҳии водии Зарафшон муаррифӣ гардидааст.

Дар маҷмааи фарҳангиву эҷодӣ маҳфилҳои “Сайёҳӣ – кишваршиносӣ,” “Омӯзиши забонҳо” ва ғайра ташкил карда шудаанд, ки ин падидай нав аст. Дар маҳфили “Сайёҳӣ – кишваршиносӣ” ба ҷавонон

имкониятҳои сайёҳӣ, таърих, фарҳанг ва урғу одатҳои ниёгон омӯзонида мешаванд. Мақсад аз ташкили маҳфил муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии мамлакат мебошад. Аъзоёни маҳфил сарвари давлатро бовар кунониданд, ки бо истифода аз шароити мавҷуда дар соли “Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” имкониятҳои сайёҳии мамлакатро ба таври васеъ муаррифӣ менамоянд.

Чунончи, Сарвари давлат таъкид намудаанд дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст, ки мутахассисони забондон, донандай фарҳангу таърих ва технологияи мусосирро омода қунем. Кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони соҳа мутобиқ ба талаботи бозори сайёҳӣ ва тарбияи қадрҳои баландихтисос ба пешрафти иқтисодии миллии қишвар тақкони ҷиддӣ баҳшида, шумораи сайёҳонро ба ҷумҳурӣ зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои корӣ имконияти бештар фароҳам меоварад.

Мероси фарҳангии ниёгони мо, аз ҷумла садҳо одобномаю андарзномаҳо, рисолаҳои аҳлоқию дастурҳои давлатдориро фаро мегирад. Ин рисолаҳо арзиши бузурги тарбиявиу аҳлоқӣ дошта, ба одоби умум, сухбатпазироиву нишаст, зиёфату меҳмондорӣ, таълиму тарбия, илмомӯзиву интиҳоби пешаи муносиб баҳшида шудаанд. Баҳусус, асарҳои Ҳусайн Воизи Кошифӣ “Футувватномаи султонӣ,” “Аҳлоқи Муҳсинӣ,” “Рисолаи Ҳотамия,” ва “Калила ва Димна, Муҳаммад Ғаззолӣ,” Насиҳат – ӯл – мулук” Унсурулмаолии Кайковус “Қобуснома” ва ғайра дар боби одобу русум, анъана ва таомулҳои мардуми Машриқзамин афкори судмандро ба мо ироа менамоянд. Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар рисолаи “Футувватномаи султонӣ,” дар “Одоби зиёрат” чунин менависад: “Агар пурсанд, ки одобу аркони меҳмонӣ кардан ҷанд аст, бигӯй ҷаҳордаҳ: аввал меҳмонро таоми ҳалолу покиза дихад, дуюм, меҳмониро барои ғаразу риё накунад, сеюм, меҳмонро дар ҷойи неку нишонад, ҷаҳорум, ба меҳмон кушодарӯй ва ҳандон бошад, панҷум, рӯй турш накунад ва меҳмони ноҳондаро ҳурмати бештар намояд, шашум, баҳилӣ накунад ва он ҷӣ аз даст барояд, аз меҳмон дареф надорад, ҳафтум, таоми беҳтар пеши ў ниҳад ва ғайра [2, с.84]. Унсурулмаолии Кайковус дар боби пазироии меҳмон мегӯяд: “...Аммо бидон, ки ҳаққи меҳмон доштан воҷиб аст, валекин ҳаққи меҳмоне, ки ба ҳақшиносӣ арзад...Аз мардум миннатпазир ва тозарӯй бош!” [5, с.61].

Дар гузашта ҳурмати меҳмон ва пазироии он аз ҳама чиз болотару волотар буда. Муҳаммад Ғаззолӣ нақл мекунад, ки “Абдуллоҳ ибни Муборакро рӯзе даҳ мард меҳмон расиданд аз донишмандон. Ӯро чизе набуд, ки меҳмононро ниҳодӣ ва дар ҳама қадҳудой яке асб дошт, ки соле бар он ғазо кардӣ ва соле ҳаҷҷ кардӣ. Асбро биқушту бипухт ва пеши меҳмонон ниҳод...”[2, с. 27].

Ба ҳеч қас пӯшида нест, ки соҳаи сайёҳӣ ба мутахассисони варзида ниёз дорад. Ин мутахассисон, пеш аз ҳама, бояд донандай хуби забону таърихи миллат, фарҳангу адаби беш аз 2500-сола, табииати қишвар, ёдгориҳои бостонӣ ва амсоли ин бошанд. Бо одоби хуби муошират, хислати ҳуҷаста, меҳмондориву меҳмоннавозӣ таваҷҷуҳӣ сайёҳонро ба ҳуд ҷалб карда, моҳияти арзишҳои фарҳангиро ба онҳо фаҳмонда

тавонад. Лутфу меҳрубонӣ ва одоби шоистаи инсонӣ ба ҳар як фард зебу фар мебахшад. Дар ин бобат Шайх Саъдии Шероз басо хуб фармуда:

Агар ҳанзал ҳӯрӣ аз дasti ҳушхӯй,
Беҳ аз ширини аз дasti турушрӯй [9, с.131].

Муҳаққиқ Ф. Қодиров дуруст ишора менамояд, ки “Мушкилоти дигар дар самти омодасозии мутахассисони соҳаи туризм – бархурдор набудан аз таҷрибаи тамоюлҳои тарбияи мутахассисон дар қишварҳои дар ин ҷода пешрафтаи ҷаҳон мебошад. Бо назардошти иқтидорҳои бениҳоят зиёди туристии Тоҷикистон, ба андешаи мо, доираи ихтисосу таҳассусҳое, ки аз рӯйи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат мутахассисон тайёр карда мешаванд, бениҳоят каманд” [7, с. 63].

Пажуҳандай соҳаи сайёҳӣ Н. В. Пивоварова Доир ба вазъи ин соҳа андеша ронда, онро “марбут ба дигар воситаҳои ҷомеа: амсоли таҳаввулоти нодири ҷалбқунандай инсон ва табиат меномад. Ва заминай онро дар ширкат намудани ҳаводиси нодири тақрорнашаванда дар ҷомеа медонад” [8, с.65]. Албатта, чунин таърифҳоро дар боби асосҳои туризм метавон ба ҷандин ранг ташрех дод, вале мусаллам он аст, ки моҳияти ин соҳаи судманд ба ҷомеро пайғирӣ ва роҳандозӣ намуд.

Дар қишварҳои мутараққӣ ағлаби сайёҳон аз боби донову зирақу оқил ва суханвару забондон будани роҳбалади он мамлакат ҳарф мезананд. Аммо агар ба мушоҳида бигирем, дар қишвари мо қариб ки чунин мутахассис надорем ва ё дошта бошем ҳам, дар соҳаи сайёҳӣ кор намекунанд.

Чӣ бояд кард? Чӣ тадбир бояд андешид, ки таваҷҷуҳу шуғлу шавқу завқи ҷавононро ба ин самт бештар ҷалб намоем ва ба пешрафти ин соҳа муваффақ гардем? Ба андешаи мо, ҳамаи он имтиёзҳоеро, ки дар қишварҳои дигар ба роҳбалад, ки ҳам ба сифати тарҷумону ҳам роҳбалад адои вазифа менамоянд, шоиста донем. Дигар ин ки ба ҷуз ҳатми макотиби олӣ дар ихтисоси сайёҳӣ ва меҳмоннавозӣ боз дар назди Қумитаи рушди сайёҳӣ курсҳои маҳсус ташкил намуда, тавассути озмун мутахассисони хубу арзандаро интиҳоб намоем.

Сарзамини зебоманзар ва афсонавии мо сол то сол симо ва намои хешро асрорангез ба ҷилва медиҳад. Манотик ва манозире, ки ҷанд сол қабл дастнорас ва қасногузар буд, имрӯз пойгоҳ ва сайргоҳи мардуми қишвар гардидааст. Ба мисол агар шахсе ҳаваси дидани мавзеи Ҷилдуҳтарон мекард, аз ноҳияи Муъминобод ба таҳмин 8 фарсаҳ (15 км)-ро бояд бо сутур тай мекард. Ё ин ки мавзеи Сари Ҳосор бо табиати ҳайратангезаш ва мардуми меҳмоннавозаш барои шунаванда қишвари афсонавиро ба ёд меовард. Ва амсоли ин чунин манотики таърихири метавон садҳо ном бурд, ки имрӯз ба тоҷикистониён ва хориҷиён дастрас ва макону маъвои сайёҳон гардидааст.

Рӯзи 10 июни соли 2016 Дабири кулли Созмони умуничаҳонии туристии СММ ҷаноби Толиб Рифоӣ ба Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ ташрифи расмӣ оварда, чунин ибрози ақида намуд: “Тоҷикистон қадамҳои нахустин, вале устувори хешро дар самти

пешрафти туризм гузашта истодааст. Аз сафари нахустин то имрӯз дар ҷодаи тайёр намудани риштаи туризм дигаргуниҳо зиёд ба амал омадаанд, ки ифодагари сиёсати кадрии Ҳукумати Тоҷикистон аст” [6, с. 101].

Аз ҳамин лиҳоз аст, ки дар қишивари мо сол то сол ширкатҳои сайёҳӣ афзун ва шумораи сайёҳон зиёд мешавад. Соли 2022 дар Тоҷикистон 236 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи солҳои пешин 12 ширкат зиёд аст. Дар натиҷаи саъю қӯшиши ходимони ин ширкатҳо соли 2022 беш аз як миллион сайёҳ аз Тоҷикистон дидан кардаанд. Дар ин боб сари андеша бояд рафт, ки ин миқдор сайёҳ бо қадом хотироту таассурот аз Тоҷикистон ба Ватан баргашт. Агар таассуроту хотирот нек бошад, сол то сол ин рақам афзун ҳоҳад шуд, дар ҳолати баръакс он ба костагӣ мерасад. Аз ин лиҳоз, мо бояд дар ин самт пажуҳишҳои жарфтареро кор бигирем.

Конвенсия оид ба одобу фарҳангӣ сайёҳӣ, стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 тақозо бар он дорад, ки барои боз ҳам рушд кардану ҷалб намудани меҳмонони ҳориҷӣ баъзе ҷора ва тадбирҳои судмандеро бияндешид. Нахуст, бояд мизбонон талаботу дарҳостҳои меҳмононро ба инобат бигиранд, то ҳадди имкон пайи ислоҳи норасоиҳо шаванд. Зоро фарди сайёҳ шахси тасодуфии ба ин диёр омада набуда, балки аз таҷрибаи дида ва санҷидаи хеш аз дигар мамолик ҳарф мезанад ва дар қиёси дигар диёр маслиҳат медиҳад. Бино бар ин, малеҳона ва босаброня ба маслиҳату машварати сайёҳ бояд гӯш дод ва изҳори қаноатмандӣ намуд. Аз ҷакидаҳои хомаи бисёр қормандони воситаҳои аҳбори омма, ки бо тоифаи сайёҳон бевосита воҳӯрда, таассуроту хотироти онҳоро рӯйи сафҳа овардаанд, бармеояд, ки ағлаби меҳмонони ҳориҷӣ толиби ҳар чӣ бештар бо фарҳанг, анъана, расму русум, тарзи зиндагӣ, анвои ғизо, тарзи пухтузаз, шишту ҳез ва ҳӯрду ҳоби ин мардум шинос шуданро доранд. Тасаввур кунед, ки Шумо ба яке аз мамолики ҳориҷа сафар кардед, ба қадом ҷиҳатҳои зиндагии он мардум таваҷҷуҳи бештаре зоҳир менамоед? Албатта, ба шуғлу қасбу кор, тарзи муошират, рафттору гуфтор, таому расму таомул ва дигар ҷанбаҳои рӯзгори онон дида бар медӯzed ва онро бо зиндагии мардуми хеш муқоиса менамоед. Дар ин бобат бисёр ҷизҳоеро мебинед, ки тааҷҷубангезанд ва шояд мавриди баҳрабардорӣ ва қобили қабул бошанд. Аз ин ҷиҳат, мардуми дигар ҳам дар диёри мо ҳаминро таманно доранд.

Дигар ин ки аз набишта ва муколамаҳои онон дар садо ва симо равшан мешавад, ки бархе аз сайёҳон “озод буданро” меҳоҳанд. Яъне, бар ивази он ки дар фароғатгоҳ ва осоишгоҳ таҳти хидмату пазироӣ ва ҳама ҷиҳат таъмин бошанд, ҳоҳиши онро доранд, ки дар сафарҳои минбаъда онҳоро аз “курсии роҳат” бароранд. Ва ин албатта, бесабаб нест, роҳбалад ва фарде, ки мутасаддӣ дар хидмати сайёҳон аст, ҷора ва тадбири чунин дарҳостҳоро таҳлил карда барояд. Дар шароиту имкониятҳои Ҷумҳурии мо дар ин боб бисёр монеаҳо ҷой доранд, ки бояд ба назар гирифт. Аз ҷумла душвории роҳ, таъмини бехатарии амният, нақлиёт ва ғайра. Дигар ин ки ҷой ва макони зисти меҳмон дар шароити қӯҳистони мо ҳоло ҳам ҳаллу фасли хешро дарнаёftааст. Ҳоло ҳам

мардуми мо, ки ба хурофт бештар бовар доранд, аз чунин меҳмонон баъзан ҳазар мекунанд ва ҳатто даст ба чиноят мезананд.

Воқеаи даҳшатбор ва нанговаре, ки нисбат ба сайёҳони хориҷӣ 29 июля соли 2018 аз тарафи як гурӯҳи авбош дар ноҳияи Данғара рух дод, боиси нигаронии аҳли чомеа гардид. Дар ин фочеа 2 нафар шаҳрванди сайёҳи Амрико, як нафар шаҳрванди сайёҳи Шоҳигарии Нидерландия, як нафар шаҳрванди сайёҳи Конфедератсияи Швейцария ба ҳалокат расиданд.

Ин гуна ҳодисаҳо ҳукумати кишварро водор намуд, ки оиди таъмин намудани ҳифзи бехатарии сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ тадбир ва ҷораҳои даҳлдор қабул намояд.

Яке аз ин ҷора ва тадбирҳо таъсис намудани шабакаи телевизионии “Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” мебошад, ки баҳри сифатан боло бурдани ин соҳаи барои чомеа басо муҳим ва судманд нақши бориз дорад. Тавассути ин шабака бисёр паҳлухои аёну ноаён, бурду боҳт ва фикру андешаҳои чомеа ва меҳмонони дохиливу хориҷӣ дид, шунида ва ба назар гирифта мешавад.

Чунон ки аз далелҳо ва асноди матбуоти даврӣ бармеояд, масоили қабули меҳмонони хориҷӣ дар вилояти Суғд ва Бадаҳшон ба маротиб волотар аст. Тавассути телевизион манзур гардид, ки чи тавр дар кӯҳистони диёри Панҷакант дехаҳое, ки дар атрофи Ҳафткӯл ҷойгир аст, мардум ҳуҷрачаҳо ва кулбаҳои маҳсус барои меҳмонон омода кардаанд, ки шоистаи таҳсин аст. Ҳарчанд ин кулбаҳо одиякак ва хоккорона аст, вале тозаву покиза буда, бо ҷойи дасту рӯйшӯйӣ, ҳоҷатхона ва дигар ашёҳои барои истироҳат лозимӣ муҳайёст. Ба мушоҳида расид, ки чӣ сон меҳмонон аз ин лутфу марҳамати мизбонон дар кӯҳистон ба ваҷҳ омада, миннатдории хешро изҳор намуданд. Чунин мисолҳоро метавон зиёд ном бурд, ки дар манотики Фалғару Дарвозу Ванҷу Рушон ва Язгулому Мурғоб маъмул шудааст.

Бо таассуф бояд зикр намуд, ки чунин ҳолат ва вазъияти муғид дар самти вилояти Ҳатлон аҳёнан ба назар мерасад. Борҳо мусоғирон шикоят пеш оварда буданд, ки аз Душанбе то ба Ҷоҳтар дар ягон паҳлуи роҳ ҳатто ҳоҷатхона нест, ки бисёр шигифтовар аст. Боре автобуси мусоғирон дар назди нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ тавакқуф намуда, баъзеҳо хостанд, ки ба ҳоҷатхонаи он раванд, вале соҳибони он нагузошта, бо исрор “Ин ҳоҷатхона барои мардуми роҳ нест!”- гуфтанд, ки бисёр айб буд.

Камоли эҳтиром мебуд, агар дар паҳлуи шоҳроҳи дехаи Тутқавули шаҳри Норак истироҳатгоҳе барои меҳмонону роҳгузарону мусоғирон бунёд меёфт, то онҳо аз моҳибирёни хушку сӯхтаи гароннархи баъзе ҳаннотони ин маҳал раҳӣ меёфтанд.

Шоҳидон иброз медоранд, ки дар шоҳроҳҳои Эрон баъд аз ҳар 5 фарсаҳ чунин мавзеъҳо бо тамоми шароиташ ва ройгон дар хизмати мусоғирони роҳ қарор дорад.

Бино бар ин, баҳри сифатан беҳтар намудани ин самти даромадноки чомеа, лозим меояд, ки сохтору инфрасоҳтори соҳаи сайёҳиро дуруст ва бо тақозои замон ба роҳ монда, шароиту муҳити созгор муҳайё намоем.

Таъриҳшинос, профессор Шарофиддини Имом, ки беш аз 13 сол ба ҳайси намояндагии Тоҷикистон дар сафоратхонаи Афғонистон адои хидмат намуд, дар боби қабули меҳмони хориҷӣ чунин қазоват менамояд:

“Дар мавриди меҳмони хориҷӣ ботинан некҳоҳ бояд буд, ин пиндор хилофи зиракӣ, ҳушмандӣ ва ҳатто ҳудмехварии мантиқии миллӣ нест, балки бояд дар назар дошт, ки татбиқи ҳадафҳои бузурги миллии мо ба тарбия ва ташвиқи чунин пиндор ва қабули мардуми мо ҳамчун ҳалқи нексиришту некзамир, некҳоҳу накукор дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон имконпазир аст” [10, с. 11]. Муаллиф дар ҷойи дигар мегӯяд: “Зимни муюширати меҳрубонона бояд қӯшид, ки номи ҳамсуҳбат ва тарафи муносибатро хуб ҳифз кард, арзишҳои ўро дарк намуд, салиқа ва завқашро донист, эҳсосоти мусбату манфии ўро шинохт ва аз онҳо истифодаи матлуб кард. Агар ҳамсуҳбат эҳсос кард, ки номи ўро медонӣ ва аз эҳсосоту майлҳои ў оғаҳ ҳастӣ, маъмулан ҳуш ва масрур мешавад, зеро онро мазҳари эътибору эҳтироми шахсӣ ва расмии ҳуд қабул менамояд” [10, с. 19].

Дарвоҷеъ, фаъолияти сайёҳӣ дар Тоҷикистони ба ислоҳот ниёз дорад. Пеш аз ҳама, ҳалли чунин татбирҳо зарур аст:

- ҷустуҷӯ ва дарёфти роҳҳои нав ва замонавии ҷалби сайёҳон (мураттаб намудани таквимҳо, лавҳаҳо ва тавассути симову садо манзур намудани он);
- тарғиби навъҳои нави сайёҳӣ дар ВАО, баҳусус, матбуоти даврӣ, сифатан боло бурдани мазмуну мундариҷаи матолиб;
- фароҳам овардани шароит ва заминаҳои табиӣ, иҷтимоӣ, таъмини амният ва беҳатариву ҳифозати сайёҳон дар ҳар як минтақаи қишвар;
- тарбияи мутахассисони ҳубу варзида, таҷрибаноку забондон, меҳмоннавозу донандай расмулҳати шарқиён;

Баҳри ҷалби меҳмонони хориҷӣ ва дохилӣ дар қишвар бештар ҷорабинҳои фарҳангӣ, симпозиумҳо, конфронсҳо ва дигар анҷуманҳо ташкил намудан ба манфиат ҳоҳад буд.

Адабиёт

1. Эмомалӣ Раҳмон ва соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (Сиёсати дохилӣ ва хориҷии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018). – Душанбе, Доњиш, 2020. – 369 с.
2. Фаззолӣ, М. Насиҳат–ул–мулук / Муҳаммад Фаззолӣ. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 144 с.
3. Кошифӣ Ҳ. Футувватномаи султонӣ. Ахлоқи Муҳсинӣ. Рисолаи Ҳотамия / Ҳусайн Воизи Кошифӣ. – Душанбе: Адиб, 1991. – 320 с.
4. Калила ва Димна. –Душанбе: Маориф 1978.– 304 с.
5. Кайковус, У. Қобуснома / Унсурулмаолӣ Кайковус. –Душанбе: Адабиёти бачагона, 2004.– 220 с.

6. Қодирзода, Д. Б. Падидаи истиқлол / Д. Қодирзода, Хоҷа Қурбон Тоҳирӣ. – Душанбе, 2016. – 144 с.

7. Қодиров, Ф. Тамоюлҳои омодасозии мутахассисони соҳаи туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ф. Қодиров // Паёмномаи фарҳанг. – 2015. – № 2(30). – С. 61-64.

8. Пивоварова Н. В. Международный день Навруз и перспективы развития событийного туризма в Таджикистане / Н. Пивоварова // Паёмномаи фарҳанг. – 2013. – № 21. – С 63-68.

9. Шерозӣ, С. Куллиёт иборат аз чаҳор чилд. Ҷилди 3 / Саъдӣ Шерозӣ – Душанбе: Адаб, 1990. – 368 с.

10. Шарофиддин, И. Одоби расмӣ ва корӣ / И. Шарофиддин. – Душанбе: Сарредаксия илмии ЭМТ. – 2018. – 79 с.

Ходжаев Қурбон

ЭТИКЕТ ОБЩЕНИЯ И ГОСТЕПРИИМСТВО В ОТРАСЛИ ТУРИЗМА

В статье рассматривается культура общения сотрудников, проводников, владельцев гостиниц и других поставщиков услуг туристических компаний. Всем нам известно, приём иностранных и отечественных гостей требует от хозяина, принимающего гостей, любезности и гостеприимства, создание уютной обстановки, оставляя после посещения приятные воспоминания и многое другое. К сожалению, многие традиции и обряды, добрые и благородные обычаи Востока в результате слияния культур утрачены безвозвратно и забыты. С этой точки зрения, перед нами стоит важное решение о необходимости возродить и представить обществу столпы культуры. Сущностью и осью наших предложений являются законы Республики Таджикистан «О туризме», «Типовые конвенции о туристическом этикете», «Стратегия развития туризма», а также «План и концепции развития». Также опубликован труд Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона «Эмомали Рахмон и Год развития туризма и народных ремесел» (2020), который может стать практическим руководством для туристических компаний.

Кроме того, в статье раскрыты и обсуждены некоторые недостатки и недочёты, которые время то времени возникали в сфере туризма за более чем 30-летний период независимости. В заключении были даны некоторые полезные предложения и советы по совершенствованию этого важного направления деятельности общества.

Ключевые слова: культура речи, этикет общения, традиционная культура, культура отношения, исторические объекты, туристическая инфраструктура, культурный комплекс, туризм – страноведение, нормативно-правовые акты.

Khojaev Kurbon

ETIQUETTE AND HOSPITALITY IN THE TOURISM SECTOR

The article talks about the communication culture of employees, guides, hosts and other service providers of travel companies. It is clear to everyone that the reception of foreign and domestic guests requires literacy, honor and respect from each person of the host, the creation of an appropriate environment and conditions, and the like. Unfortunately, many traditions, rituals, good and noble traditions of the East have been lost and forgotten because of the merging of cultures. From this point of view, we need to revive and present to society the useful and advanced features of this cultural tradition. The basis and essence of our proposals are the Law of the Republic of Tajikistan "On Tourism", legal documents on tourism etiquette, the concept "Tourism Development Strategy", as well as other programs and concepts for the development of tourism in the republic. In this context, the work of the Leader of the Nation, Founder of Peace and Unity, Honorary President "Emomali Rahmon and the Year of Development of Tourism and Folk Crafts" (2020) has been published, which can become a practical guide for travel companies.

In addition, the article reveals and discusses some of the shortcomings and problems that sometimes arise in the tourism sector during the years of independence. The article goes on to offer some useful suggestions and tips for improving this important area of the society.

Keywords: tourism, tourist infrastructure, cultural complex, communication etiquette, traditional culture, historical sites, legal documents.

ТДУ:001(092)+9тоҷик+902/904+008+327тоҷик

Шарифзода Фирдавс

ИНЬИКОСИ ДАСТОВАРДХОИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ ДАР ОСОРХОНАҲОИ ТОҶИКИСТОН

Дар мақола вазъи инъикоси дастовардҳои даврони истиқлол дар осорхонаҳои Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф дар замини омӯзиши маводи чотӣ ва шиносоӣ ба фаъолияти осорхонаҳои ҷумҳурӣ ашёву экспонатҳои марбут ба даврони истиқлолро таҳлил намуда, аҳаммияти онҳоро дар баланд бардоштани ҳисси худогоҳиву худшиносии миллӣ ва муарриғии дастовардҳои даврони истиқлол муҳим арзёбӣ кардааст. Қайд гардидааст, ки дар бештари осорхонаҳои Тоҷикистон шӯъбаву бахшиҳои нав таҳти унвонҳои «Истиқлолият», «Дастовардҳои даврони истиқлол» фаъолият менамоянд ва дар онҳо ҳуҷҷатҳои нодирӣ таъриҳӣ, аксу мусаввараҳо ва дигар ашёи марбут ба даврони истиқлол ба намоиш гузошта шудаанд. Асбаски тамомии дастовардҳои даврони истиқлол ба фаъолияти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон иртиботи қавӣ доранд, дар мақола ҳуҷҷатҳои таъриҳӣ

ва аиёю экспозитсияҳои осорхонаҳои ҷумҳурӣ доир ба корномаҳои Сарвари давлат низ мавриди омӯзиши қарор дода шудааст.

Муаллиф барои асоснок намудани афкору андешаҳои худ бештар ба дастовардҳои Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Осорхонаи ҷумҳуранияи таърихӣ-кишваршиносии ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ, Осорхонаи Қасри Арбоб, Осорхонаи мактабии Асосгузори сулҳу вахдати милли – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Осорхонаи Қасри фарҳанги ноҳияи Дангара, «Осорхонаи Пешвои миллат»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон такя кардааст.

Таъсиси шуъбаву баҳишҳо, гӯшаву толорҳои намоиши дар осорхонаҳои Тоҷикистон баҳшида ба дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ва бунёди осорхонаҳои мустақил дар назди муассисаҳои таълими марбут ба корномаҳои Пешвои миллат барои муаррифии шоистаи дастовардҳои даврони истиқлол ва омӯзиши мактаби давлатдориву фаъолияти гуногунпаҳлуи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шароит фароҳам оварда, дар самти боло бурдани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии милли мусоидат менамоянд.

Калидвоҷсаҳо: Пешвои миллат, осорхона, ҳӯҷҷати таърихӣ, аиё, экспонат, экспозитсия, толори намоиши, дастовард, корнома, истиқолият

Барои муаррифии дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва инъикоси воқеии ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангии Тоҷикистон дар ин давраи таърихӣ, дар соҳтори осорхонаҳои Тоҷикистон шуъбаву баҳш ва гӯшаву толорҳои нави намоиши таъсис дода шуданд. Албатта ҳар як дастоварди даврони истиқлол бо корномаҳои Асосгузори сулҳу вахдати милли – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқаи ногусастани дорад ва ба ин манзур дар бештари осорхонаҳои мамлакат гӯшаҳои маҳсус таҳти унвонҳои «Истиқлолият», «Аз бунёдкориҳою падидаҳои замони соҳибистиқлолӣ», «Дастовардҳои даврони истиқлол», «Сафарҳои кории Президент дар шаҳри (ноҳияи)...» ташкил карда шудаанд. Масалан, дар Осорхонаи ҷумҳуранияи таърихӣ-кишваршиносии ба номи Абӯабдулло Рӯдакӣ шуъбаи «Истиқлолият» ба фаъолият шурӯъ кард. Дар толори шуъба ҳӯҷҷатҳои таърихӣ, аксу мусаввараҳо ва адабиёт доир ба аҳаммияти оламшумул ва нақши таърихии Иҷлосияи XVI Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди чомеи навин, дастовардҳои даврони истиқлол дар таҳқими заминаҳои конституционии давлатдорӣ, таъмини сулҳ ва ризоияти милли дар кишвар, доир намудани ислоҳоти ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ ба тамошо гузошта шуданд. Қисми дигари экспонатҳои ин шуъба ба корномаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди давлати милли, таҳқими истиқлолияти давлатӣ ва ташаккули чомеи шаҳрвандӣ баҳшида шудаанд [11].

Дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон маҷмуи ашёҳои марбут ба даврони истиқлол дар толорҳои намоиши шуъбаи таърихи нав ва навтарин ба намоиш гузошта шудаанд. Бештари ашёву экспонатҳои ин шуъба бозгӯнандай дастовардҳои беназири даврони истиқлол, аз қабили бунёди бузургтарин иншооти кишвар – Неругоҳи обии барқии Рӯғун, соҳтмони роҳу нақбҳо мебошад. Ҳамзамон дар Осорхонаи мазкур

дар заминай тухфаҳои аз ҷониби шаҳсиятҳои маъруфи сатҳи ҷаҳонӣ ба Президенти мамлакат эҳдошуда, толори маҳсуси «Тухфаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ташкил карда шудааст, ки бисёр ҷолиб буда, дар он ашёҳои нодир, ба монанди «Амсилаи Каъба», «Амсилаи Регистони Самарқанд», «Армуғон», «Армуғони нуқрагин», «Аспи рамзӣ», «Гулдон», «Гулдони шишагин», «Корд», «Қаламдон», «Лаълий», «Ордени Пётри Кабир», «Рангдон», «Ромби шишагӣ», «Табақ ва гулдони чубин», «Табақи заррандуд», «Чоизаи маҳсуси СММ», «Чоми нуқрагин», «Шамшер» ва дигар тухфаҳои гаронарзиш, ба маърази тамошо гузошта шудаанд [2].

Дар даврони соҳибиистиклолии кишвар дар назди вазорату идораҳои давлатӣ, муассисаҳои илмиву фарҳангӣ, таълимию маърифатӣ ва корхонаву иншоотҳои истеҳсолӣ осорхонаҳо низ созмон дода шудаанд, ки ҳадафи онҳо, аз як ҷониб, арҷузорӣ ба арзишҳои таърихиву фарҳангии миллӣ бошад, аз ҷониби дигар, муаррифӣ намудани маснуоти ин ё он навъи касбу ҳунар дар давраи муайяни таърихӣ ва вижагиҳои таърихи созмонёбию ташаккули худи муассиса ва ё корхонаву ташкилот аст.

Соли 2011 дар Қасри Арбоби ноҳияи Бобоҷон Faфуров, ки дар он Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум, аз 16 ноябр то 2 декабря соли 1992) баргузор гардид, 2 осорхона таъсис дода шуд: «Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «20-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон». Дар фонди ин осорхонаҳо беш аз 2000 ашё, ки аз давраҳои сарнавиштсоз ва тақдирсози ҳаёти ҷумҳурӣ нақл мекунанд, инчунин ҳучҷатҳои инъикоскунандай дастовардҳои даврони истиқлол ба намоиш гузошта шуданд [4].

Бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар заминай ин осорхонаҳо осорхонаи нав бунёд карда шуд, ки дорои толорҳои намоишии «Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Тоҷикистон дар масири Истиқлолият» мебошад. Баҳусус экспонатҳои толори «Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки имрӯз ҳамчун ҳучҷатҳои таърихӣ ҳифзу нигоҳдорӣ карда мешаванд, бештар дар ҳуд воқеаву ҳодисаҳои мудҳиши айёми ҷанги шаҳрвандиро инъикос намуда, тамошобинро ба ҷараёни баргузории иҷлосия сарнавиштсоз ва лаҳзаҳои хотирнишини он ошно месозанд. Ҳамзамон дар ин толор аксу ҳучҷатҳои арзишманд, асару мақолаҳои Президенти кишвар оид ба аҳаммияти таърихии иҷлосия ва ашёву таҷдизоти дар раванди баргузории иҷлосия истифодашуда, ба маъраз гузошта шудаанд. Яке аз экспонатҳое, ки воқеан таваҷҷуҳи ҳар бинандаро ба ҳуд ҷалб менамояд «Ман ба шумо сулҳ меоварам»-и рассом Абдураҳим Ҷабборов мебошад. Дар ин асар саҳми Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун меъмори сулҳу ваҳдат воқеабинона тасвир шудааст.

Толори намоишии «Тоҷикистон дар масири Истиқлолият»-и Осорхонаи Қасри Арбоб давоми мантиқии толори қаблӣ буда, дар он тамоми дастовардҳои даврони истиқлол, ки Тоҷикистон баъд аз Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳусусан расидан ба сулҳу ваҳдати комил, соҳиб гаштан ба рамзҳои давлатдорӣ, пешрафт ва ободии пойтаҳти мамлакат – шаҳри

Душанбе, баланд бардоштани обрӯю нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, эътирофи ташаббусҳои байналмилалии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, таъмини зиндагии шоиста барои мардум дар заминai татбиқи чор ҳадафи стратегии Ҳукумат – таъмини амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, расидан ба истиқолияти энергетикӣ ва ниҳоят саноатиқунонии босуръати кишвар дар ин толори муҳташам дар аксу лавҳаҳои алоҳида ба таври возех нишон дода шудааст» [8].

Фонди Осорхонаи таърихии Қасри Арбоб бо ашёву экспонатҳои нав пайваста такмил мейбад. Масалан, Раиси вилояти Суғд, муовини якуми Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода пас аз боздид аз осорхонаи мазкур аз номи Ҳукумати мамлакат ва Маҷлиси миллӣ ба фонди осорхона китобҳои тозанашири «Сарвар, Президент, Пешво», «Эҳёгари Суғд», «Иҷлосия: Парвозгоҳи Пешвои миллат» ва медали ҷаҳонӣ «30-солагии Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро тақдим намуд [3].

16 ноябри соли 2016 ба ифтиҳори таҷилии нахустин Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Осорхонаи мактабии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон» расман ифтитоҳ ёфт. Ин осорхона ҳанӯз соли 2007 бо ташабbusi Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуии №7-и ноҳияи Дангара ва синфхонае, ки дар он Президенти мамлакат солҳои 60-уми асри гузашта таҳсил намудаанд, бунёд гардидааст. Ҳадафи осорхона ҷамъоварӣ ва ба тамошо гузоштани тамоми маводи марбут ба зиндагинома, давраҳои бакамолрасӣ, таҳсил ва фаъолияти гуногунпахлуи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Осорхона аз даромадгоҳ, толори қалон ва синфхона иборат аст. Аксу мусаввараҳои даромадгоҳи Осорхона аз ҷараёни сафарҳои кории Президенти мамлакат ба гӯшаву канори гуногуни ҷумҳурӣ нақл мекунанд. Дар толори қалони осорхона экспонату ҳуҷҷатҳо бахшида ба зиндагинома ва корномаҳои наҷибонаи Пешвои муazzами миллат, шурӯъ аз давраи мактабӣ то расидан ба зинаҳои олии роҳбарӣ, ҷамъоварӣ ва ба тамошо гузошта шудаанд. Дар синфхонаи Осорхона шаш аداد мизу курсии давраи мактабӣ, ашёи хониш иборат аз дафтару қалам, китобҳои дарсии истифодашуда ва акси омӯзгорону ҳамсабақони Президенти мамлакат ҷойгузин гардидаанд. Ҳамчунин як қисми Осорхонаро аксу мусаввараҳо ва сарулибоси низомии Пешвои миллат, ки солҳои 1971-1974 ҳангоми адой хизмати ҳарбӣ дар Флоти уқёнуси Ором дар бар доштанд, зеб додааст [1]. Як гӯшаи дигари осорхонаро китобҳои Пешвои миллат ва адабиёти марбут ба зиндагиномаву фаъолияти эшон ташкил медиҳад, ки истифодаи онҳо барои шинохти шаҳсияти Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, сиёсатмадори варзидаи сатҳи ҷаҳонӣ, бунёдгузори давлати навини тоҷикон, фарҳангсолору маърифатпарвар мусоидат менамояд.

12 сентябри соли 2019 Пешвои миллат ҳангоми ифтитоҳи бинои Қасри фарҳангӣ ноҳияи Дангара ба корҳои соҳтмонии ин иншоот баҳои баланд дода, аз ҷумла ишора карданд, ки «Қасри мазкур бо тарҳи бисёр зебо ва ҷавобғӯ ба меъёрҳои муосири меъморӣ бунёд шудааст. Соҳтмони

қаср соли 2007 оғоз гардида, бо истифода аз санъати аҷдодии гаҷкорӣ ва ойинабандӣ дар сатҳи баланд ба анҷом расонида шудааст. Қасри фарҳанг аз се ошёна иборат буда, дорои толори барҳаво бо 700 чойи нишаст, китобхона, толорҳои омӯзиши асбобҳои гуногуни мусиқӣ, технологияҳои муосир, толори ҷаласаҳои корӣ, утоқҳои корӣ ва хӯҷраҳои ёрирасон мебошад. Дар яке аз толорҳои қаср осорхонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ташкил карда шудааст» [7].

17 октябри соли 2019 Президенти мамлакат дар Қисми низомии Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз навсозӣ бинои Ситоди отряди соҳтмониро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо шароити қисми низомӣ шинос шуданд. Дар ҳудуди иншоот ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ифтиҳори миллии сарбозон Осорхонаи Пешвои миллат бунёд ёфтааст. Пас аз шиносӣ бо шароити осорхона Сарвари давлат дар китоби меҳмонони олиқадр соядаст гузоштанд [10].

29 сентябри соли 2020 Пешвои миллат дар ноҳияи Фирдавсӣ Маркази таълимии «Пойтаҳт»-и Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллиро мавриди истифода қарор доданд. Марказ аз як бинои дуошёна ва биноҳои якошёна иборат буда, бо тамоми таҷхизоти соҳавӣ ва дастгоҳҳои маҳсус таъмин мебошад ва дар он барои бозомӯзии 400 нафар кормандону мутахассисон дар як вақт шароити муосир муҳайё гардидааст. Бо дарназардошти дар рӯҳияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ тарбия намудани сарбозону курсантон дар доҳили бинои навбунёди Маркази таълимии «Пойтаҳт» осорхона бо номи «Толори сабақи ватандорӣ» ташкил карда шудааст, ки онҳо метавонанд ҳангоми фориг аз машгулият будан аз таърихи ташаккули Қӯшунҳои сарҳадӣ ва корнамоҳои фарзандони фарзонаи миллат воқиф гарданд [9].

22 январи соли 2021 бо иштироки Президенти кишвар дар бинои таълимии факултетҳои иқтисодӣ ва молиявии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон «Осорхонаи Пешвои миллат» ифтитоҳ ёфт. Масоҳати умумии Осорхона 125 метри мураббаъро ташкил дода, аз «Утоқи пазироӣ» ва толорҳои «Таҳсил» ва «Истиқлол» иборат аст. Дар экспозитсияи Осорхона экспонату ҳӯҷатҳои нодир, ки бозгӯйкунандай ҳаёти доғишҷӯи Пешвои миллат, баҳусус солҳои таҳсили 1977-1982 дар факултети иқтисодиёти Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад, ба тамошо гузошта шудаанд. Бештари экспонатҳо нусхаҳои асл буда, маълумоти комилу возехро оид ба ҳӯҷатҳои шомилшавӣ ба Доғишгоҳ, варақаи имтиҳонӣ, билети доғишҷӯӣ, дафтарчаи имтиҳонӣ, корҳои курсӣ, дипломи хатм ва дигар асноди таълимӣ, медиҳанд. Илова бар ин, дар толори «Таҳсил»-и Осорхона барномаву дарсномаҳои таълимӣ, мизу курсиҳои доғишҷӯёни солҳои 70-уми асли гузашта, акси ректорони доғишгоҳ, устодони факултети баҳисобигирии бухгалтерии ҳоҷагии қишлоқ ва доғишҷӯёни солҳои 70-80-ум ба намоиш гузошта шудаанд. Дар экспозитсияи толори «Истиқлол» аксу ҳӯҷатҳои марбут ба ташрифи Пешвои миллат ба Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон ва дастоварҳои назарраси ин Доғишгоҳ дар тӯли 30-соли Истиқлолияти давлатӣ гурӯҳандӣ шудаанд. Ҳамзамон дар ин толор унвонҳои фахрии аз ҷониби доғишгоҳҳои ҷаҳон ба Эмомалӣ Раҳмон тақдимшуда, асарҳои Пешвои миллат ва адабиёт дар бораи зиндагинома ва фаъолияти гуногунпахлуи ў гузошта шудааст. Бино ба иттилои АМИТ «Ховар»

мақсади асосии Осорхона «тарбияи наслҳои имрӯз дар руҳияи худшиносӣ, арҷузорӣ ба руқнҳои давлатдории миллӣ ва ошной бо хизматҳои шоёни Пешвои муazzами миллат дарроҳи эъмори чомеаи мусоири Тоҷикистон, саҳми шаҳсии Роҳбари давлат дар инкишифӣ соҳаҳои гуногуни илму маориф, алалхусус дар пешрафти ҷашнраси бонуфузтарин муассисаи олии таълимии кишвар – Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Осорхонаи Пешвои миллат мутобиқ ба талаботи замони мусоир, бо дарназардошти аслият ва мазмуну мундариҷаи экспонатҳо таъсис дода шуда, ҳисси худшиносию ватандӯстӣ, ифтихормандӣ ва завқи эстетикии бинандаро дучанд менамояд» [6].

Ҳамзамон дар Гимназияи ҳарбии Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ осорхонае таъсис дода шудааст, ки дар он намунаҳои соҳти давлатдорӣ, аз ҷумла, лавозимоти ҳарбӣ, китобҳо ва расмҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавҷуданд [5].

Ҳамин тавр, таъсиси шуъбаву баҳшҳо, гӯшаву толорҳои намоиши дар осорхонаҳои Тоҷикистон баҳшида ба дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ва бунёди осорхонаҳои мустақил дар назди муассисаҳои таълими марбут ба корномаҳои Пешвои миллат барои муаррифии шоистаи дастовардҳои даврони истиқлол ва омӯзиши мактаби давлатдориву фаъолияти гуногунпахлуи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шароит фароҳам оварда, дар самти боло бурдани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ мусоидат менамоянд.

Адабиёт

1. Аз пайраҳаи мактабӣ – то шоҳроҳи сиёсӣ, 16.11.2020 [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2020/11/az-pajra-ai-maktab-to-sho-ro-i-siyos-dar-arafai-r-zi-prezident-habarnigoroni-amit-hovar-az-osorhonai-maktabii-peshvoi-millat-dar-no-iyai-dan-ara-didan-namudand/>

2. Аз ҷониби Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон 1173 адад ёдгориҳои таъриҳӣ эҳдо шудаанд, Душанбе, 15.11.2016 /АМИТ «Ховар»/. [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2016/11/az-onibi-peshvoi-millat-emomal-ra-mon-ba-osorhonai-millii-to-ikiston-1173-adad-yodgori-oi-tarikh-e-do-shudaand/>

3. Ба Осорхонаи Қасри Арбоб ва Осорхонаи таъриҳии вилояти Суғд китобҳои тозанашр ва аксу экспонатҳо дастрас гардиданд, Душанбе, 27.11.2022 /АМИТ «Ховар»/ [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2022/11/ba-osorhonai-asri-arbob-va-osorhonai-tarhiyi-viloyati-su-d-kitob-oi-tozanashr-va-aksu-nigora-o-dastras-gardidand/>

4. Валиев, М., Рабизод, И. Қасри «Арбоб» - маркази ҷашнҳои миллӣ // Ҳақиқати Суғд. – 2012. – 21 феврал.

5. Гурӯҳи корӣ аз Гимназияи ҳарбии Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ дар шаҳри Душанбе дидан намуд, 11.02.2021 [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2021/02/gur-i-kor-az-gimnaziyai-arbii-shun-oi-sar-adii-kdam-dar-sha-ri-dushanbe-didan-namud/>

6. Ифтиҳоҳи Осорхонаи Пешвои миллат дар Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон, Душанбе, 22.01.2021. /АМИТ «Ховар»/ [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2021/01/2iftito-i-osorhonai-peshvoi-millat-dar-donishgo-i-millii-to-ikiston-bo-ishtiroki-sarvari-davlat-emomal-ra-mon/>

7. Раҳмон, Э. Ба фарзандони бонангӯ номус ва соҳибкорони химматбаланд изҳори сипос менамоям [Матн ва акс]: суханронӣ ҳангоми ифтиҳои Қасри фарҳанг дар ноҳияи Дангара, 12 сентябри соли 2019 // Чумхурият. – 2019. – 13 сентябр.

8. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон аз Осорхонаи «Иҷлосияи XVI Шурои Олии Чумхурии Тоҷикистон» дар Қасри «Арбоб» дидан карданд, Душанбе, 16.11.2022 /АМИТ «Ховар»/ [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2022/11/sarvari-davlat-emomal-ra-mon-az-osor-honai-i-losiyai-xvi-sh-roi-olii-um-urii-to-ikiston-dar-asri-arbob-didan-kardand/>

9. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон Маркази таълимии «Пойтаҳт»-и Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллиро дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ифтиҳо намуданд, 20.09.2020 [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2020/09/sarvari-davlat-emomal-ra-mon-markazi-talimii-poitaht-i-shun-oi-sar-adii-kumita-davlatii-amniyati-milliro-dar-no-iyai-firdavsi-sha-ri-dushanbe-iftito-namudand/>

10 Шарифзода, А., Айнiddин, С. Эмомалӣ Раҳмон ва Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (Солномаи Пешвои миллат — 2019) [Манобеи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://khovar.tj/2020/01/emomal-ra-mon-va-sol-oi-rushdi-de-ot-sajyo-va-unar-oi-mardum-solnomai-peshvoi-millat-2019/>

11. Шарифзода, Ф. Истиқлоният ва рушди осорхонаҳои Тоҷикистон / муҳаррир Қ. Бӯриев. – Душанбе: Истеъод, 2013. – 236 с.

Шарифзода Фирдавс

ОТРАЖЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ В МУЗЕЯХ ТАДЖИКИСТАНА

В статье исследуется состояние отражения достижений периода независимости в музеях Таджикистана. В контексте изучения печатной продукции и ознакомления с деятельностью республиканских музеев автор проанализировал предметы и экспонаты, относящиеся к эпохе независимости, и оценил их значение в повышении чувства национального самосознания и самопознания и представлении достижений периода независимости. Отмечается, что в большинстве музеев Таджикистана функционируют новые отделы и секции под названиями «Независимость», «Достижения эпохи независимости» и в них выставлены редкие исторические документы, фотографии и другие предметы, относящиеся к периоду независимости.

Поскольку все достижения периода независимости тесно связаны с деятельностью Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Раҳмона, в статье также рассматриваются исторические документы, предметы и экспозиции музеев республики, связанные с действиями Главы государства.

Для обоснования своих мыслей автор ссылается на достижения Национального музея Таджикистана, Республиканского историко-краеведческого музея имени Абуабдулло Рудаки, Дворцового музея

Арбоб, Школьного музея Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, музея Дворца культуры Дангаринского района, «Музея Лидера нации» Национального университета Таджикистана.

В итоге автор приходит к выводу, что создание в музеях Таджикистана отделов и секций, уголков и выставочных залов, посвященных достижениям независимого Таджикистана, а также строительство самостоятельных музеев в учебных заведениях, связанных с деяниями Лидера нации, создает благоприятные условия для достойного представления достижений периода независимости и изучения школы государственного управления и многогранной деятельности Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, а также способствует повышению чувства патриотизма и национального самосознания.

Ключевые слова: Лидер нации, музей, исторический документ, предмет, экспонат, экспозиция, выставочный зал, достижение.

Sharifzoda Firdavs

REFLECTION OF THE ACHIEVEMENTS OF THE INDEPENDENCE PERIOD IN MUSEUMS OF TAJIKISTAN

The article highlights the reflection of the achievements of the period of independence of Tajikistan in the museums of the country. In the result of studying published materials and getting acquainted with the activities of republican museums, the author analyzed objects and exhibits related to the independence period, and assessed their importance in enhancing the sense of national identity and self-knowledge and presenting the achievement of the period of independence. It is noted that in most museums of Tajikistan there are new departments and sections under the names "Independence", "Achievements of the period of independence" and they exhibit valuable historical documents, photographs and other items related to the period of independence.

Since all the achievements of the period of independence are closely related to the activities of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Mr. Emomali Rahmon, the article also examines historical documents, objects and expositions of the museums of the republic related to the deeds of the President of the country.

To substantiate his thoughts, the author refers to the achievements of the National Museum of Tajikistan, the Republican Museum of Local History named after Abuabdullo Rudaki, the Arbob Palace Museum, the School Museum of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Mr. Emomali Rahmon, the Museum of the Palace of Culture of the Dangara district, "Museum of Leader of the Nation" of the National University of Tajikistan.

As a result, the author comes to the conclusion that the creation in the museums of Tajikistan of departments and sections, corners and exhibition halls dedicated to the achievements of independent Tajikistan, as well as the construction of independent museums in educational institutions associated with the deeds of the Leader of the Nation creates favorable conditions for a worthy presentation of the achievements of the period of independence and the

study school of public administration and the multifaceted activities of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon and contributes to enhancing the sense of patriotism and national identity.

Keywords: Leader of the Nation, museum, independence period, Tajikistan, historical document, object, exhibit, exposition, exhibition hall, achievement, independence.

ТДУ: 005:02 (575.3)

Раҷабова Назира

НАҚШИ МЕНЕЧМЕНТИ СТРАТЕГӢ ДАР ИНКИШОФИ СОҲАИ КИТОБДОРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Дар мақола баъзе аз ҷанбаҳои рушди менеҷменти стратегӣ дар соҳаи китобдорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Менеҷменти стратегӣ дар қатори менеҷменти инноватсионӣ, беш аз неш, дар соҳаи китобдорӣ истифода мегардад. Вобаста ба менеҷменти стратегӣ олимон ва муҳаққиқони соҳаҳои гуногун таҳқиқот ба анҷом расонида, ҷиҳатҳои муҳталифи онро баррасӣ намудаанд.

Дар шароити имрӯза аксарияти субъектҳои соҳаи китобдорӣ бо таваҷҷӯҳ ба дурнамои кӯтоҳмуддат фаъолият мекунанд.

Гояи асосии менеҷменти стратегиро дарки зарурати таҳлили бефосилаи муҳити берун аз китобхона ва бо назардоши ин, қабул намудани қарорҳои барномавӣ ташкил медиҳад. Китобхонаҳо бояд ҷунон системаҳои идоракуниро ташкил ва татбиқ қунанд, ки барои қабули қарорҳои гуногун ва вокуниши сареба тағйирёбии вазъ, дигаргуншиавии дарҳостҳои истифодабарандагон ва амалҳои рақибон имконият диханд.

Дар тақмили фаъолияти гуногунҷабҳои китобхонаҳо концепсияи менеҷменти стратегӣ аҳаммияти барҷаста дорад, зеро сифатнокии шароиту вазъият, инчунин қобилияти нешгӯии инкишифи онҳо дар оянда дар ин замина метавонаад ифодаи худро ёбад.

Менеҷменти стратегӣ қайҳо боз мавриди истифодаи китобхонаҳои хориҷӣ қарор гирифта, сабаби муваффақияти онҳо гардидаст. Дар шароити таъсирӣ китобхонаҳои хориҷӣ ба соҳаи китобдории Тоҷикистон китобхонаҳои ватаниӣ бояд, ки бо назардоши ҳувияту ҳусусияти тоҷикон аз усулҳои самараноки идоракунӣ истифода баранд. Таҷрибаи истифодабарии усулҳои менеҷменти стратегӣ барои ба даст овардани бартариҳои устувори рақобатӣ имконият медиҳад.

Таваҷҷӯҳ ба масъалаи ташиаккули стратегии фаъолияти китобдорӣ ва нақши он дар ҳаёти ҷомеа дар даврони соҳибистиклонии мамлакат яке аз масъалаҳои муҳимми илми китобдории тоҷик ба шумор меравад.

Калидвожаҳо: менеҷменти стратегӣ, қарорҳои стратегӣ, системаи идоракунӣ, талаботи иқтисодӣ, меъёрҳои хизматрасонӣ, фаъолияти китобдорӣ, фаъолияти библиографӣ, тренинг, коммуникатсия, инноватсия, тасниф, дистрибутсия, диверсификатсия.

Имрӯзҳо ҳаёти ҷамъияти дар самтҳои муҳталиф тағйирёбанда ба назар мерасад, аммо ин ҷиҳат ба ҳар воситае заминаи рушдро фароҳам меорад. Ҷунин таҳаввулот ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти ва аз ҷумла

ба соҳаи фарҳанг таъсири назаррас мерасонад. Лозим ба ёдоварист, ки соҳаи фарҳангии чомеа аз зерсистемаҳои гуногуни ба ҳам алоқаманд таркиб ёфтааст. Соҳаи китобдорӣ яке аз муҳимтарин унсурӣ он ба ҳисоб меравад. Давра ба давра мо шоҳидӣ он мегардем, ки соҳаи мазкур вобаста ба дигаргуншавии ҳаёти ҷамъияти ҳусусиятҳои навинро ба худ мегирад.

Воқеяти шароити муосири кишварҳо аз он дарак медиҳад, ки шаклҳои гуногуни менечмент метавонанд дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёти ҷамъияти арзи ҳастӣ намоянд. Соҳаи китобдорӣ низ истисно нест. Ҳусусан, менечменти стратегӣ дар ин соҳа муҳим ба назар мерасад. Он дар қатори менечменти инноватсионӣ аз пештара дида, бештар дар соҳаи китобдорӣ истифода мегардад. Вобаста ба менечменти стратегӣ олимон ва муҳаққиқони гуногун тадқиқот бурда, ҷиҳатҳои муҳталифи ин падидаро баррасӣ менамоянд.

Воқеяти Тоҷикистон аллакай бист сол инҷониб дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ қарор дорад. Бо вучуди пешравиҳои муайян, аксарияти китобхонаҳои ватанӣ то ҳунӯз самти стратегии ҳудро, ки ба онҳо барои таъмини бартарии устувори рақобатӣ дар дурнамои дарозмуддат имкон медод, пайдо накардаанд. Мутаассифона, на ҳамаи китобхонаҳо аҳамияти усули стратегиро дар фаъолияти ҳуд дарк кардаанд. Чи тавре ки таҷрибаи ватанӣ нишон медиҳад, аксарияти субъектҳои соҳаи китобдорӣ бо таваҷҷӯҳ ба дурнамои кӯтоҳмуддат фаъолият карда истодаанд.

Асоси гояи менечменти стратегиро дарки зарурати таҳлили бефосилаи муҳити беруни китобхона ва бо назардошти ин, қабул намудани қарорҳои стратегӣ ташкил медиҳад. Китобхонаҳо бояд чунон системаҳои идоракуниро ташкил ва татбиқ кунанд, ки барои қабул намудани қарорҳои гуногун ва вокуниши зуд ба тағйироти вазъи навин, дигаргуншавии дарҳостҳои истифодабарандагон ва амалҳои рақибон имконият медиҳанд.

Концепсияи менечменти стратегии китобхонаи мушаххас дар таваҷҷӯҳи он ба оянда асос ёфтааст, ки ин арзёбии сифатноки шароиту вазъият, инчунин қобилияти пешгӯии инқишифи китобхонаро дар оянда дар назар дорад. Ин қисматҳои таркибии менечменти стратегӣ кайҳо боз мавриди истифодаи китобхонаҳои ҳориҷӣ қарор гирифта шуда, ба онҳо муваффақияти муайянро таъмин қарда истодаанд. Дар шароити таъсири китобхонаҳои ҳориҷӣ ба соҳаи китобдории Тоҷикистон китобхонаҳои ватанӣ бояд, ки бо назардошти ҳувияту ҳусусияти тоҷикон аз усулҳои самараноки идоракунӣ истифода баранд. Таҷрибаи истифодабарии усулҳои менечменти стратегӣ барои ба даст овардани бартарии устувори рақобатӣ имконият медиҳад.

Таваҷҷӯҳ ба масъалаи ташаккули стратегии фаъолияти китобдорӣ ва нақши он дар ҳаёти чомеа дар даврони соҳибистикӯли мамлакат яке аз масъалаҳои муҳими илмии китобдории тоҷик мебошад.

Китобхонаи миллии Тоҷикистон метавонад сабиткунандай он бошад, ки менечменти стратегӣ дар фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои фаъолияти назаррас бошад.

Китобхонаи миллии Тоҷикистон руқни беназири фарҳангӣ миллӣ буда, дар ташаккули тамоми бахшҳои чомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявии Тоҷикистони соҳибистикӯл нақши бузург дорад. Вобаста ба

талаботи маънавию иқтисодӣ ва сиёсии чомеаи муосири насли башар инкишоф меёбад, ба тарзу усулҳои фаъолияташ мазмунҳои тоза бахшида, ҷиҳати батадриҷ ғанигардонии боигарии моддию маънавии ҳамзамонон ва наслҳои оянда хизматҳои арзандаро сомон мебахшад» [11, с.15].

Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба сифати маркази стратегӣ, методӣ, илмию иттилоотӣ ва фарҳангии аҳамияти ҷумҳуриявидошта барои пешбурии фаъолияти стратегии китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ саҳм мегирад. Тибқи «Оинномаи Муассисаи давлатии КМТ» китобхона бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати инкишофи фаъолияти стратегӣ дар фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти илмӣ-методиро дар чунин самтҳо ба анҷом мерасонад:

«- созмондиҳӣ ва баргузории таҳқиқоти илмӣ ва сотсиологӣ оид ба масъалаҳои хизматрасонии китобдорию библиографӣ ба аҳолӣ, таҳияи меъёрҳои хизматрасонии китобдорӣ, ҳуҷҷатҳои барномавӣ ва маълумотномаҳои таҳлилӣ оид ба рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ҳамоҳангсозии корҳои илмию методӣ ва илмию таҳқиқотии китобхонаҳои ҷумҳурӣ оид ба фаъолияти китобдорию библиографӣ ва мутобиқнамоии нақшаву барномаи фаъолияти онҳо;

- омӯзиш ва таҳлили натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, таҳияи маводи методӣ ва ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами китобдорӣ дар фаъолияти кори китобхонаҳои ҷумҳурӣ;

- ташкили маркази таълимию тренингӣ оид ба азхудкунии технологияи навтарини соҳаи китобдорӣ барои китобдорони ҷумҳурӣ;

- банақшагирии тадбирҳои давлатӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи фаъолияти китобдорӣ» [11, с.17].

Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун маркази илмӣ-методӣ ва ҳамоҳангсози фаъолияти стратегии китобхонаҳои мамлакат дар ташаккули сиёсати стратегии китобдорӣ, татбиқи санадҳои меъериҷу ҳуқуқии соҳаи китобдорӣ саҳм гирифта, барои пешрафти фаъолияти стратегии китобхонаҳо ва дар таҷрибаи кори онҳо ҷорӣ намудани таҷрибаи муғид мусоидат менамояд. Ҳамзамон ба китобхонаҳои мамлакат ҷиҳати баланд бардоштани нақш ва мақоми китобхона ҳамчун маркази фароҳамоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва мавриди омӯзишу тарғиб қарор додани асноди дар ҳама шаклу намудҳои имконпазир интишорёфта ёрии амаливу методӣ мерасонад. Ёрии амаливу методӣ бештар тавассути таҳияву интишори дастуруламалҳо, маслиҳатҳои методӣ ва сафарҳои хидматии кормандони китобхона дар соҳаи фаъолияти стратегӣ роҳандозӣ шуда, дар онҳо масоили такмили фонди китобӣ, омӯзиш ва муҳофизати фондҳои китобхона, ташкили дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ, банақшагирий ва таҳияи ҳисботи солона, усули коргузорӣ ва пажӯҳишу таҳқиқ дар соҳаи китобдорӣ, татбиқи шаклу усулҳои наву самарабахши кор бо хонандагон, автоматисозии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ, истифодаи технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти стратегии китобхонаҳо, таҳияи сомонаҳои интернетӣ, тақвияти заминаи моддиву техники китобхонаҳо

ва дар ин робита ҷорӣ намудани хизматрасонии музднок дар фаъолияти онҳо, мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Бештари маводи методиву дастуралмалҳои таҳиякардаи Китобхона дар баланд бардоштани сатҳи дониши кормандони китобхонаҳои мамлакат ёрӣ расонида, барои рушди фаъолияти китобдорӣ ва татбиқи навгониҳо дар таҷрибаи кори китобхонаҳо мусоидат менамоянд.

Китобхона аз рӯзҳои аввали таъсисёбииаш ба пешбуруди фаъолияти илмиву методӣ дар соҳаи стратегии китобдорӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, тӯли солҳои фаъолияти стратегии хеш дар ин ҷода комёбииҳои назаррасро қасб кардааст. «Бахусус, аз солҳои 30-юм то давраи оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ фаъолияти китобхона, асосан дар самти бунёди фонди китобӣ, муҳайё сохтани толорҳои хониш, ташкили ҳадамоти китобдорӣ ва библиографӣ ба хонандагон, ташкил ва баргузории ҷорабиниҳои оммавӣ ва ҷалби аҳолӣ ба китобхона ва китобхонӣ равона шуда буд» [8, с.29]. Дар баробари иҷрои корҳои муқаррарии китобхона масъалаи мутобиқсозии назария ба амалияи кори китобхона ба миён омад. Дар замони ҳозира зарур буд, ки сатҳи дониши кормандони китобхона ба вижагиҳои кори китобхона мувофиқ қунонида шавад ва онҳо тарзу усулҳои кор бо хонандагон ва таҳияву истифодаи манбаҳои пажӯҳиши, аз қабили феҳристу картотекаҳоро хуб донанд. Ба ин хотир барои кормандони китобхона курсҳои омӯзиши ташкил карда шуданд. Соли 1936 дар соҳтори Китобхона кабинети методӣ ба фаъолият шурӯъ кард ва барои кормандони китобхона курсҳои омӯзишии «Тасвири библиографии асарҳои чопӣ» ва «Ташкили феҳристи алифбӯй» доир гардиданд. «Самти дигари фаъолияти методӣ, ки дар даҳсолаи аввали мавҷудияташ китобхона роҳандозӣ намуд–таҳияи дастуруламалҳои корӣ ва дастурҳои методӣ барои китобхонаҳои мамлакат буд.» [13, с.58-63]. Таъмин намудани китобхонаҳои ҷумҳурӣ бо маводи зарурии методиву дастуралмалҳои корӣ мутахассисони соҳаро вазифадор намуд, ки ба рушди соҳаи китобдории тоҷик, бахусус назарияю услуби он таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир намоянд. Аз ин рӯ, кормандони Китобхонаи миллӣ баҳри ҳалли муаммоҳои мавҷуда камари ҳиммат бастанд ва дар танзиму таҳияи асарҳои методию библиографӣ фаъолона ширкат варзиданд. Онҳо ба хубӣ дарк карданд, ки вазъи онрӯзai фаъолияти китобхонаҳои ҷумҳурӣ ба ҳалли мушкилоти мавҷуда мусоидат намекунад ва эҳтиёҷоти ба китобдоштаи ҷомеаро пурра қонеъ кардана метавонад. Бахусус, масоили суст амал кардани ҳадамоти китобдорӣ дар байни омма, мавриди омӯзиш ва тарғиб қарор нағирифтани таҷрибаи пешқадам, бо таври бояду шояд доир нагардидани ҷорабиниҳои оммавӣ дар китобхонаҳо, номукаммалии дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ, бидуни нақша ва бидуни назардошти эҳтиёҷоти хонандагон нашр шудани китобномаҳо, устувор набудани ҳампайвастагии назария ва амалияи китобхонашиносӣ ва библиографияшиносии тоҷик, аз ҷумлаи муаммоҳое буданд, ки таваҷҷӯҳи кормандони китобхонаро бештар ба худ ҷалб карданд. Яке аз вазифаҳои асосии Китобхонаи миллии Тоҷикистон, ҷуноне ки дар моддаи 18-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» таъқид шудааст: «анҷом додани корҳои илмию тадқиқотӣ

дар соҳаи китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, китобшиносӣ, фаъолияти иттилоотӣ ва дигар илмҳои вобаста ба он» [10, с.12] мебошад. Ҳамзамон китобхона ҷиҳати пешбурди корҳои илмию таҳқиқотӣ, илмию иттилоотӣ ва методӣ дар соҳаи фаъолияти китобдорӣ, библиографӣ, кори китобшиносӣ ва дигар соҳаҳои бо ҳам алоқаманд фаъолияти дастаҷамъонаро ба амал мебарорад. Воқеан Китобхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш дар радифи иҷрои рисолати таҳассусии хеш-ҷамъовариву бақайдгирӣ, коркарду танзим, таснифу гурӯҳбандӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва тарғибу ташвиқи асноди дар ҳамаи намудҳои имконпазир интишорёфта боз муваззаф шуда буд, ки дар баррасии масоили назарии соҳа ва таҳқиқу роҳандозии афкори пешқадами илмӣ дар фаъолияти хеш саҳм гирад. Яъне, бо ибораи дигар гӯем «Китобхона на танҳо ҳамчун маркази фароҳамовариву нигоҳдорӣ ва мавриди омӯзишу тарғиб қарор додани осори чопиву қаламӣ хизмати шоистаро ба анҷом расонидааст, балки ба ҳайси донишкадаи китобдорӣ ҷиҳати таълиму тарбияи қадрҳои ҷавони соҳаи китобдорӣ низ саҳми муносиб гузоштааст. Дар Китобхона омӯзиши масоили назарӣ ва амалии соҳаи китобдорӣ бештар тавассути ташкили курсҳои омӯзишӣ ба роҳ монда мешуд.» [15, с.2].

Китобхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш барои пешбурди фаъолияти хеш ба дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи китобхонаҳои пешрафта такя намуда, фаъолияти илмӣ-таҳқиқотиро бо дарназардошти тақозои ҳар як давраи рушди ҳаёти ҷомеа роҳандозӣ кардааст.

Тӯли солҳои фаъолияташ китобхонаи мазкур вобаста ба тақозои давр ва вазифаҳои ба зиммадоштааш борҳо таҳқиқоти сотсиологӣ барпо намудааст. Ташкил ва баргузории таҳқиқоти сотсиологӣ, аз як ҷониб, барои муайяну мушаххас намудани муаммоҳо ва омӯзиши вазъи феълии фаъолияти китобхона маълумот диҳанд, аз ҷониби дигар, ба таҳқиқотчиён имкон медиҳанд, ки роҳҳои ҳалли масоили мавҷуда ва дурнамои рушди фаъолияти минбаъдаи китобхонаро нишон дода, дар таҳқиқу баррасии масоили назарии соҳа саҳм гиранд. Китобхонаи миллӣ, ки қаблан Китобхонаи давлатии ба номи Фирдавсӣ ном дошт, дар ҳамкорӣ бо Китобхонаи ба номи Ленини собиқ ИҶШС солҳои 1973-1975 таҳқиқоти сотсиологиро доир ба мавзӯи «Маҷрои хониш ва бозпурсӣ аз ин ҷараён дар деҳоти водии Ҳисор» [9, с.4] баргузор намуд. Ҳадафи асосии он омӯзиш ва таҳқиқи мазмуну мундариҷаи хониши гурӯҳҳои муҳталифи хонандагон дар деҳот, омадани онҳо ба китобхона, муайян намудани шавӯу рағбати онҳо ба хониши адабиёти гуногунмазмун, дорой ва ноқисии захирави китобхонаҳо бо адабиёти ниёзи хониш буд.

Ҳамин тарик, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки фаъолияти стратегии китобхона бояд ба самтҳои стратегии зерин равона карда шаванд:

1. Мавқеъгузории китобхона ҳамчун ҷойгоҳи дастрас, хушсифат ва боэътином;
2. Афзоиши ҳиссаи китобхона (аз рӯи хонандагони китоб);
3. Рушди шабакаи дистрибутионии китобхонаҳо дар минтаҳаҳои гуногун;

4. Намоиши маҷмуи асарҳо ба муштариёни корпоративӣ;
5. Тағири мавқеъ аз асарҳои бонуфузу пурқимат, на асарҳои дастрасу боэъти мод ва китоб барои ҳар кас.
6. Мутобиқшавӣ ба стратегияи хусусиятҳои миллии маҳаллӣ – истифодаи услуби миллӣ ва забони давлатӣ.

Дар доираи самтҳои стратегӣ ҷидду ҷаҳди асосӣ ба рушди омилҳои зерин ба ҳарҷ дода мешавад:

1. Воридшавӣ ва мустаҳкам кардани мавқеъ дар минтақаҳои гуногуни чумхурӣ;
2. Нигоҳдории стратегӣ ва таҳқими некҳоҳии базаи хонандагони китоб;
3. Таблиғи хизматҳои стратегии иловагӣ, асарҳо ва хизматҳо барои хонандагон, хизматҳои шабакавии китобхона ва гайришабакавии он;
4. Фурӯши китобҳои дар намоишгузошта, ки барои тағиир додани соҳтори китобхона ба сӯи афзоиши ҳиссаи китобхонавии доҳили он имконият доданд;
5. Рушди фаъолияти худ дар тамоми минтақаҳои кишвар;
6. Баргузории лоиҳаҳои стратегии иҷтимоӣ ва муаррификунанда.
7. Бехтар намудани намояндагӣ ва намоиши китобхонаҳо дар нуктаҳои гуногуни шаҳр.

Бо назардошли гуфтаҳои боло, чунин хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки менечменти стратегӣ дар фаъолияти китобдорӣ нақшҳои зеринро мебозад:

1. Стратегия барномаи генералии амал аст, ки бартариву захираҳоро барои ноил шудан ба мақсади асосӣ муайян мекунад. Он мақсадҳои асосӣ ва роҳҳои расидан ба онҳоро тавре муқаррар мекунад, ки китобхонаҳо самти ягонаи ҳаракатро ба даст меорад.
2. Менечменти стратегӣ ҷараёни қабул ва амалигардонии қарорҳои стратегӣ мебошад, ки унсури марказии он интиҳоби стратегиест, ки ба муқоисаи иқтидори захиравии худи корхона бо имкониятҳои ва таҳдидҳои муҳити берунии фаъолияти корхона мебошад.
3. Стратегияро ҳамчун унсури асосии пайванди байни мақсадҳои мавриди назари китобхона ва услуби рафтори интиҳобнамудааш барои расидан ба ин ҳадафҳои метавон шинохт. Стратегия бояд «пайванди замон» гардад, ки гузашта ва ояндаро ба ҳам пайваста, ҳамзамон роҳи инкишофро нишонагузорӣ мекунад.
4. Раванди идоракуни стратегия аз марҳилаҳои зерин иборат аст: муайян намудани таъйинот ва мақсадҳо; таҳлили муҳити берунӣ ва доҳилӣ; интиҳоб ва таҳияи стратегия; амалисозии стратегия; арзёбӣ ва назорати иҷрои стратегия.

5. Матритсаи Ансофф аз меҳварҳои уфуқии «молҳои ширкат» ва амудии «бозорҳои ширкат» асос ёфта, стратегияҳои мувофиқи зеринро дарбар мегирад: стратегияи воридшавӣ ба бозор (моли пешина – бозори пешина), стратегияи рушди бозор (моли пешина – бозори нав), стратегияи рушди мол (моли нав – бозори пешина) ва стратегияи диверсификатсия (моли нав – бозори нав).

Навоварӣ, пеш аз ҳама ин ҷараёни зеҳнӣ аст. Аз ин лиҳоз, мазмуни ин давраи навоварӣ омӯзиши ҳайати китобхона доир ба инноватикаи ояндаи он, гирифтани аҳбори зарурӣ мебошад.

Адабиёт

1. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.
2. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
3. Волкогонова, О. Д. Стратегический менеджмент / О. Д. Волкогонова. – Москва: ФОРУМ, «ИНФРА-М», 2010. – 254 с.
4. Герчикова, И. Н. Менеджмент / И. Н. Герчикова. 2-е и. М.: ЮНИТИ, 1995. – 487 с.
5. Гершунский, Б. С. Философия образования стратегического менеджмента / Б. С. Гершунский. – М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта. –1998. – 509 с.
6. Гольдштейн, Г. Я. Стратегический менеджмент / Г.Я. Гольдштейн. – Таганрог: ТРТУ, 2003. – 94 с.
7. Гурков, И. Б. Стратегический менеджмент организации / И. Б. Гурков. – М.: ТЕИС, 2004. – 239 с.
8. Дадабоев, Т. Хишти аввали Китобхонаи миллӣ гузошта шуд / Т. Дадабоев // Тоҷикистон. – 2007. – № 1-2. – 98 с.
9. Дар бораи беҳтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 2003. – 23 август; Садои мардум. – 2003. – 26 август.
10. Дар бораи фаъолияти китобдорӣ: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҷумҳурият. – 2003. – 9 август.
11. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва истифодабарии он / Ш. Комилзода // Фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон Роҳнамо. – Душанбе: Офсет, 2013. – 241 с.
12. Комилзода, Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз / Ш. Комилзода. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 196 с.
13. Маҳмадҷонов, Ҳ. Нигоҳе ба таърихи инкишифи Китобхонаи миллӣ / Ҳ. Маҳмадҷонов // Ганчинаи фарҳанг: Ҷашнинома баҳшида ба 70 солагии КМҶТ ба номи Фирдавсӣ. – Душанбе: Эҷод, 2004. – 176 с.
14. Раджабова, Н. Ш. Управление инновационными процессами в сельских библиотеках Республики Таджикистан / Н. Ш. Раджабова // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2018. – № 4.– С. 203-206.
15. Шукурова, Г. Даствардҳои Китобхонаи миллии Тоҷикистон / Г. Шукурова, М. Каримов // Баҳори Аҷам – 2012. – 4 сентябр.

Раҷабова Назира

**РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В
ТАДЖИКИСТАНЕ**

В статье анализируются некоторые аспекты стратегического менеджмента в сфере библиотечного дела. Стратегический менеджмент, как часть инновационного менеджмента, используется в сфере библиотечного дела более чем когда-либо ранее. Что касается

стратегического менеджмента, ученые и исследователи различных областей провели исследования и обсудили различные его аспекты.

Как показывает отечественный опыт, большинство субъектов библиотечного дела действуют в связи с краткосрочной перспективой развития библиотечной сферы.

Основная идея стратегического менеджмента – осознание необходимости постоянного анализа среды вне библиотеки и, с учетом этого, принятия программных решений. Библиотеки должны создавать такие управляемые системы, которые способствовали бы принятию разных решений и быстрого отклика на новейшие изменения и преобразования потребностей потребителей, а также действий конкурентов.

Концепция стратегического менеджмента имеет большое значение в совершенствовании многогранной деятельности библиотек, поскольку в этом контексте может быть выражено качество условий и ситуаций, а также возможность прогнозирования их развития в будущем.

Стратегический менеджмент давно используется зарубежными библиотеками и является причиной их успеха. В условиях влияния зарубежных библиотек на сферу библиотечного дела Таджикистана отечественные библиотеки должны использовать эффективные методы управления с учетом самобытности и особенностей таджиков. Опыт использования методов стратегического менеджмента позволяет получать устойчивые конкурентные преимущества.

Внимание к вопросу стратегического развития библиотечной деятельности и ее роли в жизни общества в эпоху независимости страны является одним из важных вопросов таджикского библиотечного дела.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, стратегические решения, система управления, экономические требования, критерии обслуживания, тренинг, деятельность библиотекаря, деятельность библиографа, коммуникация, инновация, классификация, дистрибуция, диверсификация.

Rajabova Nazira

THE ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LIBRARIANSHIP IN TAJIKISTAN

The author of article analyzes some issues of strategic management in the development of librarianship. Along with innovation management, today, strategic management is used in the library sector. Scientists and researchers from various scientific circles regarding strategic management have considered different aspects of this phenomenon.

As experience shows, most of the subjects of librarianship act in connection with the short-term perspective of the development of the library sector.

The main idea of strategic management is the awareness of the need to make different strategic decisions without an intermediate analysis of the external environment of the library, and considering this. Libraries should create management systems that facilitate decision-making and rapid response

to the latest changes and transformations in consumer needs and competitors' actions.

The concept of strategic management is of great importance in improving the multifaceted activities of libraries, since in this context the quality of conditions and situations can be expressed, as well as the ability to predict their development in the future.

Strategic management has long been used by foreign libraries and has become the reason for their success. In the context of the influence of foreign libraries on the sphere of librarianship in Tajikistan, domestic libraries should use effective management methods, taking into account the identity and characteristics of Tajiks. The experience of using strategic management methods allows obtaining sustainable competitive advantages.

Attention to the issue of the strategic development of library activities and its role in the life of society in the period of the country's independence is one of the important issues of Tajik librarianship.

Keywords: library, strategic management, strategic decision, management system, service criteria, training, communication, innovation, classification, librarianship.

УДК: 7.072.2(575.3):75.056.935/.036 (5-191.2)

Мухиддинов Саидали

ВКЛАД ИСКУССТВОВЕДА МУКАДДИМЫ АШРАФИ В ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ XVI-XIX ВВ.

В статье рассматривается вклад известного таджикского учёного, доктора искусствоведения, Заслуженного деятеля науки Таджикистана, профессора Мукаддимы Ашрафи в изучение среднеазиатской миниатюрной живописи XVI-XIX вв. Изучение этих миниатюр позволило ещё в 1950-х годах сделать вывод о самостоятельном пути развития среднеазиатской миниатюры, доказать её оригинальность, выявить специфические черты и своеобразие. В ходе искусствоведческих исследований, в которых обоснованно утверждали, а порою и отвергали развитие вышеназванной миниатюрной живописи, в науку вошли самостоятельные школы, такие как Гератская, Самаркандская и Бухарская. Эти художественные центры имели свои особенности, стиль, характерные черты, позволяющие отличить их от других, свои традиции, основателей, мастеров, чей опыт использовали представители вновь созданных школ миниатюрной живописи. Изучая существование преемственных связей между Гератской и Мавераннахрской школами в Средней Азии, М.М. Ашрафи рассматривает эволюцию развития живописи. Автор, начиная от памятников наиболее раннего периода, далее рассматривает деятельность Тебризской, Ширазской, Багдадской школ миниатюрной живописи. В работах М.М. Ашрафи прослеживается сложение Гератской, Самаркандской и Бухарской школ миниатюрной живописи. В процессе работы по изысканию подлинников автора было обнаружено большое количество миниатюр, которые созданы в художественных центрах Средней Азии, особенно в Бухарской школе. Изучение миниатюрной живописи в эти годы требовало от учёных и исследователей систематизации накопленных знаний и определение преемственности в последовательности истории миниатюры. В их числе профессор М.М. Ашрафи, которая предложила периодизацию средневековой миниатюры Ирана и Средней Азии, состоящую из трёх периодов. При изучении художественных памятников в качестве главных элементов были использованы место, время изготовления миниатюр, имена их создателей, художников, стиль школы и т.д.

Ключевые слова: М.Ашрафи, среднеазиатская миниатюра, самобытность, Герат, Самарканд, Бухара, школа, художник-миниатюрист, композиция, иллюстрированная рукопись, оригинальность, выявление, специфические черты.

В прошлом веке историки, искусствоведы, специалисты в области книговедения и миниатюроведения обратили особое внимание на изучение школы миниатюрной живописи Мавераннахра и Хорасана, в состав которой входили Самаркандская, Бухарская и Гератская школы миниатюрной живописи. В ходе искусствоведческих исследований, в которых обоснованно утверждали, а порою и отвергали развитие

вышеназванной миниатюрной живописи, в науку вошли самостоятельные школы, такие как Гератская, Самаркандская и Бухарская. Эти художественные центры имели свои особенности, стиль, характерные черты, позволяющие отличить их от других, свои традиции, основателей, мастеров, чей опыт использовали представители вновь созданных школ миниатюрной живописи.

С этой точки зрения, освещение истории миниатюрной живописи являлось одной из первостепенных задач вышеназванных учёных и специалистов. В частности, истории миниатюрной живописи Гератской и среднеазиатских школ миниатюрной живописи посвящены монографии, статьи, альбомы, диссертационные исследования и другие публикации на разных языках.

Историографическое исследование этих школ миниатюрной живописи, осуществлялось в монографии автора данных строк [12].

В частности, изучение Гератской, Самаркандской, Бухарской школ миниатюрной живописи стало объектом пристального внимания известного таджикского учёного, доктора искусствоведения, профессора Мукаддимы Мухтаровны Ашрафи. Она ещё в 60-80-х годах прошлого века вошла в десятку крупных исследователей миниатюрной живописи Ирана и Средней Азии. Так как Гератская школа являлась одной из крупнейших школ миниатюрной живописи средневекового Востока, перед учёными различных стран стояли не только задачи по выявлению, уточнению, атрибутированию миниатюр, но и требовалась серьёзная работа по определению стиля школ, которым принадлежат эти произведения. Следовательно, конкретизировать знания, касающиеся стиля той или иной школы, её художественного языка и композиционных приёмов, сюжета, костюма персонажей.

М.М. Ашрафи в своих работах прослеживает сложения данной школы миниатюрной живописи, подвергая анализу миниатюры Гератской школы миниатюрной живописи, в том числе, автор пишет, что мастерство гератских художников достигло той ступени, когда они, отлично владея выразительными средствами, стали уже решать сложные проблемы эмоциональной выразительности образа, передавая поэтическое возвышение картины природы, разнообразный эмоциональный настрой торжественного приёма или лирически нежной встречи влюблённых, или же накалённых напряжением борьбы батальных композиций [12, с.71].

По утверждению специалистов, важно было учесть место, время изготовления миниатюр, имена их создателей, художников и многое другое.

Придерживаясь принципов строгого историзма и методов сопоставительного анализа, М.М. Ашрафи выдвинула положение о том, что «любое заключение о преемственности, эволюции стиля, роли той или иной школы могут иметь ценность только тогда, когда они базируются на прочной источниковедческой основе. Вместе с тем, они должны опираться на точно датированные и локализованные памятники» [9, с.14-15].

Исходя из этого, в исследованиях учёных основополагающим стал исторический подход к изучению миниатюры, вобравший в себя сведения

об историко-художественной среде мастерских художников, заказчиков и меценатов той или иной эпохи.

Известно, что Гератская школа миниатюрной живописи в самобытности не уступала многим крупным школам Востока. М.М. Ашрафи посвятила много работ Гератской школе и другим центрам по подготовке иллюстрированных рукописей. Однако, её пристальное внимание было приковано именно к среднеазиатской миниатюрной живописи XVI-XIX вв.

В процессе кропотливой работы по изысканию подлинников исследователями было обнаружено большое количество миниатюр XVI-XVII вв., которые были созданы в художественных центрах Средней Азии. Изучение этих миниатюр позволило ещё в 1950-х годах сделать вывод о самостоятельном пути развития среднеазиатской миниатюры, доказать её оригинальность, выявить специфические черты и своеобразие. В результате в науку было введено такое понятие, как «среднеазиатская» (Г.А. Пугаченкова, В.Г. Долинская, А.А. Семёнов) и «мавераннахрская» (О.И. Галеркина) миниатюра. Однако по этому вопросу появились разногласия. Суть разногласий заключается в различных подходах к вопросу о происхождении Среднеазиатской (Мавераннахрской) школы миниатюры. В частности, учёный ориенталист А.А. Иванов полностью отрицал существование в XIV-XV вв. самобытной миниатюрной живописи в этом регионе, а все обнаруженные миниатюры, несмотря на признание их многочисленными исследователями, рассматривал как произведения иранских школ. Совершенно противоположную позицию по этому вопросу занимала, один из исследователей среднеазиатской миниатюры, академик АН Узбекистана Г.А. Пугаченкова.

Мы не будем останавливаться подробно на данной дискуссии, но можно подчеркнуть, что ещё до разгара дискуссии М. М. Ашрафи в 1961 году опубликовала свою статью «К вопросу о развитии среднеазиатской миниатюры в XVI в.» [2, с.158-166].

В ней даётся характеристика художественных особенностей миниатюр рукописей «Фатхнаме». В этой статье автор использует понятие «среднеазиатская миниатюра».

В искусстве Средней Азии первой половины XVII столетия продолжается стилистическая линия XVI века. Для этого периода характерно преобладание в миниатюрах сцен лирического и бытового характера. М.М. Ашрафи на Всесоюзной конференции «Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времён» выступает с докладом: «Бехзод и проблемы традиции в средневековой миниатюре Ирана и Средней Азии» [8, с.18-19].

Автор, изучая рукописи «Шахнаме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами, Хусрава Дехлави, «Бустон» и «Гулистон» Саади, этих наиболее характерных для XV в. иллюстрированных списков, приходит к такому выводу, что анализ миниатюр Бехзода показывает преемственную связь с предшествующей живописью. Сравнение работ Бехзода и ранних художников Герата, Шираза, Йезда показывает, что творческий метод средневекового мастера предполагает в односюжетных миниатюрах использование выработанных в предшествующем развитии, ставших уже общепринятыми композиционных схем или отдельных её частей,

персонажей или группы их. Человек в действии в окружении правдоподобной обстановки – вот где в основном концентрируются творческие описки и находки Бехзода [8, с.18-19]. «Человек – главный герой искусства Бехзода», – пишет М.М. Ашрафи.

Если точнее, эволюция его творчества – это прежде всего эволюция отношения художника к изображению человека. Он ищет средства передачи движения человека. Новые приёмы выражения линейным контуром живых, правдоподобных поз его и жестов, более реальных пропорций человеческого тела. Бехзод изображает людей в привычной для них обстановке, которая становится в его миниатюрах не фоном, а окружающей его героев средой. Фигуры изображаются им уже во взаимодействии друг с другом и окружающим их пространством. Художник совершенствует и построение композиций, и изображение пейзажа, архитектуры, создавая в миниатюре иллюзорную пространственность [6, с.30-31]. Таким образом, Бехзод доводит до совершенства сложившиеся уже к его времени композиционные схемы многих сюжетов, обогащает их новыми образами.

В это время немаловажное значение имела и Самаркандская школа миниатюрной живописи. На протяжении многих десятилетий искусствоведы, в том числе М. Ашрафи, в своих исследованиях обращались к Самаркандской школе. Она в своём докладе на Всесоюзной конференции «Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времён» анализировала деятельность данной школы и, сравнивая их с гератскими и ширазскими памятниками, отметила: «...убеждает, что школе присущ свой особый декоративный строй» [9, с.84]. Это говорит о том, что Самаркандская школа миниатюры была связана с местной традицией живописи, но в пейзажах всё-таки наблюдается влияние иранских школ миниатюры.

Стоит отметить, что прослеживается наличие преемственных связей между гератской и мавераннахрской школами в Средней Азии, однако существовало и оригинальное направление в миниатюре, особенно находящиеся за пределами столицы.

Другой самостоятельной школой миниатюры Мавераннахра являлась бухарская, наиболее изученная и признанная одним из важных центров живописи Среднего Востока. В изучение данной школы определённый вклад внесли Г.А. Пугаченкова, А.А. Семёнов, О.Ф. Акимушкин, М.М. Ашрафи, Б.Г. Долинская, О.И. Галеркина и др.

Особенно основательно данную школу исследовала профессор М.М. Ашрафи. Она, подведя некоторые итоги исследования по изучению Бухарской школы миниатюры, выпускает книжку «Бухарская школа миниатюрной живописи 40-70-х годов XVI века» [4]. Работа является кратким очерком бухарской миниатюрной живописи данного периода. В ней представлена поэтапная картина развития этого замечательного вида искусства в Бухаре, показана эволюция стиля блестящих мастеров Бухарской школы - Махмуда Музаххиба и Абдулы, определён круг их работ, уточнено время создания некоторых из них. Как известно, наиболее выдающимися представителями Бухарской школы были Махмуд Музаххеб и Абдула. Именно творчество Абдулы наиболее ярко отражает своеобразие Бухарской школы. Учитывая значение творчества Махмуда Музаххиба не только для Бухарской школы миниатюрной

живописи, М.М. Ашрафи на основе многочисленных опубликованных источников и анализа его работ публикует в столь престижном журнале советской эпохи «Народы Азии и Африки», который выходил в Москве, свою статью «О творчестве бухарского художника XVI в. Махмуда Музаххиба» [7, с.143-148]. В статье, подвергая анализу его работы, автор, в частности, отмечала, что Махмуд Музаххив был одним из ведущих художников XVI в. Особенно автор отмечала значение его творчества в переходном периоде «...когда складывалось своеобразие Бухарской школы на основе слияния местных традиций с великолепной живописью гератских мастеров» [7, с.143-148].

Можно с уверенностью сказать, что искусствовед М.М. Ашрафи и её работы в этой области постепенно обретают признание.

Известный учёный, доктор филологических наук, профессор А. Хромов в своей рецензии «Искусство рукописной книги» [13, с.86-87] на книгу под названием «Искусство рукописных книг в Центральной Азии XIV-XVI веков» (вышедшей на английском языке в издательстве ЮНЕСКО) отмечает, что книга посвящена искусству каллиграфии, оформлении рукописи и переплёта, искусству миниатюрной живописи. Из десяти авторов книги трое представляют нашу страну. В их числе таджикский искусствовед М. Ашрафи-Айни. В главе «Бухарская школа миниатюры до 1550 года», написанной М. Ашрафи-Айни, показаны самобытность Бухарской школы, миниатюры, её традиционные связи и этапы развития. Эта школа была вершиной искусства живописи народов Средней Азии. Тем более, что именно Бухарская школа миниатюрной живописи считалась до недавнего времени изученной. Профессор Безил Грей отмечает, что благодаря исследованию М. Ашрафи искусствоведы получили возможность по-настоящему ознакомиться с этой важной школой миниатюрной живописи [13, с.87].

В течение десятилетий у учёного накопилось много материалов и опыта в изучении Бухарской школы миниатюры. Результатом этих усилий стала в 1987 году публикация крупной монографии «Бехзод и развитие Бухарской школы миниатюры XVI в.» [9]. Исследование посвящено развитию бухарской миниатюры XVI в., в свете преемственности предшествующей традиции живописи XVI в. творчеству великого художника Востока - Камолиддина Бехзода. Привлечён обширный материал по искусству миниатюры XVI – начала XVII в., как имеющийся в научных публикациях, так и проанализированный автором в подлинниках, хранящихся в коллекциях СССР, Польши, Ирана, Индии, Франции, Англии, Ирландии. Это повлияло по-новому подойти к памятникам живописи Бухары XVI в., выявило новый аспект их изучения в связи с проблемой специфики преемственности традиции в средневековой культуре. Произведения Бухарской школы рассматриваются не как свод отдельных памятников, а в процессе их эволюции. Такой системный подход дал возможность воссоздать общую картину становления развития бухарской миниатюры, определил её место в истории средневековой миниатюры.

Не останавливаясь на достигнутом, она исследовала также миниатюры позднего времени, т.е. миниатюры Средней Азии XVII-XIX вв. По её мнению, «миниатюра и художественное оформление рукописной книги Средней Азии XVIII-XIX вв. является очень

актуальной темой изучения истории культуры Средней Азии» [10, с.175]. Она в своей статье «Миниатюры Средней Азии XVIII-XIX вв.», опубликованной в сборнике научных статей «Очерки истории и теории культуры таджикского народа», выпущенной в 2001 году и посвящённой 545-летию Камолиддина Бехзода, [10, с.175] отмечает, что в своем изложении опиралась на исследование Э.М. Исмаиловой: наиболее подробно изучавшиеся рукописи XVIII-XIX вв., а также на свои наблюдения [10, с.175]. Автором прослеживается история изучения предлагаемого вопроса, анализируются сохранившееся иллюстрированные рукописи описываемого периода, рассматривая мнение авторов Г.А. Пугаченкова, Э.М. Исмаилова, Е.А. Поляковой по поводу сюжета датировки миниатюр, трактовки пейзажа и архитектуры в описываемых миниатюрах, она идёт на полемику и предлагает свой взгляд. Большое внимание автор обращает на творчество Ахмада Дониша как художника. По убеждению автора «в поздней миниатюре ярче всего проявляется тенденция фольклорности. Это видно и в иллюстрациях «Юсуфа и Зулейха» Джами и Низами, и к поэме «Лейли и Меджнун» Физули, Носыра Ходжи, и к «Хамсе» Алишера Навои. Но если все названные произведения миниатюрной живописи проявляют традиционность в отборе сюжетов для иллюстрирования, то в стиле живописи они поражают своей беспомощностью, примитивизмом, эклектичностью, потерей чувства стиля, отсутствием профессиональных навыков. Кризисность проявляется в стиле всех миниатюр и бухарских, и кокандских, дарвазских и хивинских» [10, с.175-188]. Далее, анализируя факты, автор заключает, что: «все изложенное выше показывает, как велико искусство изобразительности миниатюры эпохи классики постепенно в XVIII-XIX вв. пришло к замианию развития» [10, с.187].

Изучение миниатюрной живописи в эти годы требовало от учёных и исследователей систематизации накопленных знаний и определение преемственности в последовательности истории миниатюры. Поэтому не стало исключением и определение периодизации истории миниатюры. Исследователи Б.Е. Денике, О.Ф. Акимушкин, В.В. Веймарн, Г.А. Пугаченкова, Б.В. Ремпель, Б.Г. Долинская, А.А. Иванов, О.И. Галеркина, Ш.М. Шукуров, А.Т. Адамова, М.М. Ашрафи, Л.Н. Додхудоева, западные учёные Э. Блоше, Е. Кюнель, К. Вайцман и другие в своих исследованиях предложили различные варианты периодизации истории миниатюрной живописи. В их числе профессор М.М. Ашрафи предложила следующую периодизацию средневековой миниатюры Ирана и Средней Азии, который состоит из трёх периодов:

1. XIII – первая половина XV вв.;
2. Вторая половина XV-XVI вв.;
3. Конец XVI-XVII вв.

В том числе, исследователь А.А. Иванов, конкретизируя регионы, предложил использовать следующую периодизацию:

1. Иранская миниатюра XIV-XVII вв.;
2. Мавераннахрская (Среднеазиатская) миниатюра XVI-XIX вв. [12, с.6-7].

Таким образом, многие учёные вынесли на обсуждение периодизаций миниатюрной живописи, исходя из опыта изучения взаимовлияния школ и их самобытности.

Профессор М.М. Ашрафи также проделала огромную работу по пропаганде и популяризации миниатюрной живописи в республике и за рубежом.

В 2001 году к 10-летию Независимость Республики Таджикистана в Российской Федерации вышел специальный выпуск журнала «Огонёк». В беседе с корреспондентом Е. Линовой профессор М.М. Ашрафи, говоря о повышенном интересе Запада к восточной культуре, отметила, что «Запад и впрямь сейчас вновь повернулся лицом к Востоку. Восток стал популярен. Недавно я вернулась с конференции, которая была посвящена культуре Ирана, где делала доклад на тему средневековой живописи. Эта конференция проходила в Вашингтоне. Потом ездила в Берлин на презентацию книги «Ислам – искусство и архитектура». В сентябре в Вене прошла конференция по Средней Азии» [11, с.89-98], на вопрос: «Как же таджикские миниатюры попали в Гарвард?» был такой ответ М.М Ашрафи: «Это очень интересная область. До XVIII века книги попали туда в основном в виде посольских даров правителям. А с конца XIX века, когда начал проявляться огромный интерес к Востоку, возникло повышенное внимание и к нашей миниатюре. Тогда же начинается коллекционирование. Крупнейшие магнаты, богачи начинают собирать книги» [11, с.89].

Через популярные статьи она активно пропагандировала этот уникальный вид художественного творчества среди широких кругов читателей.

Например, для того чтобы «Бухарская школа миниатюры» и «Мавераннахурская школа миниатюры» стали популярными, М. Ашрафи на таджикском языке опубликовала подробные очерки в «Энциклопедии адабиёт ва санъат» («Таджикская энциклопедия литературы и искусства»), где автором прослеживается эволюция развития этих школ произведений художников-миниатюристов. Читатель имеет возможность ознакомиться с шедеврами миниатюрной живописи данных школ, и их создателями периода XIV-XVII вв.

Нельзя не отметить деятельность М.М. Ашрафи по подготовке иллюстрированных альбомов о творчестве классиков таджикско-персидской поэзии. М.М. Ашрафи приобрела определённый опыт в составлении красочных альбомов с текстом. Обычно она их составляет на двух языках: русском и английском, описание каждой миниатюры – отдельная библиографическая работа. В библиографоведении принятые правила: если в альбоме преобладают картины, их больше чем текста, то считается альбомом, если же текста больше, тогда – альбом-монография. Подготовленный альбом М.М. Ашрафи «Миниатюры XVI века в списках произведений Джами из собраний СССР» [3] как раз является альбомом-монографией. В рецензии профессора А. Афсаҳзода к данной публикации, опубликованной в журнале «Садои Шарқ» [1, с.11-142], даётся высокая оценка и автор называет альбом «редким открытием».

Через год вышел из печати очередной альбом М.М. Ашрафи «Миниатюры рукописи «Саламан и Ибсал» Абдурахмана Джами» [5]. Этот альбом также отличается своеобразием и уникальностью.

В 1974 году вышел альбом-монография Ашрафи М.М. «Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв.» [6]. В данной работе автора прослеживается многовековое наследие персидско-

таджикской литературы, донёсшая до наших дней рукописная книга. По словам автора, литература и распространяющая ее рукопись, искусство слова и искусство письма, декоративное убранство книги, миниатюры-иллюстрации развивались и непрерывно совершенствовались на протяжении многих веков своего существования [6, с.5]. Она рассматривает эволюцию развития живописи Ирана и Средней Азии в период раннего средневековья и средневекового времени. Особенно миниатюрами украшались произведения светской литературы. С развитием поэзии расширялись и возможности развития иллюстрирующей её живописи – миниатюры. Автор, начиная от памятников наиболее раннего периода, далее рассматривает деятельность Тебризской, Ширазской, Багдадской школ миниатюрной живописи. В дальнейшем подвергается основательному анализу Гератская, Бухарская, Самаркандская и другие школы миниатюрной живописи, определяются их направления. Особое значение придаётся творчеству великого таджикского художника-миниатюриста Камолиддина Бехзода. По заключению М.М. Ашрафи, многообразная, богатая традициями, прошедшая сложный путь развития миниатюра XIV-XVII вв., подобно прославленной персидско-таджикской поэзии, оставила неизгладимый след в истории мировой культуры. Это великое художественное наследие, отдалённое от нас многими столетиями, не потеряло эстетического значения, силу воздействия. Оно продолжает доставлять огромную радость познания прекрасного [6, с.123].

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что профессор М.М. Ашрафи внесла огромный вклад в выявление, изучение и популяризацию различных школ миниатюрной живописи Ирана и Средней Азии. Она прослеживает эволюцию творчества выдающегося таджикского художника-миниатюриста Камолиддина Бехзода, прежде всего отношение художника к изображению человека. Её заслуга выражается в изучении среднеазиатской миниатюрной живописи XVI-XIX вв., особенно в определении самобытности Бухарской школы. По всем её произведениям красной нитью прослеживается эволюция развития этой уникальной школы. На наш взгляд, в рядах корифеев в области миниатюроведения она занимает достойное место.

Литература

1. Афсаҳзод, А. Кашфиёти нодир / А. Афсаҳзод // Шарқи Сурҳ. – 1966. – №4. – С.11-142.
2. Ашрафи, М.М. К вопросу о развитии среднеазиатской миниатюры в XVI в. / М. Ашрафи // Краткие сообщения ИНА АН СССР. – М., 1961. – Вып. 19. – С.158-166.
3. Миниатюры XVI века в списках произведений Джами из произведений Джами из собраний СССР / авт. текста и сост. альбома М. Ашрафи. – М., 1966. – 91 с., с илл.
4. Ашрафи, М.М. Бухарская школа миниатюрной живописи 40-70-х годов XVI века / М. Ашрафи. – Душанбе, 1974. – 28 с., с илл.
5. Ашрафи, М.М. Миниатюры рукописи «Саламан и Ибсал» Абдурахмана Джами // Саламан и Ибсал: альбом из собраний СССР / М. Ашрафи. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 125 с., с илл.

6. Ашрафи, М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв.: из собраний СССР / М. Ашрафи; ред. К.С. Айни. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 123 с., с илл.
7. Ашрафи, М.М. О творчестве бухарского художника XVI в. Махмуда Музаххиба / М. Ашрафи // Народы Азии и Африки. – 1975. – №4. – С. 143-148.
8. Ашрафи, М.М. Бехзод и проблемы традиции в средневековой миниатюре Ирана и Средней Азии / М. Ашрафи // III Всесоюзная конференция «Искусство и археологии Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времён»: тез. докладов. – М., 1979. – С.18-19.
9. Ашрафи, М.М. Бехзод и развитие Бухарской школы миниатюры XVI в. / М. Ашрафи. – Душанбе: Дониш, 1987. – 240 с., с илл.
10. Ашрафи, М.М. Миниатюра Средней Азии XVII-XIX вв. / М. Ашрафи // Очерки истории и теории культуры таджикского народа: сб. статей. – Душанбе, 2001. – С.175-188.
11. Липовая, Е. Культура: беседа корреспондента с доктором искусствоведения М. Ашрафи по поводу древней таджикско-персидской миниатюры // Огонёк. – 2001. – С.89-98.
12. Мухиддинов, С. Историография изобразительного искусства таджикского народа (досоветский период) / С. Мухиддинов. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 409 с.
13. Хромов, А. Искусство рукописной книги / А. Хромов // Памир. – 1984. – №8. – С.86-87.

Мухиддинов Саидали

САҲМИ САНЪАТШИНОСИ ТОҶИК МУҚАДДИМА АШРАФӢ ДАР ОМӮЗИШИ НАҚҶОШИИ МИНЁТУРНИГОРИИ ОСИЁИМЁНАГИИ АСРҲОИ XVI -XIX

Дар мақола саҳми олими шинохтаи тоҷик, доктори илмҳои санъатшиносӣ, профессор, Ҳодими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон Муқаддима Ашрафӣ дар омӯзиши ҳунари минётурнигории осиёимёнагӣ асарҳои XVI -XIX мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. М.М. Ашрафӣ таҳаввулоти инкишофи ҳунари тасвириро аз фаъолияти мактабҳои қадимаи Табриз, Шероз ва Бағдод таҳқиқ менамояд. Минбаъд дар асарҳои ў пайдоиш ва инкишофи мактабҳои минётурнигории Ҳирот, Самарқанд ва Бухоро мариди баррасӣ қарор мегирад. Ў дар асарҳояш бунёди мактабҳои минётурии Ҳирот, Самарқанд ва Бухороро дар омодасозии дастнависҳои ороишдор таҳқиқ менамояд. Дар раванди ковишиҳои дақиқ, муаллиф шумораи зиёди минётурҳоро пайдо намуд, ки ба марказҳои бадеи Осиёи Миёна, бавижа ба мактаби Бухоро мансубият доштанд. Аз назари ў миёни мактабҳои минётурнигории Ҳирот ва осиёимиёнагии Мовароуннаҳр муттасилан вучуд дошт Ҳангоми омӯзиши минётурҳо ба сифати унсурҳои асосӣ: макон, вақти омодасозӣ, номи рассомон, сабки мактаб ва ғ. ба эътибор гирифта мешуд. Омузиши минётурҳои мазкур олимонро ба чунин хулоса овард, ки ҳануз дар солҳои 50-уми садаи гузашта роҷеъ ба самти мустақили минётурҳои осиёимиёнагӣ далелҳои мутамад оварда, вижагӣ ва аслияти

онҳоро тасдиқ намоянд. Ҳангоми пажуҳиши санъатшиносӣ, бо далелҳои тасдиқ ё инкори минётурҳои дар боло зикршуда, ба доираи илм мактабҳои мустақили минётурнигорӣ, ба монанди Ҳирот, Самарқанд ва Бухоро ворид гардиданд. Ин марказҳои бадеӣ вижагӣ, сабк, хусусиятҳои хоси худро доро буданд ва онҳоро аз дигарон бо суннатҳо, созмондиҳандагон, устодон, ки таҷрибаи онҳоро намояндағони мактабҳои минётурнигории нав бунёдёфта мавриди истифода қарор медоданд, фарқ менамуданд. Омӯзиши ҳунари минётурнигории ин замон аз олимону муҳақиқон мунаzzамсозии донишҳои андухташуда ва муайянсозии пайдарҳамии таърихири талаб мекард. Аз ин чост, ки профессор М.М. Ашрафӣ даврабандии минётурҳои асримиёнагии Эрон ва Осиёи Миёнаро дар се давра пешкаш карда буд.

Калидвожаҳо: М. Ашрафӣ, минётурҳои осиёимиёнагӣ, Ҳирот, Самарқанд, Бухоро, мактаб, рассом - минётурнигор, композиция, дастнависи ороишдор, аслият, ошкор кардан, услуг.

Muhiddinov Saidali

THE CONTRIBUTION OF THE MUQADDIMA ASHRAFI TO THE STUDY OF CENTRAL ASIAN MINIATURE PAINTING OF THE XVI-XIX CENTURIES

The article discusses the contribution of the famous Tajik scientist, Dr. Mukaddima Ashrafi to the study of Central Asian miniature painting of the 16th-19th centuries. M. Ashrafi studies the development of the art of painting on the basis of the activities of the schools of miniature painting in Tabrez, Shiraz and Baghdad. Further, in her works, were discussed the origin and development of miniature schools in Herat, Samarkand and Bukhara.

These art centers had their own characteristics, style, characteristics that made it possible to distinguish them from others, their own traditions, founders, masters, whose experience was used by representatives of the newly created schools of miniature painting. There were successive links between the Herat and Maverannahr schools in Central Asia. Professor M. Ashrafi considers the evolution of the development of painting. The author, starting from the monuments of the earliest period, further examines the activities of the Tabriz, Shiraz, Baghdad schools of miniature painting. In the works of M. Ashrafi, the addition of the Herat, Samarkand and Bukhara schools of miniature painting can be traced. In the process of searching for originals, the author discovered a large number of miniatures that were created in the art centers of Central Asia, especially in the Bukhara school. The study of miniature painting in these years required scientists and researchers to systematize the accumulated knowledge and determine the continuity in the sequence of the history of miniatures. Among them, Professor M.M. Ashrafi proposed a periodization of the medieval miniature of Iran and Central Asia from three periods. In the study of artistic monuments, the place, the time of making miniatures, the names of their creators, artists, the style of the school, etc. were used as the main elements.

Keywords: M. Ashrafi, art, Central Asian miniature, originality, Herat, Samarkand, Bukhara, school, miniaturist, craftsmen, composition, illustrated manuscript, originality, identification, specific features, originality.

ТДУ:37тоҷик+371.4+373+78тоҷик+9тоҷик+377

**Обидпур Ҷӯраҳон,
Каримова Шамъигул**

ВАЗЪИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБҲОИ БАЧАГОНАИ МУСИҚИИ ПОЙТАХТ

(Баррасии мушохидаҳои сафари хидматӣ)

Дар замони Шуравӣ таъсис додани мактабҳои мусиқӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий падидай нав буд. Ҳадафи чунин мактабҳо ба таълим фаро гирифтани хонандагони боистеъдод дар соҳаи мусиқӣ буд. Мутаассифона, дар солҳои охир ин ҳадаф ҷандон ба назар гирифта намешавад, яъне таълими мусиқии касбӣ (бо нота таълим додани созҳо) то андозае коста гардидааст. Масъалаи асосии таълифи ин мақола, дар оянда дурустар ба роҳ мондани таълими созҳои мусиқӣ аст.

Дар мақола раванди таълимии мактабҳои бачагонаи мусиқии пойтиҳои мавриди омӯзиши қарор гирифта, шароити муассисаҳо, фаъолияти методологиии омӯзгорон, вазъи низоми таълим, ҳолати тадриси хонандагон ва амсоли ин бо назардошти талаботи замон, технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Ҳарчанд дар мактабҳои бачагонаи мусиқии пойтиҳои таълим то андозае хуб ба роҳ монда шудааст, vale аз мушиқилоти ҷиддӣ орӣ нест. Дар раванди таълим камбудиҳои зиёд ба назар мерасад. Дар чунин мактабҳо фаъолият намудани 85% омӯзгорони рус ва 15% омӯзгорони тоҷик, набудан ва ё камбуди китобҳои дарсии тоҷикӣ, нарасидани омӯзгорон ва мутахассисони тоҷик, наст будани маоши омӯзгорон, то кунун аз рӯйи барномаҳои замони Шуравӣ дарс додан, ҳамқадами замон нагардонидани ҷараёни таълим, истифода накардан технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ аз ҷумлаи масъалаҳои ҳалталаб маҳсуб меёбанд. Ин омилҳо, ки боси коста гардидани таълими созҳои мусиқӣ шудаанд, ба тайёр кардан мутахассисони касбӣ таъсири манғӣ мерасонад.

Калидвоҷсаҳо: фарҳанг, маориф, таълим, оиннома, муассиса, мусиқӣ, санъат, омӯзгор, хонанда, китоб, барномаҳои таълимӣ, оркестрӣ, ҳалқӣ, рубоб, дутор, фортелиано, скрипка, флейта, коммуникатсия, технология.

Таълиму тарбияи мусиқӣ яке аз талаботи ҷомеаи шаҳрвандӣ ба шумор рафта, дар худ ба воя расонидани насли матину бофарҳангро таҷассум месозад. Созандай ҷомеаи солимро дар ду поје аз ҷорҷӯбаҳои муҳими давлат метавон дарёфт, ки яке маориф ва дигаре фарҳанг аст. Маориф омӯзиши дониши қуллиро дар бар гирифта, дар зинаи худ фарҳангги волоро тақвият мебахшад.

Маълум аст, дар баробари таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, баъзе хонандагон барои сайқали маҳорат ба мактабҳои бачагонаи мусиқӣ фаро гирифта мешаванд. Муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳанг аз муассисаҳои иловагӣ ба шумор рафта, барои вусъати савияи дониши хонандагон ва ташаккули қобилияту малакаи онҳо роҳандозӣ гардидаанд. Чунин мактабҳо малакаи касбии толибилмонро аз нигоҳи

илми мусикишиносӣ ва санъатшиносӣ ба шакл дароварда, дар ниходи онҳо дониш ва қобилияту маҳоратро такмил медиҳанд.

Дар ин маврид омӯзгори барҷастаи шуравӣ В. А. Сухомелинский дуруст фармуда, ки: «Тарбияи мусикӣ, тарбияи мусиқадонӣ набуда, пеш аз ҳама тарбияи одам аст» [1, с. 3]. Ба ин маънӣ мактаби мусикӣ вазифадор аст аз байни хонандагон онҳоеро, ки қобилияти хуби навозандагӣ доранд, барои дохил шудан ба коллечҳои чумхурӣ тайёр намояд.

Тадрис дар муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳанг мувофиқ ба омӯзиши созҳои мусикӣ аз ҳафтсола то даҳ-дувоздаҳсоларо дар бар мегирад. Таълими созҳои оркестрӣ ва ҳалқӣ ҳафтсола буда, хонандагонро аз синни 10-11-солагӣ қабул мекунанд. Бахши омӯзиши фортелиано ва скрипка бошад, панҷсола аст, ки толибильмонро аз синни 7 ба таълим фаро мегирад. Пас аз анҷоми бомуваффақияти таҳсил ба ҳатмкардагон шаҳодатнома дода мешавад. Фарқ байни тадриси синни панҷсола ва ҳафтсола дар он аст, ки омӯзиши бахши созҳои оркестрӣ ва ҳалқӣ мушкилтар буда, кӯдакони аз 7-сола ба он мувофиқ нестанд. Аз ин рӯ, хонандагони хурдсолро ба бахши омӯзиши фортелиано ва скрипка қабул мекунанд.

Мактабҳои бачагонаи мусикӣ таҳсилоташон озод буда, хонанда бо ҳоҳиши худ ва волидайн ба таълим фаро гирифта мешавад, интиҳоби қасб низ ихтиёрист.

Мавриди зикр аст, ки мувофиқи принсипҳои замони шуравӣ дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ мактабҳои мусикӣ ҳатман таъсис дода мешуд. Зоро мактабҳои мусикиро зинаи аввал ва муҳими тарбияи мусикии қасбӣ меҳисобиданд. Аз ин рӯ аз соли 1937 чунин мактабҳо дар чумхурӣ кушода шуданду то имрӯз амал мекунанд.

Дар шаҳри Душанбе ҳамагӣ 6 мактаби бачагонаи мусикӣ фаъолият менамоянд. Аз ин шумора 4 мактаб: мактаби бачагонаи мусикии №1, ба номи П. И. Чайковский, мактаби бачагонаи мусикии №3, ба номи А. Ленский, мактаби бачагонаи мусикии №5, ба номи А. Шукуҳӣ, мактаби бачагонаи мусикии №6, ба номи Ш. Соҳибов мавриди таҳқиқи мо қарор гирифтанд. Бо сабаби ҳароб гардидани бинои мактаби бачагонаи санъати №2, ба номи М. Аминзода, он муваққатан дар мактаби мусикии №1 ба номи П. И. Чайковский ҷойгузин шудааст. Аз ин лиҳоз моз аз вазъи таълими он воқиф шуда натавонистем.

Иштирок ва мушоҳидаи дарсҳои омӯзгорон, шиносоӣ бо барномаҳои фардии таълими омӯзгорони алоҳида нишон дод, ки вазъи таълим дар ин мактабҳо ҷандон мувофиқи матлаб нест. Ин ҷо ҳар қадоме аз онҳоро дар алоҳидагӣ баррасӣ менамоем.

Мактаби бачагонаи мусикии №1-и ба номи П. И. Чайковский соли 1937 бунёд ёфтааст. Роҳбари ин муассиса Луқмонзода Умед Қадриддин аст. Ин мактаб аз замони таъсисёбиаш ягона мактабе ба хисоб мерафт, ки барои омӯзишгоҳҳо мутахассис омода менамуд. Он сарчашмаи тайёр намудани ҳаваскорон барои дохил шудан ба омӯзишгоҳҳои мусикӣ буд. Мактаб дар ноҳияи Шоҳмансури пойтаҳт воқеъ гардидааст.

Муассиса дорои 21 синфхона ва 1 толори консертӣ буда, дар умум 155 хонандаро ба таълим фаро гирифтааст. Дар он 23 нафар омӯзгорони

варзида мувофиқ ба ихтисосашон ва дараҷаи маълумоти олӣ фаъолият менамоянд, омӯзгори ғайриихтисос нест. Таълим бо забонҳои давлатӣ ва русӣ ба роҳ монда шудааст. Омӯзгорон аз рӯи 9 навъи созҳои мусиқӣ: фортепиано, скрипка, флейта, най, кларнет, рубоб, дойра, таблак, овозхонии анъанавӣ, гурӯҳи эстетикӣ, аккордеон ба хонандагон дарс меомӯзанд.

Раванди таълим, ба қадри имкон, бо истифодাই технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ ба роҳ монда шудааст. Муассиса бо 3 адад компьютер бо принтер, 1 адад проектор, дастгоҳи пахши мусиқӣ, телевизор таъмин аст. Он ба шабакаи интернетӣ пайваст буда, гурӯҳи фейсбукии худро бо номи «Мактаби бачагонаи мусиқии №1, ба номи П. И. Чайковский» созмон додааст, ки натиҷаи фаъолият, чорабинӣ ва ҳисботҳои консертии муассиса ба он гузошта мешавад.

Дар муассиса ҳарчанд муаллимони варзидаи мусиқӣ ба тадрис ҷалб карда шудаанд, vale камбудӣ зиёд аст. Аз ҷумла, омӯзгорон ба бозомӯзӣ ва таҷрибаомӯзӣ ҷалб карда намешаванд, китобҳои дарсӣ, маҷмуа ва барномаҳои таълимӣ кам таҳия гардида, дастраси ҳама нестанд, муассиса бо маводҳои таълимӣ, созҳои мусиқӣ, асбобҳои корӣ, сару либоси саҳнавӣ пурра таъмин нагардидааст, бештари созҳои мусиқӣ таъмирталаб буда, ба пешравии таълим созгор нестанд. Таълим аз рӯйи усул ва дастурҳои методии замони Шуравӣ гузаронида мешавад. Китобҳои дарсӣ аслан бо забони ғайридавлатӣ (русӣ) буда, ба забони давлатӣ такмилу бознашр нагардидаанд.

Натиҷаи пурсишномаҳо нишон дод, ки хонандагони муассиса фаъолона дар озмунҳои байнимактабӣ, ҷумҳурияӣ, байналмилалӣ, ноҳиявӣ, аз ҷумла дар фестивали «Навозандай наврас» ва озмуни «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» ширкат варзида, ҷойҳои сазоворро ишғол намудаанд. Бо вучуди ин дар ин мактаб баъзе камбудиҳо ба назар расид. Аз ҷумла:

- дар мактаб созҳои нодири аврупоӣ аз қабили скрипкаи алт, труба, валторна, виолончел, гобоӣ; созҳои ҳалқӣ – ғижак, ҷанг, рубоби бадаҳшонӣ, қонун, ғижаки алт таълим дода намешаванд. Ҳол он ки барои таълими ин созҳо дар Душанбе омӯзгорон зиёданд. Аксарияти онҳо дар оркестрҳои синфонӣ ва созҳои ҳалқӣ фаъолият мекунанд. Барои худи ҳамин оркестрҳо бояд, ки дар оянда мутахассис тайёр карда шавад. Таълими созҳои нодири зикршуда, маҳз аз мактабҳои мусиқӣ ибтидо мегирад.

- дар мактаб ягон ансамбли нотавӣ амал намекунад [1, с. 5];
- мактаб дар муқоиса ба таълими академӣ (нотавӣ), ба таълимӣ анъанавӣ (бенота оҳангро ёд додан) бештар майл дорад, ки ин амал бар хилоғи оинномаи мактаби мусиқӣ мебошад.⁵

Мактаби бачагонаи мусиқии №3-и ба номи А. С. Ленский соли 1962 таъсис ёфтааст. Мактаб дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷойгир буда,

⁵ Такя ба зербандҳои 2.1, 2.7, 2.10 – и банди II - юми Оиномаи тасдиқшудаи мактабҳои бачагонаи мусиқӣ (санъат) аз тарафи МИХДШД – и Раёсати фарҳангӣ шаҳри Душанбе.

холаташ хуб аст. Акрамов Абдусамад Холович муддати 2 сол мешавад, ки роҳбарии мактабро ба уҳда дорад.

«Бинои мактаб як ошёна буда, дорои 18 синфхона ва 1 толори консерти мебошад. Роҳбари мактаб Акрамов Абдусамад таълимгирифтai яке аз даргоҳҳои мусиқист, ки мувофиқ ба ихтисос «мутриби ансамбл, омӯзгор» фаъолияти муассисаро пеш мебарад. Дар муассиса 26 нафар омӯзгорон аз рӯи ихтисоси касбиашон фаъолият менамоянд, ки аз инҳо 20 нафараш дорои маълумоти олӣ ва 6 нафари дигар маълумоти миёнаи маҳсус мебошанд. Ҳофизи ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон - Исломӣ Назриев аз омӯзгорони варзидае ба шумор меравад, ки собиқаи кории чандинсола дорад»⁶.

Рафти омӯзиш нишон дод, ки аксарияти омӯзгорони ин мактаби мусиқӣ шахсони нафақагир ё ин ки дар арафаи нафақа мебошанд. Омӯзгори ҷавон дар ин мактаб нест. Ин басо нигаронкунанда буда, ба қатъ гардидан фаъолияти мактабҳо оварда мерасонад. Аз мусоҳиба бо омӯзгорон маълум гардид, ки ба сабаби камии маош ҷавонон пас аз ҳатми коллечу донишкадаҳо барои кор ба мактабҳои мусиқӣ намеоянд.

«Мактаб се шуъба дорад: шуъбаи созҳои ҳалқӣ (рубоб, дутор, дойра), шуъбаи созҳои аврупой (фортелиано, скрипка, кларнет, флейта,) ва шуъбаи рақс. Шумораи умумии хонандагон 158 нафар буда, таълим бо забонҳои тоҷикӣ ва рӯйӣ ба роҳ монда шудааст. Муассиса бо маводҳои таълимии созҳои мусиқӣ, асбобҳои корӣ, либосҳои саҳнавӣ ва ашёи хом таъмин буда, аз ин ҷиҳат мушкилӣ надорад. Омӯзгорон аз рӯи барномаи фанӣ ва нақшай инфириодии ҳар як хонанда дарс мегузаронанд. Дарсҳо аз рӯи китоби таълимӣ ба роҳ монда шудааст. Омӯзгорон ба бозомӯзи ҷалб карда мешаванд. Ҷанбаи методии дигар ва ҷалби хонанда ба дарс ин аёниятҳо ва овезаҳо мебошанд, ки ин раванд дар муассиса хуб ба роҳ монда шуда аст»⁷.

Аз созҳои муассиса танҳо роял корношоям гардидааст. Ба ҷои фортелианои муқаррарӣ баъзан сози дигари мусиқӣ – фортелианои барқӣ (Yamaha) ва синтезатор истифода бурда мешаванд.

Китобхона низоми муайян дошта, китобҳои дарсӣ дастрас мебошанд.Faъолияти дастаҳои ҳунарии ансамблҳои рубобнавозон, дуторнавозон ва доиранавозон хуб аст. Ҳамчунон дастаи рақсии хурдсолон ба таълим фаро гирифта шудааст.

Раванди таълим ба қадри имкон аз рӯйи технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ ба роҳ монда шудааст. Дар муассиса се компьютер бо принтер ва як сканер мавҷуд аст. Компьютерҳо бо шабакаи интернетӣ пайваст буда, муассиса дорои сомонаи худ аст. Faъолияти муассиса дар сомонаи гурӯҳӣ интишор меёбад.

Хонандагони мактаби бачагонаи №3-и ба номи А. С. Ленский дар озмунҳои байнимактабӣ, ҷумҳурияйӣ, байналмилалӣ, ноҳияйӣ, аз ҷумла озмуни шаҳрии «Навозандай наврас», озмуни ҷумҳурияви «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» фаъолона иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро соҳиб гардидаанд. Охири соли 2022 ва аввали соли 2023 хонандагони муассиса

⁶ Пурсиҷнома, №1. – 2023. (Дастхатҳо дар шуъбаи илмӣ-методии ПИТФИ қарор доранд).

⁷ Пурсиҷнома, №1. – 2023.

бо роҳбарии омӯзгор Фирӯза Қосимова ба тарики фосилавӣ дар озмунҳои байналмиллалӣ, аз ҷумла дар озмуни байналмиллалии фосилавӣ таҳти унвони «Мир талантов» (Дунёи истеъоддҳо)-и Олмон, озмуни байналмиллалии санъати форtepiano (*maestoso*)-и Консерваторияи ба номи Н. Г. Жигановаи шаҳри Қазон баҳшида ба 150-солагии С. В. Рахманинов ва озмуни байналмиллалии мусиқии (*cantabile*) дар кишвари Туркия хунарномаӣ намуда, ҷойҳои сазоворро ноил гардианд.

Ҳар сол ин таълимгоҳро 12-14 нафар ҳатм мекунанд, ки аз онҳо 2-5 нафарашон ба коллечу донишкадаҳо қабул гардида, дониши худро тамил медиҳанд.

Камбудии ҷиддӣ ин мактаб он аст, ки номгӯи созҳои ҳалқии ба таълим фаро гирифташуда хеле кам аст. Ҳамагӣ се синфхона: рубоб, дутор ва дойра амал мекунанд.

Мактаби бачагонаи мусиқии №5-и ба номи А. Шукӯҳӣ соли 1940 таъсис ёфтааст. Муассиса дар бинои мувоғиқ қарор гирифта, фазои хуби таълимӣ дорад. Роҳбарии муассисаро Олимов Наққош Искандаровиҷ ба уҳда дорад.

«30 декабря соли 2017 бо Қарори Раиси шаҳри Душанбе таҳти №848 «Мактаби бачагонаи мусиқии №5-и ба номи А. Шукӯҳӣ» ба Муассисаи давлатии «Мактаби бачагонаи мусиқии №5 ба номи А. Шукӯҳӣ» табдил дода шудааст»⁸.

Раванди таълим дар муассиса хуб ба роҳ монда шуда, фаъолияти омӯзгорон назаррас аст. «Муассиса аз ду бинои якошёна (корпус), 19 синфхона, 1 толори консерти, 1 китобхона ва анбор иборат мебошад. Тартиби таълим дар муассиса дар ду баст ба роҳ монда шудааст. Шумораи омӯзгорон 19 нафар буда, аз рӯи ихтисос фаъолият мекунанд, ки аз онҳо 18 нафар дорои маълумоти олӣ ва 1 нафар миёнаи маҳсус мебошанд. Муассиса аз рӯи 4 шуъба: шуъбаи форtepiano, шуъбаи торӣ – нафасӣ (скрипка, кларнет), шуъбаи созҳои ҳалқӣ (дойра, қонун, рубоб, дутор), шуъбаи назарияи мусиқӣ ва ҳамчунон синфхонаи хореографӣ (ракс) ва синфхонаи рассомӣ амал намуда, 170 хонандаро ба таҳсил фаро гирифтааст. Дар мактаб ансамбли скрипканавозон ва як гурӯҳи доиранавозон фаъолият мекунанд. Аз рӯи тартибот омӯзгорон ба бозомӯзӣ ҷалб карда мешаванд. Муассиса бо маводҳои таълимӣ, созҳои мусиқӣ, асбобҳои корӣ, сару либоси саҳнавӣ, китобҳои зарурӣ таъмин буда, маҷмуа ва барномаҳои таълимӣ саривақт дастрас мегарданд»⁹.

Мушкилии ягонаи муассиса мисли муассисаҳои дигар ҳайати омӯзгоронро ташкил намудани қалонсолон аст, ки бештарашон рус мебошанд. Омӯзгорони ҷавони тоҷик кам андар кам ба тадрис фаро гирифта шудаанд.

Директор Олимов Наққош дар соҳаи таълими мусиқӣ шаҳси кордон буда, кори муассисаро хуб ба роҳ мондааст. Ӯ бо омӯзгорон ҳамеша дар машварат буда, фикри онҳоро доир ба кори мактаб дар мадди аввал мегузорад. Мактаб тозаву озода аст. Яке аз корҳое, ки

⁸ Гӯянда Олимов Наққош Искандаровиҷ, с. т. 1978, ш. Душанбе, н. Сино.

⁹ Пурсишнома, №2. – 2023.

Олимов анҷом додааст таҳияи барномаҳои таълимӣ, баҳусус барои иҳтиносҳои дойра, адабиёти мусиқӣ ва скрипка аст. Дар таҳияи барномаҳо ў ба асарҳои донишмандони барҷастаи мусикишиносӣ ва композиторони хориҷӣ ба монанди К. Родионов, К. Фортунатов, Г. Ҳоллендер, Ж. Мазас ва дастурҳои методӣ ва китобҳои дарсии мутахассисони тоҷик Ш. Фаҳриев, К. Бурхонов, С. Фозилов, К. Ҳошимов такъя намудааст, ки хуб аст.

Дар муқоиса бо дигар муассисаҳо ин мактаб аз нигоҳи технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ пешсафттар аст. Он дорои 4 адад компьютер ва 5 принтер (се дар як) мебошад. Дар рафти дарс аз созҳои мусиқӣ, аз ҷумла фортепианоҳои электронӣ, магнитофон, диктофонҳои маҳсуси сабти мусиқӣ истифода мешавад. Шогирдон бо ёрии барномаи «MAESTRO» оҳангҳоро ба нота мегиранд, нотанависӣ ва оҳангсозиро ёд мегиранд.

Таҳқиқ нишод дод, ки ин мактаб аввалин муассисае ба шумор меравад, ки аз барномаи «MAESTRO» истифода мекунад. Ин барнома дар охири асри 19 дар Фаронса ва Олмон унвони фахриро, ки аз ҷониби умум қабул шудааст, ба худ қасб намудаанд [5].

Дар услуби нотанависӣ се барнома: Увертюра (Overture), Сибелиюс (Sibelius), Финал (Finale) вуҷуд дорад, ки толибилмон метавонанд аз онҳо истифода баранд. Бо ёрии ин барномаҳо метавон оҳангҳои азбайнрафта ва китобҳои фарсадаро такмил намуд [15]. Хуб мешуд, ки тамоми мактабҳои мусикии шаҳр ва ноҳияҳо синфҳои компьютерӣ ташкил намуда, истифодаи чунин барномаҳоро ба роҳ мемонанд.

Мактаб дорои сомонаи гурӯҳи фейсбуқӣ аст, ки бо унвони муассиса номгузорӣ гардидааст. Фаъолияти мактаб, рафти иштирок дар озмуну фестивалҳо ва дастовардҳои назаррас дар сомона интишор мейбанд.

Толибилмони мактаб дар озмунҳои фестивалии байнимактабӣ ва ҷумҳуриявии «Тоҷикистон – Ватани азизи ман», ҳамчунин ҷаҳонӣ давлатӣ пайваста ширкат варзида, хунарнамоӣ мекунанд.

Дар умум, таълим дар Муассисаи давлатии «Мактаби бачагонаи мусикии №5-и А. Шукуҳӣ» хуб ба роҳ монда шуда, камбудию норасоиҳои ҷиддӣ дидо намешаванд. Аммо барои боз ҳам беҳтар намудани таълими мусиқӣ ва ба талаботи технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ мувоғиқ гардонидани раванди таълим, бинои нави замонавӣ лозим аст.

Мактаби бачагонаи мусикии №6-и ба номи Ш. Соҳибов соли 1973 дар ноҳияи Фирдавсии шаҳр Душанбе таъсис ёфтааст. Мактаби мазкур дар аввали таъсисёбииаш филиали Институти давлатии санъати ба номи М. Турсунзода (ҳозира Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода) буд, ки бинои алоҳидаи худро дошт. Он ба тақозои замон ба мактаби бачагонаи мусиқӣ табдил дода шуд. Айни замон директори муассиса Абдураҳимова Ситора Тимуровна мебошад. Аз гуфтаи директор бармеояд, ки муассиса дар бинои мактаби №5-и барои ношуновоён иҷоранишин будааст. Бино, ки таъминалаб буда, ҳудудаш танг ҳаст, ба тадрис мувоғиқат намекунад.

«Муассиса танҳо дорои 7 синфхонаи дарсӣ ва 1 толори консертӣ мебошад. Дар он созҳои нафасӣ (флейта, кларнет), зарбӣ (дойра – таблак, қсилофон-металофон), ҳалкӣ (дутор, рубоб) торӣ-камончадор (скрипка), фортепиано таълим дода мешаванд. Ҳамчунин дар муассиса ансамбли кларнетнавозон фаъолият мекунад.

Дар муассиса 18 нафар омӯзгорон аз рӯи ихтиносҳои гуногун фаъолият мекунанд, ки аз онҳо 14 нафарашон дорои маълумоти олӣ ва 2 нафарашон миёнаи маҳсус мебошанд. Аз ин шумора 9 нафар дорандай унвони илмӣ ҳастанд. Дар таълимгоҳ 102 нафар хонандад ба таълим фаро гирифта шудааст».¹⁰

Муассиса бо маводи таълимӣ, созҳои мусиқӣ, сару либоси саҳнавӣ қисман таъмин бошад ҳам, созҳои мусиқии торӣ-камончадор, нафасӣ, зарбӣ, торӣ – зарбӣ дар ҳолати корношоямӣ қарор доранд.

Дар муассиса аз технологияи иттилоотии коммуникатсионӣ ба қадри имкон баҳравар буда, аз 3 адад компьютер, 2 адад принтер бо сканер ва Wi-Fi истифода мешавад. Бо шабакаи интернетӣ тавассути W:fi пайваст гардидааст. Аз созҳои мусиқӣ як раванди инноватсионии электро – фортепиано вучуд дорад. Муассисаи таълимӣ гурӯҳи фейсбукии худро бо номи «Мактаби бачагонаи мусиқии № 6-и ба номи Ш. Соҳибов» дорад, ки дар он фаъолиятҳои касбии муассиса интишор мейбад.

Дар муассиса омӯзгорони варзида фаъолият мекунанд, ки таълимирифтai замони Шуравӣ буданду аксарияташон русзабон ва узбекзабон мебошанд. Онҳо касбашонро хуб медонанд, шогирдони зиёдеро тарбият намудаанд. Дарсхояшонро тибқи барнома ва нақшай инфириодии хонандад ба роҳ мондаанд. Аммо машгулияташ бештар аз рӯи барномаҳои замони Шуравӣ гузаронида мешаванд. Доир ба созҳои зарбии қсилгофон, металлофон барномаи таълимӣ вучуд надорад. Ҳолати китобхонаи муассиса чандон хуб нест, китобҳои дарсӣ намерасад. Бо сабаби русзабон будани омӯзгорон, аксарияти машгулияташ аз рӯйи китобҳои русӣ гузаронида мешаванд, китобҳои дарсӣ бо забони тоҷикӣ намерасад. Ҳамчунин аксарияти аёният ва овезаҳо бо забони русӣ мебошанд.

Чунин тарзи таълим чандон қобили қабул нест. Мо бояд таълимро бо диidi тоза, бо назардошти манфиати ҳалқу ватан, бо маводи тоҷикӣ, бо забони давлатӣ ба роҳ монем.

Бо вучуди норасоию камбудиҳои муассиса хонандагони он дар озмунҳо иштироки фаъолона меварзанд.

Умуман раванди таълим дар мактаби бачагонаи №6-и ба номи Ш. Соҳибов бо ҷалби мутахассисони донандай хуби касбӣ ба роҳ монда шуда бошад ҳам, муассиса ба бинои алоҳидай нави замонавӣ эҳтиёҷ дорад.

Аз омӯзиши мактабҳои бачагонаи мусиқии пойтаҳт ба хуносae омадан мумкин аст, ки дар мактабҳои мусиқии бачагонаи №3, №5 ва №6 таълим, яъне қасбомӯзӣ нисбатан хуб ба роҳ монда шудааст. Дар ин мактабҳо омӯзгорони баландихтисос бо собиқаи кории 20-30-сола фаъолият мекунанд. Ин омӯзгорон садҳо шогирдонро барои дохил

¹⁰ Пурсишнома, №3. – 2023.

шудан ба коллекчо тайёр намудаанд. Ҳамасола шогирдони ин мактабҳо дар Озмуни ҷумхуриявии «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» ва озмунҳои дигар иштирок намуда, соҳиби чойҳои намоён мегарданд.

Дар ин мактабҳо омӯзгорони собиқадору варзида аз қабили Светаева Е. М., Тарапова Н. Б., Ҷӯраева С. Ю., Позднякова Г. Ю., Мулоҷонов Ш. Р., Фозилов С. А., Улмасов Ф. Т., Абдурашидова А. Р., Пикулёва А. Ю., Сикунова О. А., Ғолибшоева Р. Ҳ., Олимова Г. Р., Назаров Ҳ. И., Гипко В. В., Қосимова Ф. Ш. ва чанд тани дигар кору фаъолият доранд, ки ин аз муваффақиятҳои муассисаҳои зикршуда шаҳодат медиҳад. Ин омӯзгорон гуфтаҳои композитори барҷастаи олмонӣ Роберт Шуман «Замзама кунед, ҳама он чизеро, ки менавозед» [7, с. 458 - 459], яъне писсаҳоеро, ки менавозед, ҷумла ва иборабандӣ намоед, ба тобишҳои порчаҳои оҳанг хуб диққат диджедро сармашқи кори худ дода, шогирдонро дар ин равия касб меомӯзанд.

Мутаассифона омӯзгороне низ ҳастанд, ки ба қоидаҳои одии қасбомӯзӣ аҳамият намедиҳанд. Ин дар рафти дарси баъзе омӯзгорони синфи фортепиано мушоҳида шуд. Навохтани фортепиано қоиди хос дорад. Ҷунончи дар китоби «Школа игры на фортепиано» таъкид гардидааст: «Пеш аз он, ки талаба дар сози фортепиано навозад, ў бояд тарзе шинад, ки оринҷҳои дастон аз клавишҳои фортепиано паст набошанд, баръакс каме болотар истанд. Ба зери пойи талабаи қадпаст бояд ҳарак гузошта шавад. Ҳамчунин диққат дода шавад, ки дар ҳолати нишастан қомати талаба рост бошад: ба миз такя накунад, миёнашро хам накунад, китфонашро набардорад ва оринҷояшро ба танааш ҷавс накунад» [14, с. 11].

Дар мактабҳои мусиқӣ баробари муваффақиятҳо дар раванди таълим баъзе норасоиҳо, бахусус дар басаҳнагузорӣ (постановка) ва тарзи садобарори ба назар расид. Пеш аз он, ки омӯзгор бо шогирди синфи як навохтанро омӯзонад, бояд ба «постановка», яъне «тарзи доштани сози мусиқӣ ҳангоми навохтан: ҳолати бадан, дастҳо ва ангуштони иҷроқунанда, дар сози фортепиано бошад, тарзи дуруст нишастан дар миз ва ғайра...» [2, с. 7] аҳамият диҳад ва дарсашро дар асоси дастурҳои мавҷудбуда ба роҳ монад.

Созҳои камончадор ба воситаи камонча, созҳои нафасӣ ба воситаи пуф ва лабҳо, созҳои мизробӣ ба воситаи мизроб садои дилҳоҳро ҳосил мекунанд. Доностани ин ҳолатҳо ба шогирдон муҳим аст. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки дар рафти машгулиятҳо омӯзгорон ба ин ҷиҳатҳо эътибор намедиҳанд. Ҷунончи омӯзгори синфи скрипкаи мактаби бачагонаи мусиқии №5-и ба номи А. Шукӯҳӣ А. Р. Абдурашидова ҳангоми машгулият бо талабаи синфи 4 Солиева А. ба тарзи дуруст доштани камонча ва садобарорӣ дар торҳо аҳамият надод. Ҳангоми навохтан камонча дар торҳо рост қашида нашуд, ҳолати аз боло ба поён ва баръакс аз поён ба боло қашидани камонча рост ҳаракат накард. Ин услугу сифати навозиши писсаро паст кард. Ба ин монанд, талабаи синфи 4-уми мактаби бачагонаи мусиқии №6-и ба номи Ш. Соҳибов Муродова М. (омӯзгор С. Ю. Ҷӯраева) навои тоҷикиро иҷро кард. Навохтанаш якранг ва беҳиссисёт буд. Ў наворо навохта, ба навъҳои мусиқӣ аҳамият намедод. Талабаи синфи 7-уми фортепианои бачагонаи мусиқии ҳамин

мактаб Генчаева С. (омӯзгор Е. М. Светаева), «Марши туркӣ»-и В. А. Мотсартро ичро кард. Азбаски техникаи шогирд суст буд, ў баъзе порчаҳоро тез ва баъзеи онро суст навохт ва ба рангубор (нюансировка)-и писса ҳеч аҳамияте надод. Ачиб он буд, ки омӯзгорон ин ҳолатҳоро эҳсос накарданд. Бояд аз синфи 1-ум ба шогирдон ифоданок навохтанро омӯзонд.

Дар мактабҳои мусиқии пойтаҳт омӯзиши назарияи мусиқӣ то андозае дар сатҳи паст қарор дорад. Талабагон назарияи мусиқиро хуб намедонанд. Раванди таълими навозандагӣ аз якчанд қисматҳо иборат аст, ки истисно шудани яке аз онҳо боиси коҳиш ёфтани сифати машғулиятҳо мегардад. Ин қисматҳо чунинанд:

- бинову синфонаҳои мувофиқ барои таълим;
- мутахассисон – омӯзгорони варзидаи ихтисосманд;
- барномаҳои таълимии мувофиқ ба стандартҳои ҳозиразамони ҷаҳонӣ;
- мавҷудияти созҳои баландсифати мусиқӣ (созҳои оркестрӣ, созҳои ҳалқӣ);
- будани торҳо барои ҳама созҳои мусиқии тордор;
- таъмини китобҳои дарсӣ, дастуру барномаҳои таълимӣ;
- таҷдид ва такмили китобҳои «Назарияи мусиқӣ» ва «Солфечио» бо забони тоҷикӣ.

Барои рафъи камбудиҳои мактабҳои бачагонаи мусиқии пойтаҳт чунин пешниҳодҳоро зарур медонем:

- мактабҳои мусиқӣ таълимро пурра бо нота бояд ҷорӣ намоянд. Роҳбарон набояд ҳудсарона талабагонро берун аз оиннома ба шуъбаҳои «хореография» (рақс), «овозхонии анъанавӣ», «рассомӣ» ва ҳатто «гуруҳи эстетикӣ» қабул намоянд. Ин амалашон бар хилоғи Оинномаи мактаби мусиқист. Барои кушодани ин гуна ихтисосҳо лозим аст, ки мактабҳо ба унвони «Мактаби бачагонаи санъат» номгузорӣ шаванд;
- омӯзгорони мактабҳои бачагонаи мусиқӣ дар 3-5 сол як маротиба бояд аз бозомӯзӣ гузаранд;
- мактабҳои мусиқӣ қӯшиш намоянд, ки то 30% хонандагонашон ба коллеҷи санъат дохил гарданд;
- дар аксарияти муассисаҳо таълими тамоми созҳои мусиқӣ ба роҳ монда шавад;
- таълим – омӯзиши созҳои мусиқиро дар мактабҳо бояд пурра бо нота ба роҳ монанд, то шогирдон назарияи мусиқиро хуб аз бар кунанд;
- аз сабаби кам будани маош дар мактабҳои мусиқӣ омӯзгорони ҷавононро наметавонанд ба кор ҷалб намоянд. Барои ҷалби ҷавонон ба чунин мактабҳо роҳҳои ҳавасмандгардониро бояд дарёфт ва истифода кард.

Адабиёт

1. Барномаи дарси рубоби қошғарӣ ва бадаҳшонӣ. Нашри дуюм бо иловаваҳо / мураттибон: Ҷ. Обидпур, Ш. Мирзоева. – Душанбе, 2018. – 47 с.

2. Григорян, А. Г. Краткие методические указания (для педагогов) // Начальная школа игры на скрипке. Издание пятое, переработаное и дополненное (переиздание) / А. Г. Григорян. – М.: Советский композитор. – 1986. – 137 с.
3. Ёкубов, Қ. Мактаби омӯзиши най / Қ. Ёкубов. – Душанбе: Аржанг, 2020. – 302 с.
4. Мазас, Ж. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь / Ж. Мазас. – М.: Музыка. – 2009. – 48 с.
5. Маэстро – Википедия // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Маэстро> (Дата обращения: 14.08.2023).
6. Обидов, Ҷ. Дарси рубоб: Дастурмали таълимӣ барои мактаб ва омӯзишгоҳҳои мусиқӣ (нашри якум) / Ҷ. Обидов. – Душанбе: Ирфон, 1969. – 148 с.
7. Обидпур, Ҷ. Луғатномаи тафсирии истилоҳоти мусиқӣ (Нашри 2 - юм) / Ҷ. Обидпур. – Душанбе, 2021. – С. 458 – 459.
8. Обидпур, Ҷ. Дарси рубоб (нашри сеюм бо иловаҳои муаллиф) барои мактаб ва коллекҳори мусиқӣ (санъат) / Ҷ. Обидпур. – Душанбе: Аржанг, 2021. – 108 с.
9. Платонов, Н. Школа игры на флейте / Н. Платонов. – М.: Музыка, 1999. – 85 с.
10. Фахриев, Ш. Китоби дарсӣ барои асбобҳои зарбӣ / Ш. Фахриев. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 92 с.
11. Фозилов, С. Садои дил. Китоби 2: дастурмали методӣ-таълимӣ / С. Фозилов. – Душанбе: Мехроҷ Граф, 2021. – 96 с.
12. Хрестоматия для скрипки, 3-4 классы. ДМШ. Часть 2, Пьесы, произведения крупной формы. Сост. Юрий Уткин. М.: Музыка, 2019. – 112 с.
13. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 классы / составитель Ю. Уткин. – М.: Музыка, 2019. – 80 с.
14. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А. Николаева, В. Натансон, Л. Роцина. – М.: Музыка, 2012. – 199 с.
15. Finale - Википедия // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Finale> (Дата обращения: 14.08.2023).

**Обидпур Джурахон,
Каримова Шамигул**

СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ СТОЛИЦЫ

В советское время создание музыкальных школ во всех городах и районах республики было новым явлением. Целью таких школ было воспитание талантливых личностей в области музыки. К сожалению, в последние годы эта цель мало учитывается, то есть профессиональное музыкальное образование (обучение на инструментах по нотам) несколько снизилось. Основным вопросом написания данной статьи является правильное использование учебных музыкальных инструментов в будущем.

В статье изучаются, анализируются и обсуждаются учебный процесс в детских музыкальных школах столицы, условия работы учреждений, методическая деятельность педагогов, состояние системы образования, состояние обучения учащихся и т.д., принимая во внимание различные факторы с учетом требований времени, информационных и коммуникационных технологий.

Хотя образование в детских музыкальных школах столицы налажено, оно не лишено серьезных проблем. В образовательном процессе имеется много недостатков. В таких школах работают 85% русских учителей и 15% таджикских учителей, отсутствие или нехватка учебников на таджикском языке, недостаточное количество таджикских учителей и специалистов, низкие зарплаты учителей, обучение по программам советского времени, не отвечающим современным требованиям. В наше время недостаточное использование информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения является одной из проблем, которые необходимо решить. Эти факторы, приведшие к снижению обучения игре на музыкальных инструментах, оказывают негативное влияние на подготовку профессиональных специалистов.

Ключевые слова: культура, образование, преподавание, устав, учреждение, музыка, искусство, педагог, чтец, книга, образовательные программы, оркестровый, народный, рубоб, дуэт, фортепиано, скрипка, флейта, общение, технология.

**Obidpur Jurakhon,
Karimova Sham'igul.**

CONTEMPORARY SITUATION OF TRAINING IN MUSICAL EDUCATIONAL SCHOOLS OF THE CAPITAL CITY

In Soviet times, the establishment of music schools in all cities and regions of the republic was a new phenomenon. The purpose of such schools was to educate talented schoolchildren in the field of music. Unfortunately, in recent years this goal has been little taken into account, that is, professional musical education (learning to play musical instruments from notes) has somewhat decreased. The main issue of writing this article is to improve the training of musical instruments in the future.

The article describes the educational process of children's music schools in the capital city of Dushanbe, the working and learning conditions of such schools, the methodological activities of teachers, the state of the education system, and etc., taking into account the requirements of the time, information and communication technologies, are analyzed and discussed.

Although education in children's music schools in the capital city is well established, it is not without serious problems. There are many shortcomings in the educational process. About 85% of Russian teachers and 15% of Tajik teachers work in such schools, but without textbooks in Tajik, shortage of Tajik teachers and specialists, low salaries, training according to Soviet old programs. In our time, the lack of use of information and communication technologies is one of the problems that need to be solved. These factors,

which led to a decrease in learning to play musical instruments, have a negative impact on the training of professional specialists.

Keywords: culture, art, music, teaching, teacher, reader, textbook, educational programs, orchestral and national musical instruments, communication, technology.

ТДУ:792точик+37точик+008+78точик+73

Нуров Нодир

НИГОХЕ БА БАЪЗЕ МУШКИЛОТ ВА МАВОНЕИ ТЕАТРИ МИЛЛӢ

Театр дар системаи анвои ҳунар аз ҷойгоҳи вижса бархӯрдор аст. Вазифа ва рисолати театр ва намоишҳои театрӣ дар ҷустуҷӯ ва ҳалли мушкилоти замон, ки ҷомеа бо онҳо рӯ ба рӯст, зоҳир мегардад. Театр ниёзҳои иҷтимоии инсон ва ҷомеаро бозгӯй мекунад ва барои ҳалли мушкилоти инсонӣ тақлифи пешниҳодҳои зарурӣ манзур месозад. Аз ин рӯ, театрӣ миллӣ бояд ба сифати ниҳоди фарҳангӣ-иҷтимоӣ ва абзори мағкурасозӣ аз ҷойгоҳ ва мақоми шоистае бархӯрдор бошанд ва таъсири онро ба афроди миллат дуруст дарк намоянд. Рисолати ҳар намоии театрӣ, новобаста аз мазмуну муҳтаво, баёни эҳсосоти миллӣ ва воқеяияти таърихио фарҳангист. Агар театр ниёзҳои иҷтимоъро таҳсис ва бароварда насозад, рисолаташро таҳриф мекунад ва дунёй безавқио беназмӣ ва ҷаҳлу ҷаҳолат ҳукмфармо гардида, ҷойи бузургтарин арзииҳои инсониро суннатҳои қуҳнаю фарсуда, ки аз хурофоту таассуб манишӣ мегиранд, ишғол намуда, фазо ва муҳити мусибатборро ба вуҷуд меоранд. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, метавон гуфт, ки таҳқиқӯ омӯзиши ҳунари театрӣ, баҳусус театрӣ миллӣ дар марҳалаи кунунӣ мавзуи актуалии илмист.

Дар мақола марҳилаҳои ташаккули театрҳои миллии қасбӣ, минҷумла театрӣ тоҷикӣ ва мавқеи онҳо ба сифати абзори мағкуравӣ, ҳунарӣ ва маданиӣ дар боло бурдани руҳияи миллӣ, хештанишиносӣ ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ баррасӣ шудааст.

Калидвојсаҳо: *театр, театрӣ миллӣ, намоии театрӣ, рисолати театрӣ, тамошобин, барномаи театрӣ, монеа ва мушкилот, ниёзҳои иҷтимоӣ.*

Ҳунар аз ҷилваҳои фарҳанги ҳар миллат аст. Тарзи тафаккур, одобу русум, ахлоқ ва дар маъмуъ ҷаҳонии маънавии ҳар қавму миллат дар ҳунар мунъакис мегардад. Ин аст, ки яке аз роҳҳои қашфу шинохти вижагиҳои ҳар асрро мутолиаи осори ҳунарии он донистаанд. Бино бар таърифи донишмандону муҳакқиқон, санъат ва ҳунар «таҷаллии ғаризаи оғаридгории инсон аст дар идомаи ҳастӣ ва ҳар камбудеро, ки инсон дар зиндагии фардӣ ва иҷтимоӣ эҳсос мекунад, тавассути ҳунар ҷуброн месозад» [14, с.15]. Бо таваҷҷӯҳ ба ин, ҳунар рисолати ҳалли мушкилоти иҷтимоиро дар қолаби соҳтмони андеша ва ашё бар уҳда мегирад ва бар мабнои ҷаҳонфаҳмӣ ва биниши созанд дар ҷаҳони инсонӣ тағйироти сифатӣ ба вуҷуд меорад.

Муаррихи маҷористонӣ Арнолд Ҳаузер (Arnold Hauser), ки аз пешгомони таърихи ҳунар ва синамост, бар ин ақида аст, ки «шаклҳо ва сабкҳои ҳунарӣ таҷаллии як ҷаҳоннигарӣ ҳастанд» [13, с.18]. Аз ин ҷо пай бурдан мумкин аст, ки ҳунар, дар ҳар шаклу сабк баёнгари вазъи дарунӣ, ботинӣ, фикрӣ, маънавию равонии ҷомеа ва дар маҷмуъ бознамоии зиндагӣ буда, ҳадафи асосиаш шаҳсиятофарӣ ва инсонсозист. Аз ин ҷост, ки «ҳунарманд бо оғаридан, сохтан, эҷод ва бунёд кардан сари кор мегирад ва аз ин зовия ба кор мепардозад. Ҳадафи ў оғаридан аст дар ҳар шаклеву сабке. Ҳуди раванди оғаридан ва эҷод кардан раванди маърифатист ва дар қолаби он андеша ва соҳтмони фикрӣ ғунчидааст» [7, с. 4].

Донишмандон ба ин боваранд, ки «кори ҳунарӣ, ки театр аз намудҳои асосии он ба шумор меравад, як навъ талош аст ва ҳар ҳунаре, ки бар мотавонад таъсири зинда бигзорад, ба ҳамон андоза ҳунари имрӯзӣ ё модерн шумурда мешавад» [13, с. 13]. Гузашта аз ин, кори ҳунарӣ бо табииати худ кори тарбиявӣ маҳсуб меёбад ва дар сурати тамаркуз пайдо кардани он дар ҷомеа ба як ойини тарбиятӣ ва андешамандӣ табдил меёбад. Ин нукта дар оғози фарҳанги башарӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доштааст, то ҷое ки файласуфи маъруфи чинӣ Конфутсий «бунёди тарбиятро ба ҳунар, шеър, ойинҳо ва мусиқӣ» [16, с. 56] марбут донистааст.

Дар масири ҳунарварӣ театр ҳамчун ҳунари муҳим ва бисёр таъсиргузор ҷойгоҳи маҳсус касб карда, дар барқарор кардани иртибот бо муҳотаб ва аз ин тарик таҳқими ҳувияти милию миңтақавӣ, шукуфо соҳтани забону адабиёт ва ғанӣ гардондани фарҳанги миллӣ метавонад нақши таъйинкунанда дошта бошад. Яъне қайфияти театрӣ дар маҷмуъ сатҳи шуур ва оғоҳии ҷомеаро боло бурда, ба ин васила ба рушду нумуи сатҳи фарҳанг ва дастёбӣ ба шаҳсияту ҳувияти матлуб мусоидат мекунад. Аз ин нуктаи назар, театр бо меҳвари организми зинда – шуур ва тафаккури тамошобин ва дар маҷмуъ, ҷомеа сари кор мегирад. Муҳаққиқон театрро ҳунари зинда ва таҳаввулёбанда медонанд [муғассал ниг. 2, с. 6-8]. Ҳатто дар замони ҷонгу ҳунрезӣ ва нобасомониҳои сиёсию иҷтимоӣ «дастгоҳи театрӣ (театральная машина) бо қурдати фикрию эҷодӣ гардиш меҳӯрад» [3, с. 5] ва масири зиндагиро бидуни ҳавою ҳавас тай мекунад.

Театр ҳамчун беҳтарин ниҳоди тарбиятгари насли башар дар қадим дар манотики пешрафтаи ҷаҳон падид омада, роҳи пурпечутоби зиндагиро барои наслҳои муҳталифи ҷомеаҳо ҳамвор соҳт. Калимаи “театр”, ки таркибе аз вожаи юнонӣ Θέατρον,θεάομαι буда, маънии ҷои тамошо ё тамошогоҳро далолат мекунад. Маҳсусияти он инъикоси бадеии падидаю зухуроти зиндагӣ тавассути фаъолияту ҳаракати драмавию саҳнавӣ маҳсуб ёфта, дар ҷараёни бозии ҳунарпешаҳо (актёрҳо) дар ҳузури тамошобин зоҳир мегардад. Бар ин асос, «маънии куллии театр намоиш ё ба истилоҳ, спектакл мебошад» [12, с. 499]. Дар фарҳангу луғатҳои дигар низ вожаи театр ба маънии «ҳунари намоиш додани асари драмавӣ дар саҳна ё биное, ки дар он асарҳои драмавӣ ба саҳна гузошта мешавад» [15, с. 335], ба кор рафтааст. Мақсад аз таъсиси театр ва таҳияи намоишҳои театрӣ аз қадим (манзур ҳунари театри Юнони бостон аст) ҳамин будааст ва имрӯз низ, бо гузашти ҷанд аср ин ҳадаф тағиیر наёфта, баръакс, густардатар шудааст. Дар Юнони қадим ҳунар, ки дар ибтидо дар сабки тасвир ва наққошӣ зухур карда буд, ҳатто дар марҳилаи муқаддамотӣ тасаввуроту бардошти оптимистонаро дар бораи ҷаҳону ҳастӣ

инъикос мекард ва дар ин замина, театр маҳз барои қонеъ кардани ниёзҳои ахлоқӣ, зебоиписандӣ, маънавӣ, руҳонӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мардум аз ҷониби фарҳангии замон таъсис ёфт ва дар партави он ҳадафи стратегии фалсафӣ – шинохт ва таъйини шахсияти инсонӣ дар арсаи вучуд пайгирий гардид. Театри Юнон ва Рим бостонитарин театрҳои Урупо мебошанд. Меъморӣ, ҳайкалтарошӣ, адабиёт ва театри антиқа мавзуи омӯзиш ва истиқболи соири анвои хунарӣ дар асрҳои баъдӣ будаанд [муфассал ниг. 4, с. 9-11].

Дар ҷараёни рушд ва такомули тадриции зиндагии инсонӣ «театр масъалаи муҳимми зиндагӣ – нестию марғро, ки дар қолабҳои фочеаву мазҳака бандубаст шудааст, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дод ва аз ин тарик ба муҳимтарин ранҷҳои ботинии инсонӣ тамаркуз кард» [6, с. 7]. Авчи таҳаввули хунари театрии юонониро дар эҷодиёти се фоҷианигори асри панҷуми то мелод Эсхил, Софокл, Еврипид ва мазҳаканавис Аристофан (оғози асри ҷоруми то мелод) мушоҳида кардан мумкин аст. Мавзуъ ва масоили муҳимму умдаи он рӯзгор дар асрҳои саҳнавии онҳо мавқеи намоён дошт. Онҳо бо истифода аз имконоту тавононии фикрию эҷодӣ манзараи мушкилоти иҷтимоию сиёсиро дар қолаби фочеа ва мазҳака ба намоиш гузоштанд.

Дар муҳити бостонии фарҳангӣ ориёй нахустин падидаҳо ва унсурҳои маълуми театрӣ, ки дар амалҳои театркунонидашудаи баъзе осори хунари наққошӣ дар қаламрави Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Осиёи Марказӣ дарёфт шудаанд, марҳила ба марҳила инкишоф ёфта, ба як низоми ибтидоии муайяни хунарӣ табдил шуда, падидаҳои рӯзгори қуҳанро дар рӯёруй бо мушкилоти замон тасвир намудаанд. Арбобони театрӣ дар асрҳои баъдӣ низ бо истифода аз имконоти санъати саҳнавӣ мавзуъ ва масоили амиқи фалсафию ахлоқии рӯзмарро ба миён гузоштаанд. Намоиш ва гӯшрас кардани масоили мубрами рӯзгори инсонӣ ҳалли мушкилоти доғу рӯзмарра рисолати театрро таъйин намуд. Дар ин маврид муҳаққику донишманди рус В. Г. Белинский чунин гуфта буд: «Театр воситаи беҳтарини ҳалли мушкилоти рӯзгори мост» [1, с. 3].

Дар асри бистум вобаста ба вазъияту шароит театри сиёсӣ дар қаламрави Ҳукумати Шуравӣ ва манотики империалистӣ рӯйи кор омад. Дар заминаи театрҳои касбии русӣ соли 1929 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин театри касбии миллӣ – Театри давлатии академӣ-драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ таъсис ёфт. Ин театри касбӣ талаботи бадей-эстетикӣ, фикрӣ ва зеҳни мардуми Тоҷикистонро аз замони таъсисёбӣ то имрӯз қонеъ карда истодааст. Дар заминаи театри номбурда, дар қаламрави ҷумҳурӣ тайи солҳои баъдӣ Театри давлатии академии опера ва балети Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ (1935), Театри давлатии драмаи русии Тоҷикистон ба номи В. В. Маяковский (1937), Театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Махмудҷон Воҳидов (соли 1971), Театри мазҳакавӣ-музиқии ба номи Пушкин (Камоли Ҳуҷандӣ)-и вилояти Ленинобод (соли 1932), Театри давлатии таҷрибавии тамошобини ҷавон «Аҳорун» (1990) ва амсоли инҳо таъсис ёфта, фазо ва муҳити театрӣ ба вучуд оварданд.

Дар замони Шуравӣ театр бузургтарин қароргоҳи фарҳангӣ ва сиёсӣ буд, ки наслҳо ва табакоти гуногуни иҷтимоӣ, қабл аз ҳама, насли ҷавон дар домони он тарбият меёфт ва ба дараҷаи тадриции камолоти маънавӣ мерасид. Раванди бедории фарҳангии сиёсиро дар баробари дигар анвои хунарӣ театр

чиidдӣ бар уҳда гирифт ва бар пояи усули реализми сотсиалистӣ дар ҷабҳаи муборизаи фаъоли идеологӣ дар замон комӯб буд. Бо сукути Империяи Шуравӣ бар асари заиф шудани дастгоҳи идеологӣ ва тарғиботӣ театр ҳам мачрои кори худро тағйир дод ва вобаста ба муқтазиёти замони нав масири ҳаракаташро ҷониби дигар иваз намуд.

Чанги шаҳрвандӣ ва нобасомониҳои сиёсии солҳои 90-уми асри 20 ба ҳунари театрӣ, ки авангарди низоми фарҳангӣ-ҳунарии давр маҳсуб меёфт, садама зад. Дар натиҷаи бефаҳмию қачравиҳо ва такаббуру таассуб ва ифтихороти ҳолию нобаҷо таваҷҷуҳ ба театр ва ҳунари театрӣ дар ҷумҳурӣ сол ба сол қоҳиш ёфта, ҷойи онро фильмҳои ғаҳшу бемаъни, рақсу мусикии беарзиш гирифт ва фазои маърифатию ҳунарии замон тадриҷан коста гардид. Бар асари низоъу даргириҳои доҳилӣ ва бо дигар шудани вазъи сиёсӣ муносиботи аҳлоқӣ тағйир ёфта, дар ин замина, бадалшавии арзишҳои аҳлоқӣ ба вучуд омад. Театр, ки аз решава бунёд бо аҳлоқ ва тарбияти насл сари кор дошт, дар ҳолати сардию қарҳатии равонӣ қарор гирифта, дигар наметавонист тавассути намоишномаҳои худ ҷилави беназмиҳои аҳлоқиро бигирад ва мардумро ба эътидоли муносибату муошират мутакоид созад. Албатта, «вазъи буҳронӣ, ки тамоми соҳоти чомеаро фаро гирифта буд, имкон намедод, ки театр рисолати аслӣ – тарбияи инсони солим ва андешанд (муфаккир)-ро комилан ичро намояд» [6, с. 10].

Баъди анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ ва муътадил гардидани вазъи сиёсии ҷумҳурӣ кори театр бо назардошти имконоти замони истиқлол вусъат пайдо намуд ва репертуари худро аз ҳисоби асарҳои драмавии ватанӣ ва ҳориҷӣ ғанӣ соҳт. Аз ҷумла, соли 1990 Театри давлатии таҷрибавии тамошобини ҷавон «Аҳорун» таъсис ёфт ва тарғиби ғояҳои миллиро ба маърази тамошо гузошт. Коргардон ва ҳунарманди маъруфи тоҷик Фарруҳ Қосим бар асоси матнҳои «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ, «Маснавии Маънавӣ» ва соири осори адабӣ-бадеии классикаи миллӣ намоишҳои ҷолиб («Шоҳ Фариҷун» ва «Юсуфи гумгашта») таҳия намуд, ки дар ибтидои солҳои 90-уми садаи бист муҳаррики асосии маърифати театрӣ минтақавӣ ба ҳисоб мерафтанд. Дар дигар театрҳои ҷумҳурӣ ҳам мазомини миллӣ ҷойгоҳи вижана касб намуданд, вале таваҷҷуҳ ва ҷалби мардум ба театр қоҳиш ёфтанд гирифт. Ба сухани дигар, аз як тараф, аҳли фарҳангу зиёни кишвар ба ин ҳунари хирадбаронгез ва шаҳсиятсоз бетафовутӣ ва саҳлангорӣ зоҳир намуд, аз тарафи дигар, намоишномаҳо аз лиҳози мазмуну муҳтавои замонӣ ва талаботи фарҳангӣ ноқисанд (ин нуқсонҳо имрӯз ҳам арзи ҳастӣ мекунанд ва завқи зебоиписандӣ ва маърифатии тамошобинро пойин мебаранд). Гузашта аз ин, солҳои охир дар озмуну фестивалҳои театрӣ ба намоиш гузоштани намоишномаҳои рамзӣ-символикӣ муд шудааст ва тавассути рамзу намод ифода ёфтани мақсаду матгаби намоиш ҷаҳонӣ ва мушкил андар мушкилро эҷод кардааст. Дар сурате ки сатҳи маърифати насли нави тамошобин ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест ва хеле кам дарки чунин намоишҳоро дорад, ҳадаф ва моҳияти ниҳоии асари саҳнавиро пайхас намекунад. Албатта, баъзе намоишномаҳои озмунӣ, маъмулан аз лиҳози ҳирфай, мазмунӣ, мундариҷавӣ, ғоявӣ ва миллӣ ба талаботи рӯз камобеш ҷавобгӯянд. Махсусан, театрҳои музофотӣ бо вучуди имконоти маҳдуди омӯзишӣ ва касбию ҳирфай бо қудрату неруи ҳунарӣ намоишҳо таҳия карда, манзури тамошобинон мегардонанд ва аз ин тарик дар рушди фарҳангӣ миллӣ саҳми муносиб

мегузоранд. Барои мисол, намоишҳои озмуни «Шикори шер»-и Театри давлатии академии драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ («Параству–2021»), «Катан»-и Театри мазҳакаи мусиқии ба номи Сайидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб, «Зол ва Рудоба»-и Театри мазҳакаи мусиқии ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар («Параству–2023») ва чанд намоиши дигар аз назари интихоб ва гузиниши мавзӯъ, аҳаммияти мазмун ва фарогирии масоили мубрами миллӣ ҷолиб ва ба шароит ва замони имрӯзӣ созгоранд. Вале илова бар ин, агар ҳангоми таҳияи намоишномаҳо аз хидмати мушовирони илмӣ ба хубӣ истифода мебурданд, сатҳи онҳо ба маротиб боло мерафт.

Ин ҳам маълум аст, ки маводи театр дар ҳамбастагӣ бо аносир ва таркиботи гуногунаш мисли намоишноманависӣ (драматургия), коргардонӣ (режиссёри), бозигарӣ (актёрӣ), усули тарроҳию ороишгарӣ (саҳна, либос, нур, садо, грим ва ғайра) ҳамчун навъи санъат зухур ва нумуъ меёбад. Яъне ҳунари театрӣ ҳосили кори гурӯҳи ҳунармандон аст ва дар ҳадафрас ва муассир баён ёфтани матлаб ва муҳтавои намоишнома дромнавис ва актёр фигураҳои асосӣ буда, қайфияти матолиби саҳнавӣ аз маҳорату маърифат ва диди бадей-эстетикий ва илмӣ-таҳқиқии онҳо саҳт вобаста аст. Дар миёни онҳо дромнавис, қабл аз ҳама, бо воқеяияти зиндагӣ ва мушкилоти иҷтимоӣ барҳӯрд мекунад ва маҳсули барҳӯрдҳояшро дар қолаби драма, пийеса ва сенария манзури хонанда ва тамошобин месозад. Ба ин манзур, дромнавис, ки аз ҷомеа ва мушкилоти иҷтимоӣ, равонӣ, ахлоқӣ ва мадания инсонҳо иттилооти зарурӣ дорад, даст ба кор мешавад ва воқеиётро, ҳоҳ маъқул бошад ва ҳоҳ не, ба риштаи тасвир мекашад. Нуктаи дигаре, ки баёнаш зарур аст, он аст, ки вакте ки асари саҳнавӣ ба намоиш гузашта шуд, ҳадаф ба тамошобин ва бинанда рӯшан мегардад. Агар ҳадаф сода ва сатҳӣ бошад, қабули хотири бинанда ва тамошобин намегардад, вале, агар ҳадаф бар асоси дардҳои иҷтимоӣ таъйин шуда бошад, ҳатман пизируфта мешавад. Аз зовияи мушкилоту дардҳои мардум ва ҷомеа ба масъалаҳои умдаи зиндагӣ назар андӯхтан ва асар оғаридан меъёри оғариниши драматургия аст. Гузашта аз ин ҳунарманди асиљ шахсияти томи иҷтимоӣ, эҷодӣ ва фарҳангӣ аст. Мо медонем, ки ҳунарманди саҳна (актёр) нақши шахсиятро меофарад, вале худи ӯ шахсият нест. Дар зиндагии воқеӣ ва ба истилоҳ, берун аз саҳна нақши оғаридашро татбиқ намекунад, баръакс, дар муоширати муқаррарӣ симои дурушту дағалашро рӯйи зиндагии воқеӣ ба намоиш мегузорад. Азбаски назди вичдон ва ҳунару эҷод масъулият эҳсос намекунад (албатта, на ҳамаи ҳунармандон чунинанд, вале, мутаассифона, ин қабил аксари кулро ташкил медиҳанд), танҳо дар ҳудуди нақш шахсият ва инсонияташро ба маърази тамошо мегузорад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки тамошобин бо аз наздик шинос шудан бо ҳунарманд, аз шахсият ва ҳайсияти воқеӣ (на саҳнавӣ)-и ҳунарманд огоҳ шуда, симои берун аз саҳнавии ӯро дармеёбад ва саранҷом эътиқоду боварашро аз даст медиҳад. Дар натиҷа, ба саҳна ва нақшҳои ҳунарманд сатҳӣ, рӯякӣ, қолабӣ менигарад. Аммо дар асл, дар ботин ба ӯ (ба ҳунарманд) нафрат меварзад, ҷаро ки ҷеҳраи аслиашро дар таҷриба озмуда ва шинохта аст ва аз ояндаи зиндагӣ ноумед мешавад (чун ба самимият бовар надорад ва иллюзияи онро танҳо дар саҳна дидасту ҳалос). Ин аст воқеяияти имрӯза ва фикр мекунам, дар гузашта ҳам ҳамин вазъият дар фазои театрии мо ва умуман, ҷаҳон салтанат доштааст. Ин аст, ки ҳунарманди

имрӯза бояд шахсият бошад ва он чӣ ки дар назария (саҳна) дар доираи нақши мушаҳхаси мусбат ва пиндору гуфтору кирдори неки қаҳрамон мегӯяд, дар амал (зиндагии воеӣ) татбиқ қунад ва муҳимтар аз ҳама, бо тамошобин наздик шуда, дарди дили ўро низ инсонвор шунавад ва дар ислоҳи нақш камари ҳиммат барбандад. Ҳунармандро тамошобини андешаманд, хушёру зирак ва ҳозирҷавоб ислоҳ карда, ба дараҷаи камолоти шахсӣ ва эҷодӣ мерасонад ва баръакс, тамошобин донишу маҳорати ҳунармандро тавассути нигоҳ ва эҳсосу авотиф такмил медиҳад. Ба таъбири дигар, ҳунарманд ва тамошобин ҳамдигарро тарбияву такмил мекунанд ва муносибати мутақобилан судманди айниzo зеҳниҳи ҳунарманду тамошобин боиси ташаккул ва рушди шахсияти тарафайн мегардад. Дар назди ин гуна тамошобини ҷиддӣ ҳунарманд эҳсоси масъулият мекунад ва дар пайи ислоҳи шахсият ва нақшу образ гомҳои устувор мебардорад. Дар баробари ин, ҳунарманд тамошобини зинда, ҳозирҷавоб, пӯё, ҷустуҷӯгар ва андешамандро ба таври тадриҷӣ тарбия мекунад.

Қатъи назар аз он ки «репертуари театрҳои касбии чумхурӣ аз лиҳози мавзуъ ва мундариҷа ғанӣ мебошанд» [1, с. 12], ҳанӯз дар самти рӯйи саҳна овардани асарҳои драмавии ҷавобгӯ ба талаботи замон, коргардонӣ, интиҳоби сенария ва матнҳои ҷолиби бадӣ, равобити эҷодии театрҳои марказию музофотӣ, такмили ихтисоси ҳунармандон, такмилу тавсеаи донишу биниши ҳайати ҳунармандӣ, ҳамкориҳои эҷодӣ бо муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амсоли инҳо камбуду нуқсонот ба мушоҳида мерасад. Имрӯз дур шудани аҳли зиёд аз театр ва маҳдуд шудани таъодди тамошобинони театр мушкили рақами яки театри касбӣ гардидааст ва тиҳӣ шудани муҳити фарҳангӣ ва маърифатӣ ва ба истилоҳ, вакууми фазои театриро дид, бозигарони қӯрзавқ дар симои гурӯҳҳои беҳадафи масҳарабоз ба майдон омада, завқи бе ин ҳам пасти тамошобинро пасттар карда истодаанд. Ин вазъиятро дар муҳити фарҳангӣ талафот ва ё фалаҷшавии тадриҷии дастгоҳу коргоҳҳои эҷодӣ-ҳунарӣ меноманд. Агар ин вазъ, ки бо бетафовутии зиёёни худҳоҳу худбин ба вучуд омадааст, ҷилавгирӣ нашавад, фалаҷшавии раванди кори театрӣ вусъат пайдо мекунад ва мунҷар ба бунбости куллии фарҳангӣ мегардад.

Театри касбии миллӣ, пеш аз ҳама, ормонҳои мардумӣ ва хувияти миллӣ месозад. Агар хувият худшавӣ ва худбошӣ аст, театри касбӣ раванди худшавӣ ва худсозии миллиро ҳадафи ниҳоӣ қарор медиҳад ва дар пайи бароварда соҳтани ин ҳадаф ва стратегияи фикрию ҳунарӣ гомҳои устувор мебардорад. Дар доираи ин стратегия ва сарандешаи ҳунарӣ – соҳтани инсони пӯё, ҷӯё, пурсишгар, амалгар, ҳудҷӯ, ҳудгар, ҳудшикан, ҳуднигар (ҳудгару ҳудшикану ҳуднигар мағҳумҳои Муҳаммад Иқболанд, ки дар мисраи «Ҳудгару ҳудшикану ҳуднигаре пайдо шуд» инсичом ёфтаанд) ва билохира ҳудоғар, театри касбии миллӣ фаъолият мекунад ва аз роҳи манзур намудани намоишномаҳои сатҳи миллӣ ва фаромиллӣ ба ҷомеа наздик шуда, табақаҳои гуногуни иҷтимоиро ба ҳал қардан мушкилоти дарунӣ ва бурунӣ ташвиқ менамояд. «Вазифа ва рисолати ҳунар ҳам рӯҳи оғариданро дар инсон бедор қардан ва қудрати оғариниши инсониро созмон додан аст» [6, с. 6]. Барои он ки неруи зоиш ва оғарини инсон аз хоби гарон бедор шавад ва рӯ сӯйи ҳудгарию ҳудшиқанию ҳуднигарӣ бигузорад, муҳимтар аз ҳама, фаъолиятҳои мағзину зеҳниҳи насли наврас ва ҷавонро таҳrik бояд дод ва ин гуна таҳrikот аз тариқи намоишномаҳои гуногунжанру пурмуҳтавои театрӣ имконпазир

мегардад. Ин чост, ки театр ва намоишномаи театрӣ ба ҳадаф мерасад ва роҳро барои ҳалли масоил ва мушкилоти глобалий ҳамвор месозад. Аз ин лиҳоз, театри касбӣ минбари худогоҳӣ, хештаншиносӣ ва худшавӣ мебошад.

Иттифоқан, дар шароити имрӯзӣ, ки буҳронҳои ҳувиятию фикрӣ ва маданию ҳунарӣ бо суръати тамом дар баданаҳои иҷтимоӣ решা давонида, дар сатҳҳои гуногуни иҷтимоӣ як навъ ниҳодина мешаванд, аз тариқи матбуотию расонай ва фазои маҷозӣ муаррифӣ ва таблиғи симоҳои маъруфу матраҳи фарҳангии ҳунарӣ ва дар ин замона ба вучуд овардани мухити бозу солими ақидатию фикрӣ ва фарҳангии ҳунарӣ талаботи замон аст. Муҳимтар аз ҳама, дар баробари буҳронҳои амиқи ҳувиятӣ, ки пеш аз ҳама, дар шаклгирӣ зеҳни насли наврасу ҷавон таъсири манғӣ мерасонанд, манзур намудани гузина-алтернативаҳои маданию ҳунарӣ амири зарурӣ мебошад.

Театри ватанӣ, «намоишномаҳои театрӣ ба унвони гузина-алтернативаҳои зарурӣ дар баробари сели мушкилоти ҳувиятӣ, ки бар асари бурузи ҳатару таҳдидҳои минтақавиу глобалие назири ифротгаройиву тундравии динию мазҳабӣ ду даҳсолаи ахир дар ҷомеа ҳузуру нуғузи ҷашмрас пайдо намудаанд, хидмат карда метавонанд» [8, с. 6]. Бад-ин минвол, ниҳодҳои ҳунарии мо, аз ҷумла театрҳои касбӣ аз тариқи паҳшу нашри ҳадафмандонаи намоишномаҳои ҷолиби ҳунарӣ ва таблиғи густурдаи шаҳсиятҳои матраҳи ҳирфай дар ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ ва фазои маҷозӣ сатҳи буҳрону мушкилоти фикрию маданиро тадриҷан пойин бурда, роҳро барои муқовимату мубориза алайҳи безавқиу қасолат ва нодонию ҷаҳолат ҳамвор месозад.

Адабиёт

1. Абдураҳмонов, А. Театрҳои касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон / А. Абдураҳмонов, Ш. Абдулқайсов. – Душанбе: Истъодд, 2012. – 60 с.
2. Бояджиев, Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Бояджиев. – Москва: Просвещение, 1988. – 352 с.
3. Бушеева, С. Итальянский современный театр / С. Бушеева. – Ленинград: Искусство, 1983. – 176 с.
4. История зарубежного театра. Часть первая. – Москва: Просвещение, 1981. – 340 с.
5. История зарубежного театра. Театр западной Европы и США (1917-1945). Часть 3. – Москва: Просвещение, 1986. – 320 с.
6. Нуров, Н. Рисолати театри ватанӣ ва ниёзҳои иҷтимоӣ / Н. Нуров // Адабиёт ва санъат. – 2015. – №22 (1782).
7. Нуров, Н. Театри миллӣ – макони ҳувиятсозӣ (ба муносибати Рӯзи театр тоҷик) / Н. Нуров // Баҳори Аҷам. – 2016. – № 32 (399).
8. Нуров, Н. Театри касбӣ – минбари худшавӣ / Н. Нуров // Баҳори Аҷам. – 2017. – № 13 (416).
9. Нурҷонов, Н. Мактаби актёрии тоҷик / Н. Нурҷонов. – Душанбе, 2011. – 496 с.
10. Нурҷонов, Н. Солҳои ҷустуҷӯ. Нигоҳе ба театрҳои музофотӣ / Н. Нурҷонов. – Душанбе, 2018. – 519 с.
11. Полевой, В. М. Искусство Греции / В. М. Полевой. – Москва: Советский художник, 1984. – 349 с.

12. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1990. – 624 с.
13. Ҳаузер, А. Фалсафаи таърихи ҳунар. Тарҷумаи Муҳаммадтақии Фаромарзӣ / Арнолд Ҳаузер. – Техрон: Муассисаи интишороти Нигоҳ, 1363. – 517 с.
14. Шариатӣ, А. Чомеашиносии ҳунар / Алӣ Шариатӣ. – Техрон, 1365. – 368 с.
15. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2008. Ҷ. 2 – 943 с.
16. Чай Чу. Таърихи фалсафаи Ҷин / Чу Чай, Чай Винберг. – Техрон, 1369. – 304 с.

Нуров Нодир

ВЗГЛЯД НА НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Статус театра в системе видов искусства имеет особое значение. Особая функция и миссия театра и театральных постановок проявляется в поиске и решении проблем, с которыми сталкивается общество. Театр отражает социальные потребности человека и общества, вносит некоторые предложения, необходимые для решения человеческих проблем.

Поэтому национальный театр, как культурно-социальный институт и инструмент формирования идеологии, должен занимать достойное место и положение и правильно понимать свое влияние на народные массы нации. Миссия и предназначение каждого театрального представления, независимо от содержания, состоит в выражении национальных чувств и историко-культурной действительности. Если театр не распознаёт и не решает потребности общества, он искажает свою миссию и в мире будет царить апатия и невежество, а место величайших человеческих ценностей займут устаревшие традиции, берущие свое начало от суеверий и фанатизма, создающих бедственную атмосферу и среду. Учитывая это, можно сказать, что исследование театрального искусства, особенно национального театра, является актуальной научной темой на современном этапе. В статье рассматриваются этапы становления национальных профессиональных театров, в том числе таджикского театра, и их положение как идейного, художественного и культурного инструмента в поднятии национального духа, самосознания и решения социальных проблем.

Ключевые слова: театр, национальный театр, репертуар, миссия театра, зритель, театральная программа, проблема, социальные нужды.

Nurov Nodir

SOME PROBLEMS AND OBSTACLES OF THE NATIONAL THEATER

The status of the theater in the system of art forms is of particular importance. The special function and mission of the theater and theatrical production is manifested in the search for and solution of problems faced by

society. As a socio-cultural institution and an instrument for the formation of ideology, the national theater must have a worthy place and status, and theatrical production must provide the cultural and social needs of society. The mission and purpose of each theatrical performance, regardless of content, is to express feelings and historical and cultural reality. In order to identify and satisfy the needs of society and not distort its mission, the theater needs not a socio-cultural portrait of the viewer, but an understanding of the causes and characteristics of his consumer behavior in the broad context of cultural life. Because of this, we can say that the study of theatrical art, in particular national theaters, at the present stage, is an urgent scientific task. The article deals with the issues of studying the formation of national professional theaters, including the Tajik one, and their contribution to the preservation and development of traditional artistic culture and national worldview.

Keywords: theatre, national theatre, perception of art, mission of theatre, spectator, repertoire, obstacles and problems, social needs.

ТДУ:002+03+07+9точик+327точик+621.31+8точик

Муродӣ Мурод

МУАММОҲОИ БУНЁДИ НБО-И «РОГУН» ВА ТАВСИФИ КОРНОМАИ ОН ДАР ПУБЛИСТИКАИ «САДОИ ШАРҚ» (1992-2022)

Дар мақола раванди соҳтмони НБО-и «Рогун» ва тавсифи корномаи бунёдкорони он дар публисистикаи маҷаллаи «Садои Шарқ» (1992-2022) мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Бунёди Неругоҳи барқи обии «Рогун» ду давраи асосӣ: замони Шуравӣ ва ба пас аз Истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро фаро мегирад. Дар ин мақола ба давраи дуюм таваҷҷӯҳ шудааст.

Эҳё ва идомаи корҳои ин соҳтмони азими аср дар давраи дуюм ба ибтикор ва ташаббуси шахсии Асосгузори сулҳу вахдат – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқаманд аст.

Маҷаллаи «Садои Шарқ» сол то сол мавзуи соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Рогун»-ро вусъат баҳшида, паҳлӯҳои гуногуни онро дар қолаби жанрҳои публисистиву бадеӣ инъикосу таҷассум намудааст. Маводи маҷаллоро марбут ба ин неругоҳ аз нигоҳи мазмун ва оҳанги баён метавон ба се гурӯҳ ҷудо намуд:

Якум, мақолаҳои илмиву оммавии мубоҳисавӣ;

Дуюм, очерку мақолаҳои публисистии таҷассумгари раванди бунёдкориҳо дар ин неругоҳ;

Сеюм, порчаҳои манзум, ки дар онҳо ҳуввияти Рогун васф шудааст.

Мақсади асосии мақолаҳои мубоҳисавӣ исботи бепоя будани андешаҳои мухолифони бунёди НБО-и «Рогун» ва бовар қунонидани рақибон ба безарар будани соҳтмони ин инишооти бузурги аср аст.

Дар матолиби гурӯҳи дуюм раванди корҳои бунёдкорӣ дар НБО-и «Рогун» таҷассум ёфтааст.

Порчаҳои манзум, аслан васфи Рогунро фаро гирифта, ифодагари замони муайян, рӯҳи иҷтимоӣ ва набзи рӯзанд.

Дар мақола матолиби ин гурӯҳҳо ба таври васеъ таҳлил ва арзёбӣ гардид, саҳми маҷаллаи «Садои Шарқ» дар инъикоси соҳтмони НБО-и «Рогун» нишон дода шудааст.

Калидвозжаҳо: НБО-и «Рогун», маҷаллаи «Садои Шарқ», инъикос, тасвир, масъала, корнамоӣ, таҳлил, очерк, мақола, соҳтмон, вижагӣ, нависандা.

Тавре дар мақолаи қаблӣ [9] зикр намудем, бунёди Неругоҳи барқи обии «Рогун» ду давраи асосиро фаро мегирад. Давраи аввал ба замони шуравӣ ва давраи дуюм ба пас аз Истиқлоли давлатии Тоҷикистон рост меояд.

Эҳё ва идомаи корҳои ин соҳтмони азими аср дар замони истиқлол комилан ба ибтикор ва ташаббуси шахсии Асосгузори сулҳу вахдат – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон алоқаманд аст. «Сардори давлат на танҳо дар халли масъалаи глобалии идомаи бунёди НБО-и «Рогун» азму талоши бочуръат

кардаанд, балки, чунончи адиби публитсист Бахтиёри Муртазо шоҳидӣ медиҳад: «дар ҳар сафари кориашон ба минтақаҳои соҳтмони неругоҳи «Рогун» ба роҳбарон, муҳандисон ва коргарон сифати амалиёти эҳёгарӣ ва навсолизро ҷиддӣ таъкид менамуданд» [11, с. 30].

Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ бо зиёёни мамлакат аз 19 марта соли 2011 ба публитситика ҳамчун соҳаи эҷоди зарурии замони Истиқлол рӯй оварда, аз ҷумла таъкид карда буданд: «Вақти он расидааст, ки адибони тоҷик бештар ба таҳияи мақолаҳои публитсистӣ ва очеркҳои проблемавӣ даст зада, мардумро аз рӯйдодҳои кишвар, дастовардҳои диёри азизамон, масъалаҳои рӯз ва хатарҳои даҳшатбори замони ноором огоҳ созанд» [13].

Дар ин зимн, маҷаллаи «Садои Шарқ» сол то сол доманаи мавзуи марбут ба рӯйдодҳои кишвар, баҳусус соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Рогун»-ро вусъат баҳшида, паҳлӯҳои гуногуни онро дар қолаби жанрҳои публитсистиву бадеӣ инъикосу таҷассум намудааст.

Маводи марбут ба Неругоҳи барқи обии «Рогун»-ро, ки ин маҷалла дар давраи дуюми бунёди ин неругоҳ ба табъ расонидааст, аз нигоҳи мундариҷа ва оҳанги баён метавон ба се гурӯҳ чудо намуд:

Якум, мақолаҳои илмиву оммавии мубоҳисавӣ;
Дуюм, очерку мақолаҳои публитсистии таҷассумгари раванди бунёдкориҳо дар ин неругоҳ;

Сеюм, ашъори манзум, ки дар онҳо «хуввияти» Рогун васф шудааст.

Мақсади асосии мақолаҳои мубоҳисавӣ исботи бепоя будани андешаҳои муҳолифони бунёди НБО-и «Рогун» ва бовар кунонидани ҷомеаи ҷаҳонӣ ба бazaar будани соҳтмони ин иншооти бузурги аср аст. Ҷойи пӯшида нест, ки дар давраи бозсозӣ ҳаракатҳои демократии Тоҷикистон ва ҳамчунин ҳаракатҳои экологии Узбекистон нисбат ба бунёди соҳтмони НБО-и «Рогун» муҳолифатҳо намуда, онро ба баҳси минтақавӣ табдил доданд. НБО-и «Рогун» ба масъалаи глобалий табдил ёфт. Баъдтар, чунончи муҳакқиқ Ҳ. Асоев навиштааст, «баҳси НБО-и «Рогун» дар ибтидо сирф ҳусусияти иқтисодию иҷтимоӣ дошт, vale гурӯҳҳои маҳсус тавонистанд, ки ба он дар раванди ҷаҳонишавӣ ҷомаи сиёсӣ пӯшонанд» [3, с.18]. Тавре ишора рафт, чунин баҳсҳо дар фазои иҷтимоиву сиёсии минтақа аз ҷониби ҳаракатҳои демократии Тоҷикистон ва ҳаракатҳои экологии Узбекистон ҳануз дар солҳои бозсозии горбачёвӣ ба вучуд омада, муҳолифини бунёди ин неругоҳ на танҳо паст кардани дарғот, балки барои кишвари мо зарурат надоштани бунёди онро асоснок карданӣ шудаанд. Аз ҷумла Ҳолназар Муҳаббатов дар мақолааш «Нодон мурдаву доност зинда» [12] «бо таҳлилу бурҳонвариҳои зиёд» ба хулосае омадааст, ки «Соҳтмони ГЭС-и «Рогун» бошад барои рушди иқтисодии республика ягон таъсири мусбӣ надорад. Мақсади асосии ин стансияи пуриқтидор ба низом даровардани маҷрои дарёи Вахшу Ому ва таъмини обёрии 360 ҳазор га заминҳои нави Узбекистону Туркманистон» аст [12, с. 117].

Пас аз фурупошии давлати шуравӣ дар ВАО-и кишвари ҳамсоя дар ҷунин рӯҳия матолиби зиёде рӯйи чоп омад, ки муаллифонашон бунёди ин соҳтмонро барои кишварашон ва, ҳамчунин минтақа заарарнок арзёбӣ кардаанд. Баҳси бунёди соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Рогун» аз доираи ду кишвар берун шуда, ба сатҳи минтақа ва ҷаҳон расид. Ба ин

манзур, коршиносон ва адибону публиктистони точик дар ин марҳала бештар ба масъалаи манфиатовар будани НБО-и «Рогун» барои Тоҷикистон ва Осиёи Марказӣ таваҷҷӯҳ зохир намудаанд.

Мақолаҳои X. Умаров, X. Муҳаббатов «ГЭС-и «Рогун» ва дурнамои рушди кишвар» (2006. – №8. – С. 115-121), X. Асоев «Дурнамои Рогун» (2012. – №12. – 60-67), «Муаммоҳои экологии Рогун» (2013. – №8. – С. 87-93), «НБО-и «Рогун» – воҳиди стратегӣ» (2019. – №12. – С. 116-119), А. Темурҷонов «Рогуни муқтадир» (2014. – №4. – С. 44-55) ва гайра ба мақсади исботи на танҳо безарар, балки барои минтақа манфатовар будани НБО-и «Рогун» навишта шудаанд.

Мақолаи Хоҷамаҳмад Умаров ва Ҳолназар Муҳаббатов «ГЭС-и «Рогун» ва дурнамои рушди кишвар» проблемавӣ буда, музокираҳои муаллифон дар услуби илмиву оммавӣ ва мавқеи устувори миллӣ сурат гирифтааст. Муаллифон, ҳамчун коршиносони шинохтаи соҳа, манбаъҳои зиёди обу захираҳои энергетикии Тоҷикистонро бо зикри факту ракамҳо иҷмолан баррасӣ намуда, аз таърихи бунёди неругоҳҳои барқи обӣ дар кишвар ёдовар шуда, ба ин васила мавҷудияти омилҳои рушди босуръати гидроэнергетикаро дар мамлакат бозгӯ кардаанд. Аммо ин танҳо ручӯй ба мавзӯй аст. Масъалаи меҳварии мақоларо исботи беасосии муҳокимаҳо атрофи соҳтмони НБО-и «Рогун», ҳадафи саҳмгузорӣ ва мавқеи гаразноки ширкати РУСАЛ доир ба ин соҳтмон ташкил медиҳад. Муаллифон ба масъала аз зовияҳои гуногун назар карда, бо далелҳои илмиву таҳлилҳои мантиқӣ собит намудаанд, ки мавқеи ширкати РУСАЛ дар соҳтмони НБО-и «Рогун» алайҳи равандҳои стратегии рушди иқтисодии Тоҷикистон буда, тамоми кӯшишу талоши он барои гузаронидани лоиҳаи худ, комилан беасос аст, он на ба суди Тоҷикистон, балки аз фоидаҷӯии РУСАЛ шаҳодат медиҳад.

Дар мақола фоидаҷӯихои ширкати РУСАЛ бо овардани иқтибос ва таҳлилҳои ҳамаҷониба асоснок ва интиҳоби он барои Тоҷикистон варианти бадтарин арзёбӣ гардидааст. Ба бардошти муаллифон «он ба дардҳои мо даво наҳоҳад шуд». Ин ширкат «бояд аз якравӣ дар атрофи лоиҳаи ГЭС-и «Рогун» даст қашад ва дар доираи амалигардонии ниятҳои ҳукумати Тоҷикистон фаъолият кунад» [18, с. 121].

Мақола дараҷаи баланди таҳлилӣ дошта, масъала дар руҳияи ҳифзи манфиатҳои кишвар ва миллат баррасӣ шудааст. Муаллифон дар баррасии масъала чун коршиноси дорои дониши хуби илмӣ ва маърифати баланди қасбӣ муносибат карда, дар ҳаллу фасли он ҳамчун афроди дилсӯзу меҳанпарвар кӯшиш намудаанд. «Мо имрӯз бояд дар ҷустуҷӯи сармоягузороне бошем, ки дар бунёди ГЭС-ҳои азим, истеҳсол ва фурӯши барқ манфиатдор бошанд. Чунин муносибат барои ба даст овардани се ҳадаф мусоидат мекунад. Якум, неруи содиротии Тоҷикистон хеле устувор мегардад ва таркиби он комилан дигар мешавад, зоро барқ ба гурӯҳи молҳои тайёр дохил мешавад. Дуюм, барқ барои барқарор намудани саноат, кишоварзӣ ва соҳаҳои дигари иқтисодиёт равона карда мешавад ва ин барои зуд аз бухрони иқтисодӣ баромадани кишвар имкон медиҳад. Сеюм, бо барқ таъмин гардидани рӯзгори мардум талаботро ба гази табиӣ, ки аз Узбекистон интиқол мешавад, инчунин сӯзишвории нафтию ангишт, ки боиси ифлосшавии муҳити атроф мегарданд, кам мекунад ва ин ба мустаҳкам шудани амнияти иқтисодиву иҷтимоии кишвар оварда мерасонад» [18, с.121].

Силсиламақолаҳои Ҳ. Асоев «Дурнамои Рогун», «Муаммоҳои экологии «Рогун» ва «НБО-и Рогун – воҳиди стратегӣ» низ дар идомаи ин баҳсҳо навишта шуда, ҳадафашон ҳимояи бунёди ин неругоҳ аст. Аз ҷумла ин муаллиф дар мақолаи худ «Дурнамои «Рогун» ба масъалаи зиддиятҳои бунёди ин соҳтмон таваҷҷӯҳ намуда, аз ҳусусияти локалӣ (маҳаллӣ) ба ҳусусияти минтақавӣ гузаштани баҳси ин соҳтмонро беасос меҳисобад. Ба назари ў «Мушкилоти ин баҳс дар он аст, ки оид ба проблемаҳои гузаштаи ҳамкасбони мо дар кишвари ҳамсоя маълумотҳои аниқ вучуд надорад, танҳо дар матбуот маҷмуи афкори онҳо гузашта мешавад». Маҳз чунин ҳолат муаллифро водор намудааст, ки нисбат ба ин масъала изҳори ақида намуда, бо таҳлилҳои илмиву шарҳу тавзехҳои оммавӣ собит созад, ки амали коршиносони кишвари ҳамсоя на ба манфиати ҳалқҳои одӣ, балки барои дастгирии сиёсатмадорони алоҳида нигаронида шудааст. Ин сиёsat, ки бештар ба кам шудани истифодаи оби полезӣ ва фочеаи баҳри Арал дакка меҳӯрад, гаразнок буда, бунёди экологӣ, геологӣ, сейсмологӣ ва иқтисодӣ надорад. Ба назари муаллиф пешгирии фочеаи баҳри Арал на аз ин сиёсатбозиҳо, балки аз тадбири чунин чорабиниҳо вобаста аст:

1. Мустаҳакам намудани асоси ҳукукии байни кишварҳои Осиёи Марказӣ дар самти истифодаи об;
2. Муқаммалкунии ташкили механизми ҳамкорӣ дар самти сиёсати экологӣ;
3. Муътадилгардонии механизми тақсими об байни давлатҳои Осиёи Марказӣ [1, с. 67].

Мақолаи дигари Ҳ. Асоев – «Муаммоҳои экологии «Рогун» идомаи мантиқӣ ва тақвиятёфтai мақолаи аввалии ўст. Ин ҷо низ муаллифро афкори умумӣ ва нодурусти ҳаракатҳои экологии Узбекистон, ки бунёди НБО-и «Рогун»-ро барои кишварҳои поёноб ҳатарнок ҳисобида, «бо ҳамин назари башардӯстонаи ҳудро ба оламиён нишон медиҳанд» [2, с. 87], ба ташвиш овардааст. Ў ба масъала аз нигоҳи ҷаҳонишавӣ муносибат намуда, ҷанд омилу сабаби ба вучуд омадани мушкилоти НБО-и «Рогун»-ро мавриди таҳлилу тафсир қарор додааст. Масъалаи асосӣ исботи нодуруст будани андешаи ҳаракатҳои экологии Узбекистон аст, ки бунёди неругоҳро ҳалалдоркунандаи тавозуни экологии минтақа меҳисобанд. Ба назари Ҳ. Асоев ин масъала дар сатҳи афкори омма ҳалли ҳудро пайдо карда наметавонад, зоро он асоси илмӣ надошта, мардумро ба тафриқа меандозад. Ин муаммо посухи амиқи илмиро тақозо мекунад. Ин посух ба таври илмӣ ошкор намудани сарчашмаи мухолифатҳо нисбат ба бунёди НБО-и «Рогун» аст. Муаллиф бо таҳлилу баррасиҳо чунин сарчашмаҳоро ифшо карда, хонандаро мутмайян месозад, ки бунёди ин неругоҳ ба тавозуни экологии минтақа ҳалал ворид намекунад, балки он «масъалаи истифодаи оқилонаи обу заминро дар минтақа ҳал мекунад» [2, с. 91]. Неругоҳи «Рогун» на аз ҷиҳати масштаб, балки аз лиҳози баландии сарбанд нодир буда, қимати экологии онро, пеш аз ҳама, ҳусусияти обанбораш муайян мекунад.

Ба назари муаллиф, яке аз василаҳои ҳалли ин қазия таъсиси парваришгоҳи гидрологияи «Рогун» аст. «Фаъолияти чунин парваришгоҳ тамоми баҳсҳоро сари масъалаи экологӣ аз байн мебарад» [2, с. 91], «соҳтмони силсиланеругоҳҳо таносуби экологии минтақаро вайрон

намекунад, баръакс вобаста ба замон тафаккури нави эчодиро дар илм, сиёсат, иқтисодиёт ва фарҳанг ба миён мегузорад» [2, с. 93].

Ҳамин муаллиф дар мақолаи «НБО-и «Роғун» – воҳиди стратегӣ» моҳияти воҳиди стратегӣ будани ин соҳтмонро ба таври умумӣ дар шакли тезис шарҳ додааст. Шарҳи ў доир ба вижагии НБО-и «Роғун», ки қимати стратегии онро бозгӯ мекунанд, дар сию шаш сарҳат баррасӣ шудааст. Баррасиҳои муаллиф нисбатан муҳтасар буда, дар заминай таҳлилҳои илмии масъала шакл гирифтаанд. Ба ибораи дигар, бардоштҳои муаллиф нуктаҳое мебошанд, ки ҷанбаи илмӣ дошта бо факту арқом асоснок карда шудаанд. Дар онҳо паҳлӯҳои гуногуни манфиатовари неругоҳ бозгӯ шудааст. Аз тавсифҳои умумии муаллиф доир ба ин иншоотҳои ҳаётан муҳимми стратегии Тоҷикистон буда, бунёди он як аслиҳаест, ки дар минтақа ва арсаи ҷаҳонӣ нуғузӣ сиёсӣ ва иқтисодии Тоҷикистонро таъмин менамояд. Он на танҳо ба пешрафти Тоҷикистон, балки ба рушди минтақа замина мегузорад. Аз ин рӯ, баррасии онро бо назардошти манфиатҳои минтақа ба роҳ мондан судмантар аст».

Мақолаи Арман Темирҷонов адиби Қазоқистон «Роғуни мұқтадир» (тарчумаи Сайдқул Қурбон, Бахтиёри Муртазо) ҷавоби ниҳоят саҳех, бодалел ва мантиқӣ ба онҳоест, ки дар ВАО, бо бухтони он ки соҳтмони НБО-и «Роғун» ба обёрии соҳаи кишоварзӣ ҳалалу зиён меоварад, бунёди онро зарарнок ҳисобидаанд.

Муаллиф барои исботи тамоман ғалат ва түхмату иғвогарии кишвари ҳамсоя будани ин фикр, ба масъала холисона муносибат намуда, бо музокираҳои мантиқӣ ва далеловариҳои илмӣ кӯшиш намудааст, ки «печутобҳои мураккаби неругоҳи Роғунро ҳамаҷониба баррасӣ намояд» [17, с. 44] ва ба баҳсҳои беасоси нисбат ба ин неругоҳи барқи обӣ ба миён омада, нуқта гузорад. Мундариҷа ва услуби нигориши муаллифи мақола хонандаро мутмаин мекунонад, ки воқеан ин ҳадаф татбиқи худро ёфтааст. Чи хел? Бо қадом роҳ?

Якум, нигорандай мақола масъалай баррасиshawандaro чунон ба низом даровардааст, ки таркибҳои он ба ҳам пайванди мантиқӣ пайдо карда, яқдигарро пурра мекунанд ва дар маҷмуъ маълумоти нисбатан муфассал, событ ва дурусту боваринокро ироа медоранд. Ба ин мазмун, дар аввал моҳияти масъала шарҳу тавзех ёфта, бальдан таъриҳчай он бо зикри санаду асноди расмиву соҳавӣ баррасӣ гардидааст. Дар баҳшҳои дигар мавқеи Тоҷикистон ва далоили Узбекистон нисбат ба соҳтмони НБО-и «Роғун» ба муҳокима қашида шудааст.

Дуюм, нигоҳ ва муносибати муаллиф ба масъала музокиравӣ ва холисона аст. Ў мавқеи ин ё он кишварро муғризона ҷонибдорӣ накарда, тамоми қувваву неру ва фазилаташро барои нишон додани ҳақиқати ҳол сарф намуда, ба баррасиҳояш чунин ҳусни анҷом баҳшидаст: «Ба муҳокимарониҳои боло таваҷҷуҳ намоем, пас барои фаҳмидани сабаби якравии роҳбарияти Узбекистон авлиё будан шарт нест, ваҷҳи он техникий набуда, балки паҳлуи амиқи сиёсӣ дорад» [17, с. 54].

Сеюм, дар мақола муаллиф ба хушкшавии баҳри Араб низ таваҷҷуҳ намуда, иллати камшавии оби ба баҳр резандаро на ба сарчашма – Тоҷикистон, балки ба муносибати нодурусти кишварҳои поёноб дар истифодаи захираҳои обӣ нисбат медиҳад. «Ба ҳеч кас маҳфӣ нест, ки

сабабу иллати хушк гардидани баҳри Арал исрофкорона истифода бурдани обҳои Амударё ва Сирдарё мебошад» ... «Агар ҳоло Узбекистони ҳамсоя усулҳои обёрии саҳроҳои худро тағиیر надиҳад ва азнавсозии саҳеҳи шабакаҳои обрасониро ба салоҳият надарорад, пас барқарорсозии Аралро фаромӯш кардан мумкин аст» [17, с. 54].

Чорум, муаллиф на танҳо беасосии даъвои кишвари ҳамсояро нисбати зиёновар будани соҳтмони НБО-и «Рогун» сабит месозад, балки изҳори ташвиш меқунад, ки «Ҳар сол майдони пиряҳҳои Тян-Шан ва Помир, ки дар Осиёи Марказӣ манбаъҳои асосии оби пок мебошанд, ҳамвора кам мешавад. Инро ба ҷашми одӣ низ мушоҳида намудан метавон ва агар аз ҳоло ҷораҳои истифодаи оқилонаи захираҳои бе ин ҳам ками оби тоза андешида нашавад, фардо дер ҳоҳад шуд».

Ин ҳулоса дуруст аст. Бунёди НБО-и «Рогун» дар ҳалли ин масъала замина фароҳам оварда метавонад. Он то андоза истифодаи обро ба танзим медарорад. Дар солҳои сербориш об дар он ҷо захира гардида, дар вақти камобӣ ба кишварҳои поёноб аз меъёр зиёд интиқол мешавад.

Мақолаи А. Темирчоновро метавон хотимабахши баҳсҳо дар атрофи бунёди Неругоҳи барқи обии «Рогун» ҳисобид. Муаллифи он тамоми омилҳои баҳсбарангезро баррасӣ намуда, ба таври илмӣ, иҷтмой ва мантиқӣ на танҳо беасос будани муноқишаҳоро нисбати ин неругоҳ сабит соҳтааст, балки манфиати НБО-и «Рогун»-ро барои кишварҳои поёноб ва умуман, минтақа нишон додааст.

Ба гурӯҳи дуюм нигоштаҳое шомил мешаванд, ки дар онҳо раванди корҳои бунёдкорӣ дар НБО-и Рогун инъикосу таҷассум ёфтааст. Очерку мақолаҳои Ш. Мӯсо «Дунёи Рогун» (2011.– №10), «Достони Рогун» (2015.– №9. – С. 47-81; 2018. – №11. – С. 99-131), Н. Амиршоҳӣ «Роҳи нур» (2012.–№10.–75-91), Б. Муртазо, С. Қурбон «Оташи қалби инсон» (2015. – №4), «Рогун ва сулолаи нақбканон» (2015. – №8. – С. 91-105), Б. Муртазо «Садди сойи Оби Шур» (2016.–№4.– С. 117-123), «Аз Осиёб то неругоҳ» (2018. – №11.– С. 89-98), К. Насрулло «Рогун рамзи шуҷоатҳои миллат аст» (2018. – №9. – С. 89-93) намунае аз онҳост.

«Достони Рогун»-и Ш. Мӯсо, бознашри муҳтасари ин асар аст, ки соли 2015 аз ҷониби нашриёти «Адиб» ҷоп шудааст. Ин асар аз ҳашт достон таркиб ёфта, дар маҷмуъ пахлухои гуногуни раванди соҳтмон, азму талош, часорату матонат ва ғидокориҳои бинокорони ин коҳи нурро фаро гирифтааст.

Дар маҷалтаи «Садои Шарқ» фаслҳои алоҳида – «Оғоз», «Санг ҳам диле дорад», «Пире аз дили санг», «Анҷом» ва «Шуълаи хақиқат» ба таври муҳтасар иқтибос шудааст. Татбиқи тарҳи соҳтмони НБО-и «Рогун», монеа ва мушкилот барои идома додани бунёди ин иншоот, муроҷиати Президенти кишвар ба мардум ҷиҳати пуштибонӣ аз тарҳи Рогун, дастгирии мардум, фазои ботантанаи ҳаридани саҳмияҳо, ба вуҷуд омадани фазои иғвоангез, дастгирӣ ёфтани сиёсати устувори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо суръат ва сифати баланд идома ёфтани корҳои соҳтмонӣ дар ин неругоҳ аз ҷузҳое махсуб меёбанд, ки ҳати ҳаракати ин асар – сужай онро ташкил медиҳанд.

Чунончи, Равшани Махсумзод дарёфтааст «ҷанбаи публигистии достон хеле зиёд аст ва бештар ба жанри очерк шабоҳат дорад. Дар он аз мақолаҳои рӯзномаҳои давр оид ба соҳтмони НБО-и «Рогун», суханронии Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, Котиби генералии

СММ Пан Ги Мун доир ба ин соҳтмони бузург иқтибосҳо оварда шудааст» [7, с. 84].

Воқеан, ағлаби сужаҳои «Достони Рогун» хусусияти очеркӣ дошта, таҷассумгари сафарҳои муаллиф ба ин иншооти бузурги аср мебошанд. Аз ин рӯ, дар онҳо нақли дидаву шунидаҳо, пурсишу посухҳои муаллиф бо кормандони ин соҳтмон бартарӣ дорад. Наклу тасвирҳои нависанда бо эҳсоси ботиниаш тавъам мегардад. Ӯ «бо тасвироти образӣ ба ҷисми бечон рӯҳ мебахшад, аз усули муколама ва гуфтугӯҳ моҳирона истифода мекунад, қаҳрамононашро ба сухан медарорад, эҳсоси меҳру муҳаббати онҳоро намо медиҳад, гуфторашро бо воситаҳои муассирсози сухан ва ашъори ҳикматангези ба матлаб мувоғиқ зинат мебахшад ва ба ин васила меҳру садоқати худ ва қаҳрамону персонажҳои асарашро нисбати Ватан ва Сарвари он нишон медиҳад» [8, с. 76].

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки нависанда аз сафар то сафар бунёдкориҳои тоза ба тозаро мушоҳид намудааст, ки ба қалбаш шӯру исёни шодиву фараҳ бахшидаанд. Воқеан, тавре ки Камол Насрулло низ дарёфтааст: «Наметавон дар бораи Рогун, ин соҳтмони бузурги беназир ва тақдирсози кишвар беизтиробу ҳаяҷон, бемуҳаббату эҳсосоти баланд сухан кард, хусусан баъди боздид аз ин ҳама бунёдкориҳои шигифтангез, ин ҳама муъҷизоте, ки инсон ба дasti худ дар қаъри замин соҳтааст» (2018. – №9. – С. 89).

Чун дар бораи очеркҳои Б. Муртазо ва С. Курбон «Оташи қалби инсон», «Рогун ва сулолаи нақбканон», «Б. Муртазо «Садди сойи Оби Шӯр» ва «Аз Осиёб то неругоҳ» мо дар мақолаи «Инъикоси неругоҳи Рогун дар адабиёт» (Садои Шарқ. – 2022. – №9. – С.111-123) муфассал сухан рондаем, ин ҷо танҳо баъзе аз вижагиҳои онҳоро ба таври муҳтасар баён медорем.

Дар очерки «Оташи қалби инсон» фаъолияти пурҷӯшу хурӯши Директори генералии Ҷамъияти саҳомии кушодай Неругоҳи барқи обии «Рогун» Хайрулло Амиралиевич Сафаров тасвир гардидааст. Мавсүф ҳаштуми январи соли 2012 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Директори генералии ЧСК «НБО-и «Рогун» таъйин шудааст.

Дар тасвири муаллифон Хайрулло Сафаров раҳбари масъулиятшинос, ташкилотчӣ, қолабшикан, кордон, ҷаҳондида, дақиқназар, сӯҳбаторо, таҳаммулпазир, соҳибтадбир, устувормавҷеъ, қавиирода ва ободкор аст. Ӯ аз рӯзҳои аввали ба кор шуруъ кардан ҳамаи санадҳоро аз назар мегузаронад, аз тобеин талаб мекунад, ки тамоми муомилоту муросилоти таҳрири, гуфтугузори шифоҳӣ байнӣ ҳамкорон бояд ҳатман ба забони ноби давлатӣ сурат гирад. Талаб мекунад, ки доир ба корҳои иҷрошуда иттилооти саҳҳо пешиҳод гардад, пешниҳодҳои аҳли кор аввал аз тарафи роҳбар пазируфта, баъди баррасӣ қарори дуруст бароварда шавад.

Муносибати нек ва сухану амали ошкорои ӯ кормандони ин неругоҳро хурсанд намуда, сарҷамъии онҳоро мустаҳкамтар мегардонад. Ин хислати раҳбари навро нигорандагон аз забони ҳамкори ӯ чунин ба қалам додаанд:

«– Бисёр хурсандам, ки маҳз ҳамин шахс ба чунин вазифаи пурмасъулият сазовор гардид, – мегӯяд Директори техникии ҷамъият Махмадсаид Шамсуллоев.

– Аз рӯзҳои аввали фаъолияташ ман ўро ҳамчун роҳбари қолабшикан шинохтам. Дар ҷаласаи нахустине, ки бо сардорони раёсатҳо доир намуд, чунин изҳори ақида кард: байни шумоён дар фаъолияти хизматӣ набояд чизе маҳфӣ бошад, зеро ҳама кормандони ЦСК «НБО Роғун» ҳастем. Бинобар ин аз ҳусуси кори ҷамъият бояд пурра боҳабар бошед ва ҳамчун кормандони масъул ҳар қадоми шумо дар ҳар ҷо бо сарбаландӣ маълумоти саҳех дода тавонед».

Очерк ҷанбаи пурқуввати таҳлилӣ дорад. Дар таълифи он муаллифон на танҳо ба намои ҷеҳраи воқеии қаҳрамони асосӣ қӯшидаанд, балки вазъи мураккаби оғози кори соҳтмонро бо зикри далелу бурҳон нишон додаанд. Аз ҷумла, дар очерк муқобилияти шадиди баъзе ҷумҳуриҳои ҳамсоя нисбат ба соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Роғун», аз минбарҳои баланди байналмилалӣ иброз намуданди эродҳои ҳуд роҷеъ ба ин иншооти сарнавиштсози қишвари мо, қӯшишу талоҳҳои Пешвои миллат ва муроҷиати хирадмандонаву дурандешонаи эшон ба Бонки Ҷаҳонӣ, назари мутахассисини ин муассисаи баландмартаба дар бораи Неругоҳи барқи обии «Роғун» ва дар ҳамин вазъият ба фаъолият оғоз намудани Ҳайрулло Сафаров хеле ба тафсил баррасӣ шудааст.

Роҳбари соҳтмон бо ҳамкорони пуртакрибай ҳуд Маҳмадсаид Шамсуллоев, Мурод Саъдуллоев, Илҳом Асоев бо мушовирони Бонки Ҷаҳонӣ Александро Полмиери, Пол Маринос, Барло Ҷавани, Читериё Симони воҳӯрию мулоқотҳо намуда, дар ҳусуси НБО-и «Роғун» маълумоти саҳех ҷашниҳои меқунанд. Тарҳи неругоҳи Роғун аз тарафи мутахассиси Бонки Ҷаҳонӣ тақрибан се сол баррасӣ гардида, пас аз таҳқиқи амиқ ва ҳамаҷониба чунин ҳулосаи қотеъона ҳосил мешавад: соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Роғун» аз лиҳози техногенӣ, экологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамолики поёноб зиёновар нест.

Очерки дигари ин муаллифон «Роғун ва сулолаи нақбакон», ки дар шумораи ҳаштуми соли 2015 интишор шудааст, проблемаи ба корҳои ин соҳтмони азим ҷалб намудани ҷавонони деҳоти маҳаллӣ, баҳусус ҷавонони деҳоти Файзободро дар бар мегирад.

Очерк бо фабулаи ҷолибе шуруъ шудааст, ки барои кушодани гирехи мушкилот ёрӣ мерасонад.

Қаҳрамони очерк – «Фиёсиддини ҷавонро суханронии тезу тунди муҳандиси соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Роғун» Шулга, ки соли 1983 дар Конференсияи комсомолии ноҳияи Файзобод садо дода будааст, ба нанг меорад. Шулга масъалаи ба соҳтмон ҷалб нашудани ҷавонони маҳаллиро ба миён мегузорад ва бо қиноя меафзояд:

– Соли як ҳазору нуҳсаду ҳаштоду се Неругоҳи Роғун – соҳтмони умунииттифоқии зарбори комсомолӣ Ҷӯён шуд. Вале инро ҷавонони тоҷик сари мӯе ҳам ҳис накарданд, ба назари мо онҳо қароҳт менамоянд. Барои мисол «ҷанде пеш ду нафар ҷавонписари тоҷикро ба иҷрои корҳои зеризаминӣ, нақбаканӣ ва бетонрезӣ қабул намудем. Вале ҳар дуяшон ҳам ҳатто як ҳафта тоқат карда натавонистанду аз кор гурехтанд»

– Дар ин ҷаласа гули сари сабади ҷавонони ноҳия иштирок доранд, – ба суханаш идома дод муҳандис Шулга. – Шумо як андеша намоед, ин неругоҳи бузург пеш аз ҳама барои ободонии диёратон хизмат ҳоҳад кард. Аммо дар эъмори он ҷавонони ноҳиятон иштирок намекунанд,

чавонони дигар минтақаҳои кишваратон ҳам нестанд. Наход ки тоҷикписарони дилу гурдадор набошанд».

Фиёсиддин ҳамчун котиби ташкилоти комсомолии совхози чорводории ба номи Ҳамзай ноҳия, ки дар маҷлисгоҳ ширкат доштааст, ин суханонро мешунавад. Ӯ азм меқунад, ки бригадаи комсомолону чавонон ташкил кунаду дар соҳтмони ин иншооти оламшумул иштирок намояд. Фиёсиддин аз хисоби чавонони ҳамдеха ва деҳаҳои ҳамсоя понздаҳ нафарро ҷамъ оварда, бригада ташкил менамояд ва бо ҳамин роҳ ҳаёти кориашро ба соҳтмони ин неругоҳ пайванд месозад. Ин бригада то имрӯз фаъолият дорад. Бо ҳидояти Фиёсиддин бародарону фарзандон ва ҷиянҳояш ҷамъян дувоздаҳ нафар ба ин соҳтмони тақдирсози миллатчалб шуда, сулолаи нақбаконро ташкил меқунанд.

Очерки «Садди сойи Оби Шӯр», чунончи Маҷид Салим қайд кардааст, «ба мавзуи муҳими рӯз бунёди неругоҳи Рогун баҳшида шудааст. Дар очерк муаллиф симои марди кордон Ҳайрулло Сафаров ва манзараҳои табиат, оби дарё ва кӯҳҳои атрофи Рогунро хеле моҳирона ба риштai тасвир кашидааст» [14, с. 121].

Дар очерки «Садди сойи Оби Шӯр» заҳматҳои соҳтмончиёни ин иншооти азими давр дар самти аз байн бурдани ҳавфи сойи Оби Шӯр, ки дар поёни сарбанди неругоҳи «Рогун» ва дар наздикии резишгоҳи нақбҳои соҳтмонӣ аз соҳили ҷаҳон ба рӯди Ваҳш ҳамроҳ шуда, баҳусус дар фасли баҳор оби он барои сарбанди неругоҳ хеле ҳатарнок мешудааст, инъикосу тасвир шудааст.

Дар очерки «Аз Осиёб то неругоҳ» корномаи қаҳрамони корзор, дорандай нишони «Байраки Сурхи Мехнат» Камол Ҳамсариев бо таассуроту таҳайюлоти рангини муаллиф нақл карда шудааст. Ин очерк низ бо фабулаи ҷолиб шуруъ мешавад. Фояи таълифи очерк ба муаллиф ҳинни тамошои аксҳои Муҳиддин Олимпур, ки ба идораи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» оварда будааст, тавлид ёфтааст. «Ман ба акси ҷавонмарди нуроние дикқат намудам, ки риши кӯтоҳмиқороззаде душта, ба сар кулоҳҳӯд ниҳода буд ва дар рӯйи дилаш мукофоти олии даврони шӯравӣ – нишони Ленин ҷилва менамуд».

Муаллиф бо нақл кардани хотироти гузашта, сухбату воҳӯриҳо бо фарзандону шогирдон доир ба зиндагии «талху ширин»-и ин марди меҳнат маълумот ҷамъоварӣ намуда, раванди ташаккули хислати ӯро ҳамчун шаҳси меҳнатдӯст, ташкилотчӣ ва кордону коромӯз нишон медиҳад. «Камол Ҳамсариев саргузашти ҷолиб, вале ҳузнангез дорад. Дар ҳурди ятим мемонад, тасодуфан усто Миршукур ӯро ба парастории ҳуд мегирад, бо шарофати ин мард қасб меомӯзад, соҳиби ҳунар мегардад, оила барпо меқунад. Бо шуруи соҳтмони Неругоҳи барқи обии «Сарбанд» бо розигии падархондаш дар ин ҷо ба сифати битонрез ба кор қабул мешавад. Кор дар ин неругоҳ ва баъдтар дар неругоҳҳои «Норак»-у «Рогун» тақдирӣ ӯро дигар меқунад, зиндагӣ ва кору пайкорашро ибратомӯз мегардонад, ки ифтиҳори ҳамкорону ҳамдиёronaш мегардад. Имрӯз шогирданаш корномаи ӯро идома медиҳанд» (2022.– №9.–С.118).

Асари Камол Насрулло «Рогун рамзи шучоатҳои миллат аст» як навъ бозтоби таассуроти эҳсоси ботинии ниғоранда дар бораи НБО-и Рогун аст, ки ҳашамати ин соҳтмони бузургу беназирро ҳамчун ифодагари «эътиқоду эътиқод ва бовар ба Ватани соҳибистиклол, Пешвои воқеан муazzами миллат», рамзи дӯстии ҳалқҳо ва пирӯзии

миллат нишон медиҳад. «Тасвироту рамзофариҳои муаллиф ҳарчанд заминаи воқеӣ доранд, аммо тасаввуроти инфириодии ўянд, ки аз қобилияти эҷодӣ ва садоқату самимијаташ ба Ватану миллат ва дар қолаби жанри эссе эҷод шудани асар дарак медиҳанд. Муаллиф дар доманаи фикри мухайял воқеияти ҳолро матраҳ намуда, ҷаззобияти фикро таъмин мекунад» [8, с.100].

Матолиби Н. Амиршоҳӣ «Роҳи нур» як навъ бозтоби қайдҳои муаллиф аз мушоҳидаву дидаҳояш аз вазъи ба садама дучор шудану монеасозии идомаи кори соҳтмон, ақлу фаросат ва часорати бемисли Эмомалӣ Раҳмон, галабаи ҷониби Тоҷикистон дар муноқишаҳои зидди идомаи кори неругоҳ, шавқу эҳсоси шодии кормандон, дар азму иродai қавии директори генералии ҶҖҚ «РоғунГЭСстрой» Хайрулло Асоев ва дигарон дар роҳи фаъол гардонидани кори соҳтмони неругоҳ мебошад, ки дар синтези тассуроту тахайюлот ва меҳру садоқати ў шакл гирифтааст. Ба далели фикр: «Ҳар лаҳзае, ки Хайрулло Асоев вориди соҳтмон мешаваду часпу талоши бунёдгузоронро шоҳид мегардад, дилаш аз фараҳ лабрез мегардад. Охир ў дигар гумон надошт, ки ин иншооти бузурги аср ва тақдирсози миллат аз нав фаъол мегардаду мутахассисони дуру наздик боз ба ҳам омада, барои эҳси он қӯшиш мекунанд. Аз ин муҳимтар ў дарк мекунад, ки «Роғун» ба имтиҳонгоҳи номус ва ҳамбастагии миллӣ табдил ёфтааст. Кулли ҳамватанон мақсади роҳбари давлатро, ки хушбахтии ҳалқ дар қӯшишу гайрати ў ифода мейёбад, дарёфта, корзори «Роғун»-ро ба майдони шарафу номус ва ваҳдату ифтихори миллӣ табдил додаанд» (2012.–№10.–90).

Ҳамин тавр, дар асарҳои гурӯҳи дуюм бештар ҷанбаҳои инсонӣ, истеҳсолӣ ва ҳолатҳои корномаи меҳнаткашони ин коҳи нур дар синтези аносери публисистиву бадеӣ ба намо гузашта шудааст. Ин асарҳо ҳарчанд аз муҳокимаву музокираҳои мантиқӣ орӣ нестанд, аммо руҳи қавии публисистӣ дошта, хонандаро ба меҳандӯстиву меҳнатдӯстӣ ва созандагиву ободкорӣ талқин месозанд.

Ба турӯҳи сеюм осори назмии Б. Забехулло «Посух ба муҳолифони Роғун» (2015.–№1. – С. 65-68), М. Саъдӣ «Ватан», «Лутфи Ҳудо расид», «Ҳамосаи коргари Роғун» (2016. – №8. – С. 82-87), П. Ҳабиб «Боли дуои модар», «Вожаи ваҳдат», «Фазои гарм», «Вожаи Роғун» (2018. – №2. – С. 17-20), Н. Қосим «Шобдоше бо сатрҳои нур» (2018. – №11. – С. 3-4), Гулназар «Таронаи Роғун» (2018. – №11. – С. 62), К. Насрулло «Симои садод ё манзумаи Роғун рӯ ба рӯ бо асли ҳуд» (2018. – №11. – С. 68), М. Фоиб «Маънии Роғун» (2018. – №11. – С. 71), Г. Сафар «Ба Роғун» (2018. – №11. – С. 73) ва гайтаро шомил намудан мумкин аст.

Ин ашъор дар қолаби жанрҳои гуногуни адабӣ: рубой, тарона, ғазал ва суруд сароида шуда, ифодагари набзи рӯз ва замони муайянанд. Чунончи «Посух ба муҳолифони Роғун»-и Б. Забехулло баёнгари мавқеи муаллиф ба таънаи душманон аст, ки ба соҳтмони ин иншооти азим муҳолифат нишон додаанд. Нигоҳи шоир инсондӯстона, ғурураш баланд ва умедаш ба неруи созандагии ҳалқаш хеле қавӣ аст, ки мегӯяд:

«Бани Одам барои мо азиз аст,
Хусумат шевай ҳар бетамиз аст.

Хирадмандему дasti пир дорем,
Ба таъмири чаҳон тадбир дорем».

Ҳамчунин мачаллаи «Садои Шарқ» дар шумораи 9-уми соли 2022 ба мавзуи НБО-и «Рогун» маҳсус таваҷҷуҳ намудааст. Дар ин шумора матолиби Э. Насридинзода «Нақши Пешвои миллат дар бунёди НБО-и «Рогун» ва аҳамияти байналмилалии ин иншооти аср», мусоҳибай ихтисосии мачалла «Рогун» рамзи истиқлол аст», ашъори Н. Қосим «Балладаи Рогун», К. Насрулло «Рогун ҳақиқат аст», Алимуҳаммади Муродӣ «Эй ҳамватан», «Мушт бояд буд», Р. Ваҳҳобзода «Хуршели истиқлол», «Нури Ваҳшур», Озар «Рӯди осмонӣ», П. Ҳабиб «Рогун, Д. Раҳмониён «Румузи Ваҳдат», Д. Сафар «Зи Рогун салом», А. Раҳнамо «Набзи Рогун», Ш. Мӯсо «Достони Рогун», Н. Амиршоҳӣ «Рӯзномаи «Рогун», З. Исмоилзода «Ҳадиси Рогун», М. Муродӣ «Инъикоси неругоҳи Рогун дар адабиёт» дарҷ гардидааст.

Ин асарҳо, баҳусус ашъори манзум ифодагари самимият, ифтихор ва таманиёти муаллифон нисбат ба Рогун ва корзори он аст, ки бо эҳсоси баланди ватандӯстиву созандагӣ эҷод шудаанд. Чунончи:

Аё Рогун,
Яқин, бо вусъати паҳно ба ҳар як фарди Механ
Вусъату паҳнои афкору назар додӣ,
Ватанро қаҳрамонҳои дигар, қаҳрамонҳои дигар додӣ.!
Ту равшантар намудӣ олами зебои миллатро,
Ба дунё пешкаш кардӣ наку дунёи миллатро,
Зи анвор оғаридӣ ҳайкали зебои миллатро,
Сари болои миллатро –
Сарвари волои миллатро!

Дар маҷмуъ, чунончи М. Салим дарёфтааст «ҳайати эҷодии мачалла бештар очерку мақолаҳоеро ба нашр расонидаанд, ки дархури замони Истиқлол буда, дар бораи кору фаъолияти созандай мардуми кишвар, бунёди роҳу пулҳо ва корхонаҳои азиме, ки дар замони соҳибиистиколӣ арзи ҳастӣ намудаанд, нақл мекунанд» [14, с. 120].

Ташаббуси идораи мачаллаи «Садои Шарқ» дар самти таваҷҷуҳ ба масъалаҳои иҷтимоӣ, раванди бунёдкориҳои кишвар, баҳусус соҳтмони НБО-и «Рогун» бисёр хуб ва шоистаи таҳсин аст. Ин гуна осор ифодагари рӯҳ ва таърихи замони муайян буда, барои хонандай имрӯзу фардо аз ҳар ҷиҳат мухим ва судманд аст.

Адабиёт

1. Асоев X. Дурнамои Рогун / X. Асоев // Садои Шарқ.– 2012.– №12.– 60-67.
2. Асоев X. Муаммоҳои экологии Рогун / X. Асоев // Садои Шарқ.– 2013. – №8. – С. 87-93.
3. Асоев, X. Рогун – машъалафрӯзи минтақа / X. Асоев.– Душанбе: Дониш. Ҷ. 1, 2018.–136 с.
4. Асоев, X. «НБО-и «Рогун» – воҳиди стратегӣ / X. Асоев // Садои Шарқ.– 2019. – №12. – С. 116-119.

5. Гулов, С. Махсусияти очерки муосири точик / С. Гулов.– Душанбе: Дониш, 2012.– 116 с.
6. Колтсов, М. Писатель в газете / М. Колсов. – М.: Советский писатель, 1961.– 138 с.
7. Махсумзод, Р. Наср дар маҷаллаи / Р. Махсумзод // Садои Шарқ. – №4. – С. 81-86.
8. Муродӣ, М. Б. Воқеяти замон ва публистикаи точик / М. Муродӣ. – Душанбе: Аржанг, 2022. – 304 с.
9. Муродӣ, М. Таҳқиқи публистикии НБО-и Рогун / М. Муродӣ // Паёмномаи фарҳанг. – 2023.– №2. – С. 84-96.
10. Муртазоев, Б. Санги сурхи кӯҳсори тоҷикон (Публистикаи «Садои Шарқ» дар соли 2015) / Б. Муртазоев // Садои Шарқ. – 2016. – С. 97-102.
11. Муртазо, Б. Барномаи пешрафт ва бунёдкорӣ / Б. Муртазо // Садои Шарқ. – 2017. – С.27-32.
12. Муҳаббатов, X. Нодон мурдаву доност зинда / X. Муҳаббатов // Садои Шарқ.–1990. – №3. – С.110-118.
13. Раҳмон, Э. Суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёйёни мамлакат, 19 марта соли 2011 / Э. Раҳмон // Ҷумҳурият.– 2011.–27 март.
14. Салим, М. Жанри ҳамқадами ҳаёт / М. Салим // Садои Шарқ. – 2017. – №4. – С.120-122.
15. Саъдуллоев, А. Хосияти адабиёт / А. Саъдуллоев. – Душанбе: Адиб, 2000. – 256 с.
16. Солехов, Н. Муаммои назарияи публистика / Н. Солиҳов, А. Саъдуллоев.– Душанбе, 2015. – 184 с.
17. Темирҷонов, А. Рогуни муқтадир А. Темирҷонов // Садои Шарқ. – 2014. – №4. – С. 44-55.
18. Умаров, X. «ГЭС-и «Рогун» ва дурнамои рушди кишвар» / X. Умаров, X Муҳаббатов // Садои Шарқ.– 2006. – №8. – С. 115-121.

Муроди Мурод

ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЭС «РОГУН» И ОПИСАНИЕ ЕГО ПОДВИГА В ПУБЛИЦИСТИКЕ «САДОИ ШАРҚ» (1992-2022 гг.)

В статье исследуется отражение процесса строительства ГЭС «Рогун» и подвиги ее основателей в журнале «Садои Шарк» (Голос Востока) в период 1992-2022 гг..

Строительство гидроэлектростанции Рогун охватывает два основных периода: советский период и период после обретения Таджикистаном государственной независимости. В данной статье основное внимание уделяется второму периоду.

Возрождение и продолжение работ этого масштабного строительства века во второй период связаны с личной инициативой Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.

Журнал «Садои Шарк» год за годом расширяет тему строительства гидроэлектростанции «Рогун», отражая и воплощая ее различные аспекты в форме публицистических и художественных жанров.

Материалы журнала, связанные с этой гидроэлектростанцией, по содержанию и по выражению можно разделить на три группы:

Во-первых, научные и популярные дискуссионные статьи;

Во-вторых, очерки и публицистические статьи, посвященные процессу строительства этой гидроэлектростанции;

В-третьих, поэтические произведения, в которых воспевается сущность Рогуна.

Основная цель дискуссионных статей – доказать необоснованность мнений противников строительства ГЭС «Рогун» и убедить мировое сообщество в безвредности возведения этого великого сооружения века. В материалах второй группы отражается процесс строительных работ на ГЭС «Рогун».

Поэтические отрывки, по сути, восхваляют Рогун и являются выражением определенного времени, социального духа и импульса дня.

В статье широко анализируется и оценивается содержание этих групп, а также показан вклад журнала «Садои Шарк» в освещение строительства ГЭС «Рогун».

Ключевые слова: ГЭС «Рогун», журнал «Садои Шарк», отражение, изображение, проблема, подвиг, анализ, очерк, статья, строительство, особенность, писатель.

Murodi Murod

THE ISSUES OF CONSTRUCTION OF THE "ROGHUN" AND THE DESCRIPTION OF ITS ACCOMPLISHMENT IN THE JOURNAL "SADOI SHARQ" (1992-2022)

The article examines the process of construction of the "Roghun" Hydroelectric Power Station and the description of its workers in the "Sadoi Sharq" journal (1992-2022).

The construction of the Roghun hydropower station covers two main periods: the Soviet period and the independence period of Tajikistan. This article focuses on the second period.

The revival and continuation of the work of this huge construction of the century in the second period is related to the personal initiative of the Founder of Peace and Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan, Mr. Emomali Rahmon.

"Sadoi Sharq" journal year after year expanded the topic of Roghun hydroelectric power station construction, reflecting and embodying its various aspects in the form of journalistic and artistic genres. The material of the journal related to this source can be divided into three groups in terms of content and manner of expression:

First, scientific and popular discussion articles; Second, journalistic essays and articles representing the creative process in this HPS; Thirdly, the fragments of the poem, in which Roghun's identity is praised.

The main purpose of the discussion articles is to prove the baselessness of the opinions of the opponents of the construction of the "Roghun" hydropower station and to convince the opponents that the construction of this great structure of the century is harmless. The materials of the second group reflect the process of construction work at the "Roghun" HPS. The

pieces of the poem cover the glory of Roghun and represent a certain time, the social spirit and the pulse of the day.

In the article, the content of these groups is widely analyzed and evaluated, and the contribution of "Sadoi Sharq" journal in reflecting the construction of Roghun HPS is shown.

Keywords: HPS "Roghun", journal "Sadoi Sharq", reflection, image, issue, performance, analysis, essay, article, construction, feature, write

ТДУ:81точик+002+07+9точик+811.411.21+03

Ҷўраев Мирзоалий

МАСЪАЛАҲОИ ГУЗАРИШ БА АЛИФБОИ ЛОТИНӢ ДАР РӮZNOMAI «ОВОЗИ ТОЧИК» (солҳои 1927-1928)

Дар мақола масъалаи гузариши аз алифбои арабиасос ба алифбои лотинӣ дар Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар заминаи маводи рӯзномаи «Овози тоҷик» дар солҳои 1927-1928 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.

Солҳои бистуми асри XX дар Иттиҳоди Шуравӣ масъалаи даст қашидани минтақаҳои мусулмоннишин аз алифбои арабӣ ва гузаштан ба алифбои лотинӣ ба миён гузошта шуд. Ин иқдом, ки бештар ангезаи сиёсӣ дошт, бояд тӯли се сол тадриҷан амалӣ мегардиш.

Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон, ки алифбои арабиасосаи таърихи ҳазорсола дошт, ба раванди лотиникунони алифбо ҳатман ворид гардида, ҳамчун қисми маркибии Иттиҳоди Шуравӣ, сиёсати ҳукумати марказиро бояд дар амал татбиқ менамуд.

Дар самти амалӣ намудани сиёсати ҳукумат ва ба оммаи васеъ шарҳу эзоҳ доддани сабабу омилҳои гузариши ба алифбои лотинӣ матбуоти даврӣ василаи асосӣ маҳсуб ёфта, тавассути он маъракаи тарғибу ташвиқотӣ ба таври густарда роҳандозӣ гардиш. Ба ин маъракаи муҳимми сиёсӣ матбуоти даврии тоҷик, ба хусус рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Бедории тоҷик», маҷаллаи «Раҳбари дониш» ҷалб гардида, фикру мулоҳиза ва тақлифи пешниҳодҳои олимону нависандагон, ҳабарнигорону муаллимон ва дигаронро нашр намудаанд.

Аҳли зиёд дар мавриди даст қашидан аз алифбои арабиасос ва гузаштан ба алифбои лотинӣ чӣ андешаҳо доштанд ва чӣ пешниҳодҳо менамуданд? Бо мутолиаи матбуоти даврии нимаи дуюми садаи XX мо аз муҳтавои андешаҳо ва сабабу омилҳои қабул кардани алифбои лотинӣ оғаҳ мешавем. Ҳарчанд дар матбуоти даврӣ на ҳар нукта ошкоро баён карда мешуд ва мақолаҳо бояд мутобиқи сиёсати ҳукумат ва талаботи замон инишо мегардишанд, аммо баъзе ишораҳо аз омилҳои пасипардагии ин иқдом дарак медиҳанд.

Дар мақола кӯшиши карда шуд, ки дар баробари сабабу ҳолатҳои умумӣ маҳз чунин омилҳои дар паси парда ниҳон ошкор ва нишон дода шаванд.

Калидвожсаҳо: алифбои лотинӣ, ҳуруфи арабиасос, маҳви бесаводӣ, «Овози тоҷик», забони модарӣ, ҳат ва имло, матбуоти тоҷик, маҳалҳои

точикнишин, алифбои нави тоҷикӣ, қабули алифбо, маориф ва маданият, забони оммафаҳм.

Дар даҳсолаҳои аввали асри XX рӯйдодҳои муҳимми таъриҳӣ дар ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва фарҳангии тоҷикон ба вуқӯъ пайваст, ки онҳо бештар ба инқилобҳои моҳи октябрини соли 1917 дар Русия ва сентябрини соли 1920 дар Аморати Бухоро марбут буданд.

Сарзамини тоҷикнишин, ки пас аз инқилобҳои Русияву Бухоро байнин чумхуриҳои навташкили Туркистону Бухоро ва гайра тақсим шуда буд, танҳо дар соли 1924, пас аз тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна, қисман ба доираи Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон доҳил шуд. Ҷумҳурии муҳтор дар тӯли панҷ соли минбаъда тобеи Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Узбекистон бокӣ монда, пас аз пайвастани минтақаи Хӯҷанд ба сафи чумхуриҳои иттифоқи шуроӣ ворид гардид.

Табиист, ки ҳар гуна рӯйдоди сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва илмию фарҳангие, ки дар миқёси Иттиҳоди Шуравӣ ба амал меомад, бозтоби ҳудро дар Тоҷикистон ва минтақаҳои дигари тоҷикнишин пайдо мекард. Яке аз масъалаҳои асосии он давра, ки бештар ангезаи сиёсӣ-идеологӣ дошта, алифбои лотинӣ буд.

Масъалаи гузаштан ба ҳуруфи лотинӣ барои қавму миллатҳои сарзамини шуравӣ дар даҳсолаҳои аввали асри XX ба миён омад. Дар нимаи аввали солҳои бистуми асри гузашта аллакай чумхуриҳои Озарбойҷон, Осетияи Шимолӣ, Ингушестон ва гайра ба алифбои лотинӣ гузашта, дар нимаи дуюми солҳои бист ин раванд ҷумҳуриҳои Осиёи Миёнаро фаро гирифт.

Тавре муҳаққиқ А. Үсмонов қайд мекунад, соли 1923 дар назди Комиссариати ҳалқии миллатҳои РСФСР оид ба табдили алифбои арабӣ дар ҳамаи ҷумҳурий ва вилоятҳои муҳтори Федератсияи Русия комиссия таъсис дода шуд. Комиссияи мазкур аз 3 зеркомиссия – Қафқоз, Қафқози Шимолӣ ва Осиёи Миёнагӣ иборат буд [16, с. 218].

Дар байнин ҷумҳуриҳои мусулмонии Иттиҳоди Шуравӣ аввалин шуда, Озарбойҷон расман аз 27-уми июни соли 1924 ба алифбои лотинӣ гузашт ва маҳз дар пойтаҳти он – шаҳри Боку соли 1926 Анҷумани нахустини туркаборон баргузор гардид, ки масъалаи гузаштани ҳамаи туркзабонҳоро ба алифбои лотинӣ баррасӣ ва ҷонидорӣ намуд.

Ҳамчунин пойтаҳти Озарбойҷон дар як муддати муайян бошишгоҳи Кумитаи марказии умумииттифоқии алифбои нави туркӣ (КМУ АНТ) қарор гирифт, ки он аз соли 1926 таъсис дода шуд. Ба ҳайати роҳбарикунандаи он аз соли 1927 бо қарори Раёсати КИМ ИҶШС намояндагони баландмақоми Узбекистон Файзулло Ҳочаев – муовини раиси кумита ва Акмал Икромов – узви кумита тасдиқ гардиданд.

Ҳамин тавр Узбекистон ҳамчун яке аз ҷумҳуриҳои туркзабон ба раванди лотинӣ кардани алифбо ворид гардид ва соли 1926 дар ҷаласаи чоруми КИМ-и ҷумҳурий қарор қабул шуд, ки аз алифбои арабӣ расман даст кашида, ба алифбои лотинӣ гузарад.

Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон, ки соли аз 1924, пас аз тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна, дар ҳайати Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Узбекистон ташкил шуда буд, дар раванди лотинӣ кардани алифбо бетараф буда наметавонист. Аз як тараф, Тоҷикистон аз ҷиҳати

маъмурӣ ба Узбекистон тобеъ буд ва мебоист супориши мақомоти болоиро ичро намояд, аз ҷониби дигар, сиёсати пешгирифтай давлату ҳизб, тақозо мекард, ки чумхуриҳои нави шуравӣ аз алифбои арабиасос ҳамчун унсури замони кӯҳнаи феодалӣ даст кашида, алифбои лотиниро қабул намоянд.

Ҳамин тавр, чун дар Узбекистон ва дигар чумхуриҳои шуравӣ дар Тоҷикистон низ аз ҳисоби ходимони давлатию ҳизбӣ ва аҳли зиёб бо қарори КИМ соли 1927 Қумитаи марказии алифбои нави тоҷикӣ таҳти роҳбарии Нусратулло Махсум таъсис дода шуд, ки ба ҳайати раёсати он Нисор Муҳаммад, Садриддин Айнӣ ва дигарон ворид гардида буданд.

Дар Тоҷикистон раванди ба ҳуруфи лотинӣ гузаштан, пас аз анҷом додани корҳои ташкилӣ ва қабули санадҳои даҳлдор, асосан аз соли 1927 бо вусъат додани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ дар байни мардум шурӯъ гардид. Роҷеъ ба ин масъала, яъне раванди гузариш аз алифбои арабиасос ба алифбои лотинӣ, чӣ муҳаққиқони тоҷик ва чӣ ҳориҷӣ, асосан дар доираи собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, тадқиқоти гуногун анҷом дода, ҳам дар шакли рисолаҳои алоҳида ва ҳам дар асарҳои қалонҳаҷми ҳуд ба ин мавзӯъ даҳл намуда, сабабу омилҳои қабули алифбои навро ба таври гуногун шарҳу эзоҳ додаанд.

Аз ҷумла, дар маводи илмию таҳқиқотии олимону муҳаққиқони тоҷик Муҳаммадҷон Шакурӣ “Хурросон аст ин ҷо. Маънавият, забон ва эҳёи миллии тоҷикон” (Нашри дуюм, Душанбе: Дониш, 2009. – 576 с.); И.Усмонов “Баҳси алифбои тоҷикӣ” (Душанбе: ЭР-граф, 2008. – 48 с.); А. Набиев “Нарзулло Бектош ва илму адаби тоҷики солҳои 20-30-юми садаи XX” (Душанбе: Ирфон, 2003. – 314 с.); П. Гулмуродзода “Забон ва ҳудшиносии миллӣ” (Душанбе: Пайванд, 2007.–234 с.); А. Азимов “Таджикская печать в период культурной революции (1929-1940 гг.)” (Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 47 с.); М. Абдуллаев “Таджикская публицистика и национальная идентичность” (Душанбе: РТСУ, 2014. – 309 с.); М. Имомов “Айнӣ ва баъзе масъалаҳои табдили ҳат” (Номаи пажӯҳишгоҳ. – Душанбе: 2001. – №1. – С.79-87); С. Назарзода “Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷики дар садаи XX” (Душанбе: Дониш, 2004. – 302 с.); Ш.Ҳамдампур “Алифбои рабуда” (Душанбе, 2003 .– 106 с.); А.Усмонов “Развитие духовной культуры таджиков в XX веке” (Хуҷанд, 2012. – 484 с.); рисолаҳои номзадии Ҳ. Андамов “Роль журнала "Рахбари дониш" в формирующейся системе таджикской периодической печати 1920-1930-х годов XX века”, М. Назарова “Латинизация алфавита и её влияние на образовательную систему Таджикистана (1929-1941гг.)” ва ғайра масъалаи мазкур мавриди омӯзиши баррасӣ қарор ғирифтаст.

Мавриди зикр аст, ки дар натиҷагирии муҳаққиқон оид ба ин масъала асосан ду нуқтаи назар ба мушоҳида мерасад, ки ҳардӯи он ҳам тақиа ба маъхазҳои таъриҳӣ дорад. Гурӯҳи аввал, аз ҷумла М. Шакурӣ, М. Имомов, С. Назарзода, Ш. Ҳамдампур ва дигарон сабаби ин иқдомро бештар ангезаи сиёсӣ ҳисобида, онро ба сиёсати давр марбут медонанд. Гурӯҳи дигари муҳаққиқон, аз зумраи И. Усмонов, А. Азимов, М. Абдуллоев ва ғайра сабабро дар мушкилоти ҳуруфи арабӣ ва душвории омӯзиши он арзёбӣ мекунанд.

Дар мақолаи мазкур истиноди бештар ба сарчашма-маводи рӯзномаи “Овози тоҷик” дар солҳои 1927-1928 карда, сабабу омилҳои

гузаштан ба алифбои лотинӣ ва даст кашидан аз алифбои арабӣ шарҳу тавзех ёфтааст.

Аввалин мақолае, ки дар рӯзномаи “Овози тоҷик” оид ба ин масъала нашр шуд, 9 августи соли 1927 ба қалами Фитрат иншо гардида, “Масъалаи алифбо”[17] ном доштааст. Муаллиф дар оғози мақола масъалаи мазкурро дар қаламрави ҷумҳуриҳои мусулмонии шуравӣ чунин арзёбӣ мекунад: “Имрӯз яке аз масъалаҳои бузург ва ҳодисаҳои ҳайратбахш, ки дар дохили минтақаи шурӯй (СССР.–Ҷ.М.) бо камоли гармӣ гузориш дорад, ҳамин аст, ки ҷумҳуриятаҳои туркии шурӯй аз ҳуруфи арабӣ ба ҳуруфи лотинӣ мегузаранд. Озарбойҷон, Тотористон, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар ин роҳ саргармӣ доранд. Маҷлис пас аз маҷлис, лоиҳа пас аз лоиҳа, қарор пас аз қарор ба майдон меояд”.

Сипас, суоли табӣ ба миён мегузорад, ки ҳар як хонанда онро пеш ғузашта, ҷӯёи ҷавоб аст. “Аҷабо, инҳо чӣ меҳоҳанд? Ҷаро алифбои ҳудашонро ба алифбои тозаи дигаре табдил мекунанд? Ҳукуматҳои мазкур барои чӣ ин қадар ҳарочоти зиёдро ба гардан гирифтанд? ”.

Муаллифи мақола ба ин суолҳо тавре посух медиҳад, ки гӯё сабабу омилҳои қабул кардани алифбои лотинӣ аз нуқтаи назари ҳукуматдорони он ҷумҳуриҳо тавзех дода мешавад: “Инҳо мегӯянд, ки алифбои қӯҳнаи мо, ки алифбои арабӣ аст, барои мо фоида надорад. Мо бо ин алифбои бефоидаи пӯсида тамоми ҳалқи ҳудамонро бо ҳату савод карда наметавонем. Мо бо алифбои қӯҳнаи ҳуд дар майдони ҳаёт ҳамрикои миллиатҳои мутамаддин рафта наметавонем”.

Дар ин зимн муаллиф фикру андешаи шаҳсии ҳудро низ чунин қатъӣ баён мекунад: “Бо ҳамин алифбои қӯҳна, ки дорем, масъалаи маориф ва маданиятро умуман ва масъалаи ҳату саводро ҳусусан пеш бурдан мумкин аст ё не? Ман мегӯям, ки мумкин нест. То алифбо ҳамин алифбост ва ҳарф ҳамин ҳарф, пеш бурдани ин масъалаҳо мумкин нест!”.

Сабабу омилҳои дигаре, ки муаллифи мақола онро боиси ба миён омадани масъалаи қабули алифбои нав ҳисобидааст, ба ҳамзистии тоҷикону ӯзбекҳо дар як қаламрав, номутобиқатии ҳарфу овозҳои забони тоҷикӣ ва арабӣ, душвории ҳуруфи арабӣ ҳангоми таҳсил дар макотибу нашр дар матбааҳо марбут аст.

Дар нимаи дуюми солҳои бистуми асри XX вобаста ба сиёсати пешгирифтаи ҳизбу ҳукумат ҷиҳати иваз кардани алифбои арабиасос ба алифбои лотинӣ мардум бештар мехостанд ба як суоли ҳуд посух гиранд, ки ҷаро алифбои навро қабул кунем? Маводи сершумори рӯзнома, ки дар он рӯзҳо ба нашр расидаанд, маҳз қӯшиши ҷавоб додан ба ин саволро доштаанд. Рустой дар мақолааш “Алифбои лотиниро барои чӣ қабул мекунем?” сабаби қабули алифбои навро чунин шарҳ додааст:

“Дар мактабҳои қадим, барои ҳатту савод баровардан ақаллан ҷаҳор-панҷ сол ҳондан лозим буд. Мактабҳои усули ҷадид ҳамон ҳату саводро ба мо дар ҷаҳор-шаш моҳ меомӯзанд...” [12].

Устод Садриддин Айнӣ, ки узи раёсати Кумитаи марказии алифбои нави тоҷикӣ буданд, ба баҳсҳои қабули алифбои нав фаъолона ширкат варзида, андешаҳояшонро дар матбуоти даврӣ, аз ҷумла рӯзномаи “Овози тоҷик” ва маҷаллаи “Раҳбари дониш” иброз доштаанд. С. Айнӣ дар мақолаи “Дунёи нав ва алифбои нав” [1] қабули алифборо ба соҳти нави ҷомеа, ки баъди инқилоби Октябр таҳкурсиаш ғузашта шуд, марбут

дониста, чунин нигоштааст: “Маълум аст, ки мо баъд аз инқилоби Укторб ба сохтани дунёи нав қадам монда, ба зиндагонӣ кардан дар дунёи нав шурӯъ кардаем. Лекин сохтани дунёи нав ва зиндагонии нав талаб мекунад, ки ҳамаи ҳамватанон бо илму дониш, ҳеч набошад бо хату савод бошанд. Алифбое, ки то ҳол дар миёни тоҷикон маъмул аст, на инки барои дунёи нав, ҳатто барои дунёи кухна ҳам кифоя намекард. Сабаби ҳамин буд, ки ҷандин сол боз дар миёнаи мусулмонон ислоҳи алифбо, ислоҳи усули таълим масъалаи пурхарҳашае шуда омад”.

Дар идомаи андешаҳо ў ба Фитрат истинод намуда, иброз медорад, ки донишмандони форсизабон “иложи комилро дар тарқ кардани алифбои арабӣ ва қабул кардани алифбои лотинӣ медонистанд”.

Сабабҳои ба алифбои лотинӣ гузаштанро Сотим Улуғзода дар мақолаи хеш “Масъалаи лотинӣ кардани алифбои тоҷикӣ” муҳтасар тавзех ва ҷорӣ намудани ҳуруфи лотиниро омили пешрафт медонад, “зоро лотинӣ шудани алифбои тоҷикӣ яке аз сабабҳои гум шудани бесаводӣ ва нодонӣ буда ва боиси зуд тараққӣ кардани маданияти миллати тоҷик мебошад”. Ин муаллиф ҳатти арабиро боиси таназзули фарҳанг ҳисобидааст “алифбои арабӣ боиси душворӣ ва саҳтии савод ва ақиб мондани маданияти тоҷик мебошад” [15].

Аксарияти муаллифони мақолаҳои рӯзномаи “Овози тоҷик” сабабҳои қабули алифбои лотиниро ба талаботи ҷомеаи нав ҷавобгӯ набудани алифбои арабиасос донистаанд, ки гӯё он садди пешрафти ҷомеа гардидааст. Дар мақолаи Үйғур “Барои чӣ алифбои лотиниро қабул мекунем” [13] нуҳ сабаби “партофтани алифбои арабӣ ва қабул кардани алифбои нави тоҷикӣ”-ро нишон дода шудааст.

Дар идома муаллиф сабабҳои қабули алифбои лотниро номбар ва шарҳу эзоҳ медиҳад. Сабаби аввалро муаллифи мақола дар он дидаст, ки алифбои арабиасос “ба ҳусусият ва қонунҳои савтии забони тоҷикӣ ҷавоб дода наметавонад”. Сабаби дуюм чунин шарҳ дода мешавад, ки алифбои арабӣ “бо ишоратҳо ва нуқтаҳои гуногуни худ гайри мутаносиб аст, ки ин аҳвол гуногун будани ҳарфи арабӣ, гарчӣ ба он мутаносиб, яъне ҳушрӯй шудани ҳат таъсир кунад ҳам, аз ҷиҳати дигар вақтро бисёр сарф мекунад. Бинобар ин ба зудӣ ба ҳалок (монда- Ҷ.М.) шудани ҷаҳон қувваи босира сабаб мешавад. Ин, албаттa, қувваи босираро заъиф карда, ба қунд шудани зеҳн ҳам сабаб мешавад, ки барои тарбияи фикр ва шуғли инсонӣ ҳам хеле зарарҳои бузурге дорад”.

Муаллиф якчанд сабабҳоро ба омилҳои техникӣ марбут донистааст. Ба назари ў, гӯё, ҳуруфи арабӣ боиси душвории кор дар матбаа, нашри рӯзномаю маҷаллаҳо гардида, ҳамчунин аз рушди техникӣ (мошинаи ҳатнависӣ, тезнависӣ ва ғ.) бебаҳра мондан ё кам баҳра бардоштани мусулмонон мешудааст. Ба иловай ҳамаи ин ҳуруфи техникӣ, маданияту фан будани лотинӣ ва аҳаммияти техникӣ доштани он ҳамчун сабабҳои қабули алифбои лотинӣ дониста мешавад.

Сабабҳои дигаре, ки муаллиф дарёфтааст, марбут ба илму фан буда, таъқид мегардад, ки ҳуруфи арабиасос ба қонунҳои фанҳои риёзӣ номутобиқ мебошад, яъне вай баръакс аз тарафи рост ба ҷап навишта мешавад, инчунин истифодаи ҳуруфи мазкур дар азхудкуни илму фанҳое ба мисли ҳандаса, химия, табиъия ва гайра мушкилот пеш меорад.

Дар мақола шиори дар он замон хеле маъмули ба ҳам наздик карданы миллатҳои шурой тавассути як хуруф ва инчунин робита бо кишварҳои Ғарб, ки хуруфи лотиниро истифода мебаранд, сабаби дигари пеши гирифтани ин иқдом ҳисобида шудааст.

Дар мавриди наздик шудан ба кишварҳои Ғарб бояд тазаккур дод, ки дар солҳои бистум гояи ба вучуд овардани инқилоби ҷаҳонӣ хеле маъмул буд ва як сабаби гузариш ба алифбои лотинӣ дар ҷумҳуриҳои шуравӣ маҳз ба ҳамин омил вобастагӣ дошт. Сарварони давлату ҳизб мақсад доштанд, ки тавассути хуруфи нави лотинӣ ранҷбаронро муттаҳид ва гояҳои инқилобиро дар кишварҳои дигар паҳн намуда, заминаҳои инқилобро ба миён оранд.

Дар мақолаи мазкур яке аз сабабҳои асосии даст қашидан аз алифбои арабиасос, робита доштани он ба дини ислом номбар мешавад. Муаллиф бори аввал ин нуктаро ба таври ошкоро баёни мекунад, ки муаллифони дигар аз изҳори он бинобар сиёсати давр, яъне мубориза бо дин ва хурофт, ҳуддорӣ кардаанд ва ё ҳадди аксар ба он танҳо ишорае намудаанд. Ҳарчанд дар мақола ин нукта чун сабаб таъкид намегардад, аммо аз ошкоро зикр карданни он ҳувайдост, ки андешаи мазкур дар байни мардум ҷой дорад ва онро нодида набояд гирифт. Үйғур ошкоро менависад, ки хуруфи арабӣ бо дин ба мо омадааст ва бо дин алоқаи ногусастаний дорад: “Ба мо маълум аст, ки хуруфи лотинӣ монанди хуруфи арабӣ бо ҳамроҳии дин наёмада, балки вай аз ин хел алоқаҳо орӣ аст. Аммо хуруфи арабӣ ба мо ҳамроҳии дини ислом омадааст, ки аз ҳамин ҷиҳат то ҳол ба тараққии мо монеъ шуда омад. Чунки алифбои арабӣ бо дин алоқаи маҳкаме дорад (Қуръон ва китобҳои дигар)...”.

Дар мақолаи “И.” (имзои мустаор) таҳти унвони “Дар бораи алифбои нави тоҷикӣ” [7] се сабаби қабули алифбои лотинӣ қайд карда шудааст, ки муаллиф дар навбати аввал робита доштани алифбои арабиасосро ба дин таъкид менамояд: “Якум, алифбои арабиро то инқилоби Ӯктобр сармоядорон ва муллоён муҳофизат карда омаданд. Муллоён алифбои арабиро яке аз қисмҳои дин карда, ба назари ҳалқ гӯё ҳамин алифбои арабӣ аз тарафи Ҳудо фиристода шуда гуфта нишон дода омаданд...”.

Сабаби дуюми қабули алифбои лотиниро муаллиф ба донишомӯзии насли наврас ва таъмини рушди иқтисодӣ марбут медонад: “Модоме ки фарзандони заҳматкашони миллати тоҷикро хонондан ва аз фунунҳои замони ҳозира баҳравар кардан ва ҳочагии ҷумҳурияти ҷавони Тоҷикистонро бардоштан меҳоҳем, албатта, ба алифбои лотинӣ гузаштан дар ҳамин вақт матлуб аст...”.

Аз даст додани вақт дар ин ҷода бар дӯши Тоҷикистони аз ҷиҳати иқтисодию фарҳангӣ ҳанӯз муҳтоҷ ҳароҷоти иловагиро ба бор меорад, ки сабаби сеюм ба ин мавзӯи иртибот дорад: “Севум ин ки Ҷумҳурияти Тоҷикистон ба тозагӣ ташкил шуда, аз ҳусуси моддӣ ва маънавӣ муҳтоҷиҳои бисёре дорад. Бо ин муҳтоҷӣ барои набудани китобҳои тоҷикӣ ҳаракатҳои бисёр сарф намуда, китобҳои тоҷикӣ бароварда истодааст. Агар алифбои лотиниро ба зудӣ қабул накарда, ҷанд соли дигар ақиб монда қабул кунем, он вақт чӣ қадар китобҳои бо алифбои арабӣ баровардагӣ нобуд ва бекор мешаванд. Ҳамчунин то он вақт ҳонда ба алифбои арабӣ ҳату саводнок нашудагӣ одам аз дигар маҷбур мешавад, ки ба алифбои лотинӣ ҳонад”.

Ба андешаи мо вобастагии Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Узбекистон яке аз сабабҳои дигари гузариш ба алифбои лотинӣ мебошад, ки муаллифи мақола онро дар қатори сабабҳо шомил накарда, ҳамин тавр зикр намудааст: “дигар ин ки яке аз бузургтарин ҷумҳуриятҳои Осиёи Миёна, ҳамсояи абадӣ ва қумакдиҳандай доимии Ҷумҳурияти Тоҷикистон, ки Узбекистон аст, алифбои лотиниро қабул кардааст”.

Мақолаҳои сершумори дигаре, ки дар руҳияи замона дарҷ шудаанд, ба мисли Ҳ. Бақозода “Алифбои тозаро қабул мекунем” (Овози тоҷик. – 1927. – 15 сентябр), “Дар атрофи алифбои лотинӣ” (Овози тоҷик. – 1927. – 27 сентябр), Ѓ. Паҳлавонзода “Алифбои нави тоҷикӣ” (Овози тоҷик. – 1927. – 14 ноябр), Үйғур “Тоҷикҳои Осиёи Миёна ва алифбои нав” (Овози тоҷик. – 1927. – 12 декабр), Орифӣ “Алифбои нав дар тараққӣ аст” (Овози тоҷик. – 1928. – 4 январ) ва гайра мебошанд. Муаллифони ин мақолаҳо бештар ҷанбаҳои илмию фарҳангӣ ё иҷтимоию иқтисодӣ доштани гузариш ба алифбои лотиниро қайд намуда, аз зикри омилҳои сиёсии он худдорӣ кардаанд.

Омилҳои сиёсии гузариш ба алифбои лотинӣ бештар дар мақолаҳои сарварони Ҷумҳурии Узбекистон, ки он вақт Тоҷикистон тобеи он буд, ба назар мерасад. Аз ҷумла, мақолаи сарвари Ҳукумати Узбекистон Файзулло Ҳоҷаев “Дар бораи алифбои нав” [18] чунин оғоз мешавад: “Ҷорӣ намудани алифбои нави лотинӣ на танҳо аҳамияти маданий, балки аҳамияти фавқулодай бузурги сиёсӣ ва ҳочагиро доро мебошад”.

Ф. Ҳоҷаев низ чун дигарон ақибмонии иқтисодӣ ва фарҳангиро ба алифбои арабиасос марбут дониста, зудтар ҷорӣ қардани алифбои лотиниро масъалаи аввалиндараваи сиёсӣ меҳисобад: “Мо масъалаи алифбои навро масъалаи дарараваи аввали сиёсӣ ва давлатӣ мешуморем. Бинобар он, идораҳои давлатии мо аз кумичроияи марказӣ ва ҷамъияти шурӯй инро равшан бифаҳманд ва дар ин бора маъракаҳои ташвиқотӣ барпо қунанд”.

Дар мақолаи сарвари КИМ Узбекистон Ю. Охунбоев “Вазифаҳои мо дар бораи алифбои нав” [11] низ аҳамияти сиёсӣ доштани ин иқдом қайд карда мешавад: “Аҳамияти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии алифбои нав ба оммаи васеи дехқонони ранҷбар фаҳмонида шуда, онҳо ба тарафи ин кор кашида шаванд...”.

Нуктаи дигаре, ки дар мақолаи мазкур ба назар мерасад, ишора ба ҳуруфи байналмилалӣ будани лотинист. Тавре қаблан зикр гардид, Иттиҳоди Шуравӣ мақсад дошт бо ҷорӣ қардани алифбои лотинӣ иттиҳоди байналмилалии ранҷбарон ва дар ин росто инқилоби ҷаҳониро ба вучуд оварад. Ҳарчанд дар мақола оид ба инқилоби фарогири якчанд давлатҳо сухан намеравад, аммо аз байналмилалӣ будани алифбои нав ин хулоса бармеояд: “Инро ҳам бояд донист, ки алифбои нав алифбои байналмилалӣ аст. Бояд ин ҳақиқатро ранҷбарони ҳар гӯшаи ҷумҳурияти мо бидонанд ва дӯстони ҳақиқии алифбои нав бошанд”.

Роҷеъ ба аҳамияти байналмилалии алифбои лотинӣ ҳамчунин ақидае ба назар мерасад, ки гузариш ба ин алифбо дар Тоҷикистон барои қишварҳои ҳаммарзу ҳамхуруфу ҳамзабон ибрат мегардад. Дар мақолаи А. Аминзода “Дар бораи қабул кардан ё накардани ҳарфи (ҳ, Ҷ)” ин маъниӣ чунин баён мешавад: “Мақсади мо, аз як тараф, осон намудани корҳо бошад, аз тарафи дигар умединорем, ки аз мо ибрат гирифта,

мардуми Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон ва гайра ҳам ба мо ҳамроҳ шуда, алифбо ва имлои қабулкардаи моро онҳо ҳам қабул мекунанд” [3].

Дар аксарияти мақолаҳои фарогири мавзӯъ, дар баробари шарҳи муҳтасар ё муфассали сабабу омилҳои гузариш ба алифбои лотинӣ, танқиди шадиди алифбои арабиасос ба мушоҳида мерасад. Таназзули иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, бесаводии мардум ва ҳамаи дигар ҷанбаҳои манғии ҷомеа ба алифбои арабиасос рабт дода мешавад, ки ин ҳолат бори дигар ангезаи сиёсӣ доштани иқдоми мазкурро бозгӯ мебошад. Дар мақолаҳои қаблан зикршуда агар ба ин нукта ишора шуда бошад, пас дар маводи дигар “камбудихо” муфассал баён шудаанд, ки чандон воқеят надоранд. Магар мардумеро, ки адабиёти оламшумуро дорост, 99 фоиз бесавод номидан аз рӯи ҳақиқат аст?! Ҳазорон китобҳои динӣ, илмию бадеи, ки бо ин ҳуруф навишта шудаанд, пас барои кӣ иншо гардидаанд?! Барои бесаводон...?

Дар мақолаи қаблан зикршудаи И. “Дар бораи алифбои нави тоҷикӣ” ин маънӣ чунин баён гардидааст: “Алифбое, ки мо аҳолии Осиёи Миёна то имрӯз қабул карда омада истодаем, ин алифбо моли араб буда, мо ӯро ҳазору ҷандсад сол боз қабул карда омада истодаем, бо вучуди он ҷаро 99 фоиз бехабар, бесаводанд? Ҷаро мо аз улум ва фунуни замона бебаҳра мондем?”

Ин аст, ки алифбои ҳазорсолаи араб миллатҳои Осиёи Миёнаро дар ин ҷумла тоҷиконро ба дараҷае расонид, ки 99 фоиз мардум ба ҷанголи ҷаҳолат гирифттор гардидаанд...” [7].

Дар мақолаи ба муносибати Анҷумани алифбои нави тоҷикӣ баҳшидаи Зеҳнӣ “Дар бораи алифбои нав” [4] алифбои арабӣ на танҳо боиси ақибмонии илму фарҳанг, балки ислоҳназар ҳисобида шудааст: “Хусусан ягон миллате аз миллатҳои мусулмон, ки дорои алифбои арабӣ ҳастанд, ҳаргиз монанди миллатҳои маданияи Ӯрупо соҳиби маданият ва илму ирфон нашуданд. Ҷаро? Аз ин рӯ ки эшон дорои алифбои арабӣ буда, алифбои арабӣ ҳам қобили ислоҳ нест...”

Аён аст, ки мақола дар рӯҳияи сиёсати давр иншо шудааст, вагарна ин қадар бад нишон додани алифбои арабиасос чӣ маънӣ дорад? Бо ин ҳуруфе, ки пӯсидаю нодаркор ҳисобидаанд, гузаштагонамон садҳо китобҳои адабиву илмӣ оғарида, ҷандин қашфиётҳоро қабл аз олимони Ӯрупо анҷом додаанд. Ҳулосаи муаллиф ангезаи сиёсӣ дошта, ба талаботи даври инқилобӣ ҷавобгӯ набудани алифбои арабиасосро далолат мекунад: “Ҳулоса, алифбои арабӣ саропо ноқис барои қасби ирфон ва маданияти имрӯза, банди роҳ аст...”

Рӯзномаи “Овози тоҷик” дар иртибот ба ҷорӣ кардани алифбои лотинӣ ҳамчунин ба масъалаи оммафаҳм, сода кардани забони тоҷикӣ, забони матбуوت таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, силсилаи мақолаҳоро роҷеъ ба ин мавзӯъ дарҷ намудааст. Мақолаҳои Зеҳнӣ “Вазифаи матбуоти тоҷик дар бораи забон” (Овози тоҷик. –1928. –26 ноябр), “Фикри ман дар бораи забони чопӣ” (Овози тоҷик. –1928. –4 декабр; – 6 декабр), Р. Ҳошим “Ба мо забони оммафаҳм даркор аст” (Овози тоҷик. –1928. –29 ноябр), Б. Икромӣ “Дар гирди масъалаи забони матбуоти тоҷикӣ” (Овози тоҷик. – 1928. – 16 декабр), Муъинзода “Дар атрофи масъалаи забони китобӣ-адабӣ” (Овози тоҷик. –1928. –27 декабр) фарогири ин мавзӯъ мебошанд.

Зеҳнӣ дар мақолаи “Вазифаи матбуоти тоҷик дар бораи забон” таъқид менамояд, ки забони чопӣ ҳанӯз ҳам зери таъсири забони эронӣ

аст ва онро бояд оммафаҳм кард: “Забони чопии ҳозир ҳанӯз дар таҳти таъсири забони иронӣ аст. Ҳарчанд дар вакъҳои охирин содатар шуда истодани забон ба назар намуда истад ҳам, боз ҳам ҷумлабандиҳои мушкил хонандагонро аз фаҳмидани мақсад маҳрум мекунад” [5].

Дар мақолаи дувуми ў таҳти унвони “Фикри ман дар бораи забони чопӣ” андешаи канорагирий аз забони форсӣ бештар тақвият ёфта, ба ин мақсад далелҳои зерин оварда шудаанд: “Қабули забони форсии иронӣ барои мо аз ҷанд ҷиҳат дуруст нест.

- 1) Бисёрии калимаҳои арабӣ ва қоидаҳои ў.
- 2) Ҷумлабандиҳои мушкил, ки ба табиат, аз фаҳми мардуми тоҷик дур аст.
- 3) Дигаргуни гуфтугӯи одӣ, оҳанг, ифода, услуб.
- 4) Забони синфи давлатмандон ва манфурҳо будани ў.
- 5) Дигар будани мавқеи ҷуғрофӣ, сиёсӣ ва табиии Эрон ва Осиёи Миёна ва ғайра.

Бо ин далел ва сабабҳо мо наметавонем забони имрӯзai Иронро қабул қунем” [6].

Далелҳои оварда ҷандон қонеъқунанда ва қобили қабул нестанд ва аён аст, ки мақола таҳти таъсири сиёсати замона иншо гардидааст. Забони классициро байни тоҷикону эрониён тафриқа гузоштан ва дурӣ ҷустан аз он маънои дур шудан аз гузашта, аз адабиёти беш аз ҳазорсолаи хеш ва ниҳоят дур шудан аз асли хешро дорад.

Дар мақолаи Р. Ҳошим “Ба мо забони оммафаҳм даркор аст” [19] ҷунин андеша баён мешавад, ки дар баробари масъалаи қабули алифбои нав масъалаи забон, содаю оммафаҳм гардонидани он низ ба майдони мубоҳиса қашида шуд: “...вақте ки масъалаҳои алифбои нав дида мешуд, масъалаи забон баромад ва аз ҳама масъалаҳои дигар дида бештар боиси мубоҳиса ва қилу қол гашт...

Вақте ки мо барои тоҷикон алифбои нав қабул карданӣ шудем, лозим омад, ки як забон ва ё як лаҳҷаэро асосӣ гирифта, дар болои он алифбои навро бисозем ва ба ҳар овозе, ки дар он забон мавҷуд аст, шакле дуруст қунем”.

Муаллиф дар идомаи мақолааш мубоҳисони забонро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад, ки яке ҷонибдорони забони омма буда, дигаре забони китобӣ-классициро тарафдорӣ мекарданд. Андешаҳои гурӯҳи аввал бештар руҳияи замонаро ифода мекард, зоро онҳо даъво доштанд, ки “дар бораи забони классикий ғап задан даркор нест, ҷаро ки он ба талабҳои имрӯзai мо ҷавоб дода наметавонад”.

Муинзода низ дар мақолааш “Дар атрофи масъалаи забони китобӣ-адабӣ” ҷонибдории ҳудро аз содаю оммафаҳм кардани забони тоҷикӣ баён карда, муҳиммияти ин масъаларо марбут ба қабули алифбои нав ва даст қашидан аз алифбои арабиасос доистааст: “Солҳо боз дар бораи забони китобӣ-адабии тоҷикӣ гуфтугӯи меравад ва аз ҳар кас фикрҳои гуногун шунида мешавад. Ин масъала, ҳусусан ба муносибати қабул кардани алифбои нав ва ҳалос шудан аз душвориҳои алифбои пӯсидаи арабӣ аҳаммияти зиёд қасб кард...” [10].

Дар самти инъикоси гузариш ба алифбои лотинӣ рӯзномаи “Овози тоҷик” силсилаи ҳабару гузоришҳоро аз ҷаласаю машваратҳои расмии фарогири мавзуъ дарҷ намуда, оммаи васеъро ба қарору санадҳои қабулшуда ошно сохтааст. Аз ҷумла, дар мақолаҳои ҳамноми Ҳоҷӣ

Муъин ва Фахриддин “Анчумани зиёйён наздик омад” (Овози точик. 1927.– 15 ва 27 сентябр), Н. Эркин “Анчумани зиёйёни Узбекистон чӣ корҳо кард?” (Овози точик. –1927. –18 октябр), Уйғур “Маҷлиси маслиҳати алифбои нави тоҷикӣ” (Овози точик. –1927. –5 декабр), “Пленуми дуюми алифбои нав” (Овози точик. –1928. –21 январ), Шуъла “Алифбои нав ва қабули он” (Овози точик. –1928. –21 январ), Обид Исматӣ “Анчумани алифбои нави тоҷикӣ” (Овози точик. –1928. –7 ноябр, –16 ноябр) масъалаҳои дар ҳамоишҳо роҷеъ ба қабули алифбои нав баррасишуда ба таври муҳтасар ва гоҳе муфассал инъикос гардидаанд.

Дар нигоштаи Уйғур таҳти унвони “Маҷлиси маслиҳати алифбои нави тоҷикӣ” аз маҷлиси машваратие, ки дар шаҳри Самарқанд оид ба муҳокимаи лоиҳаҳои алифбои нав баргузор гардидааст, маълумоти мушаҳҳас дода шудааст. Муаллиф роҷеъ ба ин мавзӯъ чунин нигоштааст: “Кумитаи марказии алифбои нави тоҷикӣ, ки якуним моҳ пеш аз ин дар Самарқанд ташкил шуда буд, баъд аз андак ҳозирӣ ва тайёрӣ, яъне баъд аз тайёр кардани лоиҳаҳои алифбои нави тоҷикӣ бо иштироки қувваҳои илмиҳои тоҷикон дар 17-19 моҳи нуёбр маҷлиси маслиҳатии худро дар Самарқанд гузаронид.

Дар рӯзнома масъалаҳои зер буд:

- 1) Масъалаи алифбои нави тоҷикӣ – Уйғур.
- 2) Корҳои алифбои нав дар Узбекистон – Ҳошимуф.
- 3) Ҳондани лоиҳаи профессур Семёнуф – Бектош.
- 4) Маърӯза ва ҳондани лоиҳаи худ – Фитрат...” [14].

Аз гузориши муаллиф бармеояд, ки маҷлиси машваратӣ се рӯз давом карда, дар интиҳо лоиҳаи пешниҳодкарда Фитрат бо тағиироти андак (аз 25 ҳарфи пешниҳодшуда 23-тоаш қабул ва 2-тоаш рад гардидааст) аз ҷониби аҳли маҷлис пазируфта шуд.

Ин мазмун, яъне дастгирӣ ёфтани лоиҳаи Фитрат дар мақолаи Шуъла “Алифбои нав ва қабули он” таъқид гардида, ҳамзамон андешаи ба алифбои туркӣ наздик кардани он ба миён гузошта шудааст: “Конференсия дар болои ҳарду лоиҳа хеле музокира ва гуфтугӯҳо кард. Охир лоиҳаи Фитрат бо баъзе ислоҳотҳо қабул гардид ва умуман фикри якчанд рафиқон ин шуд, ки мо алифбои худро аз алифбои умумии туркӣ чудо накунем ва ба ин наздик равем. Барои ин ки ба мо аз ин кор манфиатҳои зиёде меояд. Мо ҳарфҳои дигар супориш (заказ) намекунем. Аз матбуوت ва матбааи ҳамдигар фоида мебинем...” [20].

Дар мақолаи Обид Исматӣ “Анчумани алифбои нави тоҷикӣ”, ки дар ду шумораи рӯзномаи “Овози тоҷик” нашр гардидааст, аз баргузории Анчумани алифбои нави тоҷикӣ ҳисоботи муфассал дода мешавад. Анчумани мазкур 28-30 октябри соли 1928 дар бинои дорулмуаллимини тоҷикони шаҳри Тошканд доир гардида, дар он асосан се масъалаи муҳим – 1) муҳокимаи лоиҳаи алифбои нави тоҷикӣ; 2) масъалаи имло ва забони адабӣ; 3) нақшай панҷсолаи лотинӣ ва ҳисоботи кумитаи марказии АНЛТ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Он нукта қобили таваҷҷуҳ аст, ки баҳсҳо дар атрофи муҳтавои алифбои нави тоҷикӣ ҳанӯз идома дошта, аммо маъракаи ташвиқотӣ оид ба қабули алифбои нав дар байни аҳолӣ анҷомёфта ҳисобида мешавад: “Акнун давраи ташвиқотӣ гузаштааст. Дар ин ҷо ба пеши мо масъалаи қабул кардани алифбои осон меистад. Бояд як алифбо дуруст карда шавад, ки вай барои ҳалқ осон бошад. Сониян, алифбои тоҷикиро бо

алифбои туркӣ баробар кардан дуруст нест, балки хусусиятҳо ва ҳар гуна манфиатҳои забони тоҷикро риоя кардан лозим аст...” [8].

Ин маънӣ, яъне ҳал шудани масъалаи қабули алифбои нав дар мақолаи қаблан нашршудаи муаллифи мазкур ба мушоҳид мерасад: “Акнун дар бораи қабул кардани алифбои лотинӣ гап намезанем, чунки ин масъала ҳал шудааст, фақат ҳозир дар болои ин алифбои қабулшуда музокира, мубоҳиса ва ҷанҷол давом мекунад...” [9].

Роҷеъ ба анҷом ёфтани маъракаи ташвиқотӣ ва ҳал гардидан ин масъала бояд тазаккур дод, ки инқилоби Октябрӣ ва бар асари он ҷангҳои бардавом бо босмачиён, муборизаи беамон бо муҳолифони ҷомеаи нав ва дину ойинҳои замони гузашта мардумро тарсону ҳаросон карда буд ва онон аз ошкоро гуфтани сухани дилашон ҳарос доштанд. Ин маъниро санадҳои бойгонии он солҳо тасдиқ менамоянд. Тибқи маълумоти Раёсати давлатии муттаҳиди сиёсӣ (ОГПУ-Объединённое государственное политическое управление) “дар соли 1926 бисёр аҳли зиёи тоҷик ошкоро ба алифбои лотинӣ гузаштанро ҷонибдорӣ намуда, аммо дар доираҳои маҳдуд боқӣ мондани ҳуруфи арабиро тарафдорӣ мекарданд” [16, с. 219].

Дар ҳамаи давру замон, ки солҳои бистуми асри XX истисно нест, ҳар фарде, ки ошкоро ба сиёсати пешгирифтаи ҳукumatдорон муқобил мебаромад, ҳамчун душман ҳисоб ёфта, ба оқибати нохуше гирифтор мегардид. Аз ин лиҳоз аҳбори идораи мазкур асоси воқеӣ дорад, зеро барои аҳли зиёи тоҷик якбора даст қашидан аз алифбои ҳазорсолае, ки бо он ҳазорҳо адабиёти бадеию илмӣ оғарида шудааст, ҷандон осон набуд.

Онҳо ин маъниро низ хуб дарк намуда буданд, ки яке аз мақсадҳои асосии даст қашидан аз алифбои арабиасос ва ҷорӣ кардани алифбои лотинӣ мубориза бо дини ислом аст ва ақидаи мазкур ҳатто дар маҳфилҳои расмӣ ошкоро баён мешуд. Ба таври мисол, дар анҷумани кормандони маорифи Қафқози Шимолӣ дар Пятигорс соли 1923 қайд гардидааст, ки “ҳуруфи лотинӣ дин, Қуръон ва масҷидро маҳв мекунад” [16, с. 218]. Ҳамчунин рубрикаҳои доимии матбуоти даврӣ, ки “мубориза бо дин” ном доштанд, баёнгари ин ҳақиқати таъриҳӣ мебошанд.

Дар рӯзномаи «Овози тоҷик» зимни баррасии сабабу омилҳои гузариш ба алифбои лотинӣ ҳамзамон ҷиҳати омӯзиши ин алифбо маводи гуногуне нашр гардидааст, ки аввалини он ба 13 февраля соли 1928 рост меояд. Дар саҳифаи ҷоруми ин шумораи рӯзнома бо ҳуруфи лотинӣ эълоне ба мазмуни зайл дарҷ шудааст: «Эълон. Рӯзномаи «Овози тоҷик» барои нашри алифбои лотинӣ дар саҳифаи ҳуд гӯшаи лотинӣ мекушояд. Аз муҳбирон ва нависандагони ҳуд ҳоҳиш мекунем, ки ба ҳамин ҳуруф ҳабар ва мақола нависанд» [21].

Дар зери эълони мазкур алифбои нави лотинӣ-тоҷикӣ тариқи ҷадвал нашр гардидааст, ки дар сафи ҳар як ҳарфи лотинӣ ифодаи форсӣ-тоҷикии он нишон дода шудааст.

Дар шумораи минбаъдаи рӯзнома аз 27 февраля соли 1928 аллакай се ҳабари кӯтоҳ бо ҳуруфи лотинӣ таҳти сарлавҳаҳои «Алифбои нави лотинӣ ва занон», «Дарси лотинӣ мешавад» ва «Китобҳои тоҷикӣ» дар саҳифаи сеюми он нашр гардидааст.

Иқдоми мазкур дар шумораҳои баъдӣ идома ёфта, дар баробари нашри Алифбои нави лотинӣ ҳамчунин маводи ҳанӯз ҳурдҳаҷм бо ин

хуруф интишор гардидааст. «Бар зидди хуруфоти арабӣ» (Овози точик. - 1928. –11 апрел), «Алифбои лотинӣ шавад – нек хоҳад кард» (Овози точик. -1928. –22 апрел) ва мақолаҳои дигареро метавон номбар кард, ки бо хуруфи лотинӣ чоп шудаанд.

Ҳамин тавр, рӯзномаи «Овози точик» на танҳо дар баррасии сабабу омилҳои гузариш ба алифбои лотинӣ, балки дар тарғибу ташвиқи алифбои нав нақши муассир бозидааст.

Бо баррасии маводи рӯзномаи «Овози точик» ва фикру андешаҳои муҳаққиқони соҳа доир ба ин масъала сабабу омилҳои гузариш ба алифбои лотиниро метавон чунин натиҷагирий кард:

1. Сабаби асосии гузариш ба алифбои лотинӣ омили сиёсӣ доштааст, ки онро метавон чунин шарҳ дод:

а) ғояи ба ҳам муттаҳид намудани заҳматкашони дунё дар оstonai инқилоби ҷаҳонӣ;

б) рад кардани фарҳанг адабиёти гузашта ҳамчун мероси давраи феодалий, мероси сармоядорон;

в) мубориза муқобили дини ислом, хурофоти динӣ;

2. Мушкил будани хуруфоти арабӣ ҳангоми оғози таҳсил. Сабаби мазкурро бисёр муҳаққиқони точик ҷониборӣ менамоянд. Аз ҷумла профессор А. Азимов сабабҳои гузариш ба алифбои лотинию кириллиро натиҷагирий намуда, таъқид менамояд, ки “сабаби ивази хуруфи арабӣ ба лотинӣ дар мушкилии омӯзиш буд” [2, с.143].

3. Сабаби иқтисодӣ – камхарҷ будани нашри маводи чопӣ ба хуруфи лотинӣ.

Сабабҳои дигаре, аз қабили ба талаботи техникаю технология ҷавобгӯ набудани хуруфоти арабӣ, омили пастравии иқтисодӣ, бесаводии оммавӣ ва амсоли инҳо ҷандон асоси воқеӣ надоранд, зоро рушди имрӯзай бесобиқаи иқтисодии на танҳо баъзе кишварҳои араб, балки давлатҳое, ки алифбои хоси ҳудро доранд, ба мисли Ҷопон, Ҷин ва Гайра сабабҳои номбаршударо беасос мебароранд. Омили рушди иқтисодию иҷтимоӣ на алифбои душвор ё осонфаҳм, балки дараҷаи раҳбарию кордонӣ, сиёсати дурусти қадрӣ, пешрафти воқеии техникаю технология, фарҳангу маориф ва амсоли он буда метавонад.

Дар солҳои бистуми асри XX, ки ҷомеаи нав – ҷомеаи сотсиалистӣ бунёд мекарданд, ҳамаи қӯшишҳо баҳри аз байн бурдани меросу нишонаҳои ҷомеаи барҳамхӯрдаи капиталистию феодалий нигаронида шуда буд, ки табдили алифбо ҳам ин мақсадро пайғирӣ дошт.

Рӯйдодҳои солҳои минбаъда нишон доданд, ки ҳадафҳои давлату ҳизб то андозае ба даст омада бошад ҳам, яъне дар самти дур шудани аҳолӣ аз фарҳангу адабиёти гузашта, аз дину ойин, vale мусассар нагаштани мақсади асосӣ – иттиҳоди заҳматкашони дунёву инқилоби ҷаҳонӣ аҳаммияти алифбои лотиниро аз байн бурд. Ҳамин тавр, дар интиҳои солҳои сиёми асри XX зарурати дигари табдили алифбо ва гузариш ба хуруфи кирилӣ ба миён омад.

Адабиёт

1. Айнӣ, С. Дунёи нав ва алифбои нав / С. Айнӣ // Овози точик. – 1927. – 5 сентябр.

2. Азимов, А. Таджикская журналистика в период культурной революции (1929-1940 гг.) / А. Азимов. – Душанбе: Шарки озод, 2014. – 313 с.
3. Аминзода, А. Дар бораи қабул кардан ё накардани ҳарфи (ҳ) (ъ) /А. Аминзода // Овози тоҷик. – 1928. – 27 май.
4. Зеҳнӣ Т. Дар бораи алифбои нав / Т. Зеҳнӣ // Овози тоҷик. – 1928. – 30 сентябр.
5. Зеҳнӣ Т. Вазифаи матбуоти тоҷик дар бораи забон / Т. Зеҳнӣ // Овози тоҷик. – 1928. – 26 ноябр.
6. Зеҳнӣ. Фикри ман дар бораи забони чопӣ / Т. Зеҳнӣ // Овози тоҷик. – 1928. – 4 декабр.
7. «И». Дар бораи алифбои нави тоҷикӣ / И // Овози тоҷик. –1928. – 16 январ.
8. Исматӣ, О. Анҷумани алифбои нави тоҷик / О. Исматӣ // Овози тоҷик. –1928. – 7 ноябр; -16 ноябр.
9. Исматӣ, О. Ба муносибати анҷумани алифбои нав / О. Исматӣ // Овози тоҷик. –1928. – 7 октябр.
10. Муъинзода. Дар атрофи масъалаи забони китобӣ-адабӣ / О.Муъинзода // Овози тоҷик. – 1928. – 27 декабр.
11. Охунбобоев, Ю. Вазифаҳои мо дар бораи алифбои нав / Ю. Охунбобоев // Овози тоҷик. – 1928. – 18 октябр.
12. Рустоӣ. Алифбои лотиниро барои чӣ қабул мекунем? / А. Рустоӣ // Овози тоҷик. – 1927. – 5 сентябр.
13. Уйғур. Барои чӣ алифбои лотиниро қабул мекунем? / Уйғур // Овози тоҷик. – 1927. – 1 декабр.
14. Уйғур. Маҷлиси маслиҳати алифбои нави тоҷикӣ / Уйғур // Овози тоҷик. – 1927. – 5 декабр.
15. Улугзода, С. Масъалаи лотинӣ кардани алифбои тоҷикӣ С. Улугзода // Овози тоҷик. – 1927. – 13 октябр.
16. Усмонов, А.И. Из истории таджикской культуры: реформы письменности в Таджикистане / А.И. Усмонов // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – 2018. – №2 (74).– С. 217-222.
17. Фитрат. Масъалаи алифбо / Фитрат // Овози тоҷик. –1927. – 9 август.
18. Хочаев, Ф. Дар бораи алифбои нав / Ф. Хочаев // Овози тоҷик. – 1928. – 28 март.
19. Ҳошим, Р. Ба мо забони оммафаҳм даркор аст / Р. Ҳошим // Овози тоҷик. – 1928. – 29 ноябр.
20. Шуъла. Алифбои нав ва қабули он / Шуъла // Овози тоҷик. – 1928. – 21 январ.
21. Эълон // Овози тоҷик. – 1928. – 13 феврал.

Джураев Мирзоали

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ В ГАЗЕТЕ «ОВОЗИ ТОДЖИК» (1927-1928 годы)

В статье анализируются вопросы перехода с арабского алфавита на латиницу в Таджикской Автономной Советской Социалистической Республике на основе материалов газеты «Овози таджик» в 1927-1928 гг.

В 20-х годах XX века в Советском Союзе поднимался вопрос об отказе мусульманских регионов от арабского алфавита и переходе на латиницу. Этот шаг, более политически мотивированный, предполагалось осуществлять постепенно, в течение трех лет.

Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика чей арабский алфавит имел тысячелетнюю историю, обязательно вступила в процесс латинизации алфавита, и как составная часть Советского Союза, должна была существовать политику центральной власти.

В направлении реализации политики правительства и разъяснения широкой общественности причин и факторов перехода на латиницу основным инструментом считалась периодическая печать, и через нее в широких масштабах развернулась пропагандистская кампания. В этой важной политической кампании была задействована таджикская периодическая печать, особенно газеты «Овози тоджик», «Бедории тоджик», журнал «Путеводитель знаний», в которых публиковались мнения и предложения ученых, писателей, корреспондентов, педагогов и других.

Каковы были мысли и предложения интеллектуалов по поводу отказа от арабского алфавита и перехода на латиницу? Читая периодические издания второй половины XX века, мы узнаем о содержании мнений, а также о причинах и факторах принятия латинского алфавита. Хотя не каждый вопрос был открыто изложен в периодической печати и статьи должны были быть написаны в соответствии с политикой правительства и требованиями времени, некоторые намеки раскрывают причины этого шага.

В статье предпринята попытка выявить и показать именно такие факторы, скрытые за кулисами, наряду с общими причинами и обстоятельствами.

Ключевые слова: латинский алфавит, арабский алфавит, ликвидация безграмотности, «Овози тоджик», родной язык, каллиграфия и правописание, таджикская пресса, таджиконаселяющие регионы, новый таджикский алфавит, образование и культура, общепонятный язык.

Juraev Mirzoali

PROBLEMS OF TRANSITION TO THE LATIN ALPHABET IN THE NEWSPAPER "OVOZI TOJIK"(1927-1928 years)

The article discusses the issues of transition from the Arabic alphabet to the Latin alphabet in the Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic based on the materials of the Ovozi Tojik newspaper in 1927-1928.

In the 20s of the 20th century, the question was raised in the Soviet Union about the Muslim regions abandoning the Arabic alphabet and switching to the Latin alphabet. This step, more politically motivated, was supposed to be implemented gradually, over three years.

Tajik Autonomous Soviet Socialist Republic whose Arabic (**Persian**) alphabet had a thousand-year history, necessarily entered into the process of romanization of the alphabet, and as an integral part of the Soviet Union, the policy of the central government had to be implemented.

In the direction of implementing the government's policy and explaining to the general public the reasons and factors for the transition to the Latin alphabet, the periodical press was considered the main tool, and through it a propaganda campaign was launched on a large scale. The Tajik periodical press was involved in this important political campaign, especially the newspapers "Ovozi Tojik", "Bedorii Tojik", the journal "Rahbari Donish", which published the opinions and proposals of scientists, writers, correspondents, teachers and others.

What were the thoughts and proposals of intellectuals regarding the abandonment of the Arabic alphabet and the transition to the Latin alphabet? By reading the periodicals of the second half of the 20's of XX century, we learn about the content of opinions, as well as about the reasons and factors for the adoption of the Latin alphabet. Although not every issue was openly stated in the periodical press and articles had to be written in accordance with government policy and the demands of the time, some hints reveal the reasons for this move.

The article attempts to identify and show just such factors hidden behind the scenes, along with common causes and circumstances.

Keywords: Latin alphabet, Arabic alphabet, illiteracy eradication, newspaper "Ovozi Tojik", Tajik press, Tajik-populating regions, education and culture, Tajik language.

ТДУ:002+07+05+008+37точик+81точик+82точик

Юсуфов Ифтихор

«МАН»-И МУАЛЛИФ ДАР ПУБЛИСТИКАИ ШЕРАЛӢ МӮСО (Дар мисоли асарҳои «Мардистон» ва «Часорат»)

Дар ҳар як асар, новобаста аз он ки ба қадом мавзӯъ тааллуқ дорад, фаъолмандии муаллиф ба назар мерасад. Ин ҷиҳат дар «Ман»-и муаллиф буруз ёфта, ба композитсияи асар таъсир мерасонад, ба он ҳусн ва неру мебахшад. «Ман»-и муаллиф на танҳо дар тавсифу тасвири атрофу акноф, балки дар баёни мулоҳизаҳо, нақли мушиҳидонад ва таҷрибаҳояш шакл мегирад.

Албатт, на дар ҳама маврид «Ман»-ро метавон ба даҳолати пайдарпайи муаллиф ё унсури нодаркори асар доҳил намуд. Он метавонад ба соҳтор ва мазмуни асар таъсир расонда, онро дигар созад. Ҳамчунин яке аз воситаҳои таъсиррасонӣ ба афкори хонанда «Ман» аст. Бешак хонандони закӣ бо дарки «Ман»-и муаллиф эҳсос карда метавонад, ки бештари ҳодисаву воеаҳои асар дидаву шунида ва бевосита мушиҳидонад ҳуди нависандонад аст. Яъне ў шоҳид ва ҳатто иштирокчи бевоситаи ҳадисаву воеа мебошад. Маҳз ҳамин ҷиҳат «Ман»-и муаллифро қавӣ гардонид, хосияти публистикии асарро намудор мекунад.

«Ман» дар осори бадеӣ ба саноёв ва балогати қалом маҳдуд гардад ҳам, ҷо-ҷо чӣ дар муколамаи қаҳрамонон ва чӣ дар нақли адаб мушиҳидонад мегардад. Аммо корбурди он дар осори публистики бинобар таҳлилу тасвир гардидани воеоти рӯз доманаи васеъ падо кардааст.

Дар эчодиёти нависандагони публитсисте, ки осорашион аз ду чашма адабиёт ва публитсистика об меҳӯрад «Ман»-и муаллиф бештар ба воситаи унсурҳои забонӣ буруз мегардад.

Калидвожаҳо: Шералий Мӯсо, асар, муаллиф, саҳна, композитсия, бадеӣ, публитсистӣ, ҳусн, қубҳ, шахсият, адаб, «Ман», таъсиррасонӣ, афкор, хонанда, мушоҳида, адабиёт, публитсистика, унсурҳои забонӣ.

Бо корбурди «Ман» агар муаллиф, аз як тараф, матнро аз якнавохтӣ раҳонад, аз тарафи дигар, ҳамчун қаҳрамони мутлақо мустақил ва шоҳиди бевоситаи ҳодисаҳову воқеаҳо намудор мегардад.

«Ман» бештар намои публитсистӣ дорад, чунки дар осори бадеӣ «Ман» бештар ба муаллиф хос буда, риштаи тасвири таҳрик дар дasti нависанда аст. Дар ин маврид муҳаққиқ Е. Прохоров дуруст қайд мекунад, ки «Ман» – оғози ташкили асар аст» [9, с.3]. Дар публитсистика бошад, «Ман» ба қаҳрамон низ хос аст, чунки ғояи ҳар як асари публитсистиро назари муаллиф ташкил медиҳад, ки дар заминай таҳлилу баррасӣ ва арзиш додан ба зухурот, рӯйдод, факт ва маърифати аз ҷониби инсон дар бораи инсон ҳосилшуда ба даст омадааст. Ва инсон ҳамон вақт мавзуи баҳси публитсистика қарор мегирад, ки «Мани иҷтимоӣ»- и ў буруз меёбад ва таъсирпазир мегардад. Дар бурузи «Мани иҷтимоӣ»-и ҷунин инсон фаъолмандии ду ҷиҳат – дараҷаи маърифат ва мавқеи шаҳрвандии ў нақш мебозад» [4, с.8-9].

Чуноне зикр гардид, «Ман»-и муаллиф бештар дар осори адібоне вомехӯрад, ки аксари воқеаҳову ҳодисаҳои тасвиргашта маҳсули дидаву шунида ва мушоҳидаҳояшон аст. Ба ин гурӯҳ метавон нависандагони публитсист Бахтиёр Муртазо, Раҷабалий Аҳмад, Чамолиддин Тошматов, Шералий Мӯсо ва дигаронро дохил намуд.

Шералий Мӯсо бештар раванди бунёдкорӣ, тасвири соҳтмонҳои азими аср, ситоиши ваҳдату истиқололи миллӣ, гуманизм, дӯст доштани меҳан, оғаридани симои роҳбару аҳли меҳнат ва эҷодро, ки аз мавзузъҳои муҳими иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд, дар меҳвари эҷоди ҳуд қарор додааст. Бинобар ин, қариб дар ҳамаи асарҳои ў «Ман»-и муаллиф ба назар мерасад. Аммо дар қиёс фаъолмандии муаллиф дар «Часорат» ва «Мардистон» мақоми маҳсусро касб мекунанд. Дар ин асарҳо «Ман»-и муаллиф дар ҷанд шакл мушоҳида мегардад:

1. «Ман»-и ноқилий ё ровигии муаллиф;
2. «Ман»-и муаллиф ҳамчун қаҳрамони мустақил;
3. «Ман»-и қаҳрамонҳо.

1. **«Ман»-и ноқилий ё ровигии муаллиф.** Дар матни публитсистӣ «Ман»-и ноқилий ё ровигии муаллиф дар шаклҳои гуногун ба назар мерасад. Як намои он «Ман»-и одӣ аст, ки муайянкунандай андешаву мавқеи муаллиф мебошад. «Ман»-и муаллиф ҳамеша мухотаби ҳудро дорад ва аксар маврид дар шакли муроҷиат баён мешавад. Ба таъбири М. Муродӣ «Ман» ҷавҳари маънавии публитсистика аст, ки ба шароғати он мавзӯ рӯҳ пайдо мекунад, муассиру ҷолиб мешавад ва таваҷҷуҳи аудиторияро ба ҳуд мекашад» [4, с. 40].

Дар «Часорат»-и Ш. Мӯсо намои «Ман»-и ноқилий ё ровигии муаллиф дар ҷанд шакл зуҳур кардааст. Якум, он хислати хулосавӣ дошта, мазмунан ба табиату ҳӯйи муаллиф алоқаманд аст. Масалан, порчаи «Аммо ман беш дӯст медорам ин фаслро» бевосита эҳсоси ҳуди

муаллиф буда, чумлаи баъдӣ «Онро фасли хазон гӯянд. Бештар фасли заррин номаш баранд» барои шарҳу тавзех ва қиёс омадааст. «Аммо ман онро мавсими андеша меномам», ба табииати эҷодии муаллиф ва хислати бевоситаи ў пайванд гаштааст [6, с.171]. Ин ҷо «Ман»-и муаллиф дар шакли танҳо бе таъкид омадааст. Аммо дар ҷумлаи «Ҳамаи инро дар оинаи дил андеша карда, мувофиқи ҳасби ҳол мисраҳои Рустами Ваҳҳоб ба ёдам омад:

Агар дар ин ҷаҳон як тифли хор аст,

Башар маҳруми ҳаққи ифтихор аст» [6, с.104], «ман»-и муаллиф ду маротиба таъкид гашта, бандакҷониши шахси якуми танҳо – «ам» дар танҳой мансубияти ду ҷумлаи содоро ба муаллифи сатрҳо ифода кардааст. Яъне ҷумлаи «Ман ҳамаи инро дар оинаи дил андеша карда, мувофиқи ҳасби ҳол мисраҳои Рустами Ваҳҳоб ба ёд овардам» аз ҷиҳати гарамматикий фаҳмо ва бояд дар ҷунин шакл бошад, ки бешак «Ман»-и муаллиф маҳсуб меёбад.

Дар «Мардистон» бошад, ин ҳолат бештар дар шакли монолог мушоҳида гардид. Ҷунончи, дар порчаи «Оре, ин ҳама панд аст, ҳақиқатест бе баҳс. Ва ман ин ҳама панду андарзҳоро на барои зебаш пайиҳам овардам. Не, барои он ки худро тасалло бидиҳам, аммо нашуд, ки нашуд. Охир ба мо дар курси дусолаи университети мухбирони коргар таълим дода, таъкид карда буданд, ки агар аз дар пеш карданд, аз тиреза даро. Аз ҷониби дигар Шамсулло бояд маро бифаҳмад. Охир ман барои ҳавоҳӯрӣ ба ин ҷо наомадаам-ку. Асари мустанадро бофта намешавад. Бояд ҳақиқатро бинависӣ» [7, с. 100], монолог аз як ҷиҳат мушкилии пешомадаи публицистро фаҳмонад, аз ҷиҳати дигар, ба мулоим гуфтани он сабаб шудааст. Аммо нутқи айнан нақлшудаи дар давоми он омада «–Эҳа, ба гумонам корам дӯлоб» монологи якрангро ба ҳаракат овардааст.

Ҳолати дигар, ки бештар дар шакли ровигӣ ё ноқилии ў ба назар мерасад, ин ручӯъ ва табииати ботинии нависанда мебошад. Дар «Часорат» ҷунин шакли он мушоҳида гардид: «Дилам меҳост ҳарчи зудтар ба ҷои кор бирасан. Аммо ҳисси ачиби кунҷкобӣ маро меҳкӯб кард. Масалан порчаи «Ҳамзамон эҳсос кардам ба ду тақсим шудаам. Ниме аз ман таъкид менамуд:

– Бирав!

Ними дигарам ниҳо кард:

– На!» [6, с.191], ҳосили эҳсоси ботинии муаллиф мебошад, ки бандакҷонишини «-ам» ва ҷонишини шахсӣ – соҳибии «ман» ба қӣ мансуб будани ин андешаҳоро бозгӯ мекунанд. Матни «Пас аз салому алейк пурсидам:

– Аз тамошои парчам сер нашудед?

Бо лутф изҳор дошт:

– Не, писарам, серӣ надорам. Охир, онро бори аввал мебинам. Таърифашро шунидаму аз Зафаробод барои дидан омадам.

– Аз худи Зафаробод барои тамошои Парчам омадед?» [6, с.192], низ амсоли порчаҳои боло буда, идораи риштаи сӯҳбат дар дasti муаллиф аст ва аз ҷумлаи аввал муҳтавои он бараъло маълум мегардад.

Дар “Мардистон” бошад ин шакл дар қолиби нисбатан озод воҳӯрда, қаҳрамонҳо дар сужа нисбатан фаъолтаранд. Дар порчаи зер

баръакси монологҳои “Часорат”, ки фақат дар андешаҳои худи адиб ручуъ мекунанд, як риштаи ҳаракат дар дасти қаҳрамон аст: “Хомӯшии ў ким-чизеро ба ман талқин менамояд. Вале ман онро дарк карда наметавонам. Ниҳоят хомӯшии ў косаи сабрамро лабрез менамояд:

- Шамсулло, – номашро ба забон меорам ман.
- Лаббай, устод.
- Чаро намепурсӣ, ки ман кистам?
- Устод, шумо меҳмони азизи мо ҳастед. Ҳамин коғист.
- Ман дуздам, – беихтиёр нидо мекунам ман» [7, с.101].

Дар асари “Часорат” чумлаҳое низ мушоҳида мегарданд, ки муаллиф шояд бинобар умумӣ гуфтан, ҳузури дигар шоҳидон ва тааллук доштани воқеа ба ҳамаи онҳо ҷонишини шахси якуми чамъро истифода мебарад. Масалан, дар ҷумлаи «Зимни боздид донистем, ки соҳибкор Абдулло Ҳасанов ба Сарвари давлат Эмомалий Раҳмон қавл додааст, то соли оянда боз якто ҷунин корхона бо ҳамин иқтидор бунёд намуда, нархи ҳишти пухтаро то ба 37 дирам поён мебарад» [6, с.228], муаллиф феъли «донистан»-ро дар шакли чамъ истифода бурдааст, ки ин усул дар адабиёти тоҷик маъмул буда, ғурез аз такаббур аст. Муҳаққики рус В. Виноградов бар он ақида аст, ки образи муаллиф аз вижагиҳои забонии матн таркиб ёфта, мансубияти шахсии ўро ифода мекунанд. Дар осори Шералий Мӯсо яке аз ҷунин вижагӣ «Ман»-и аёни муаллиф мебошад. Масалан, дар мисоли зер «Ман»-и публийтсист дар сарҳати аввал омада, ҳислатии умумӣ пайдо кардааст: «Хушбахтона, ба *ман* ҳам муюссар гардид, ки аз номи адибони Тоҷикистон Эмомалий Раҳмонро бо ин дастоварди бузург табрик намуда, ба ў сиҳатмандию сарбаландӣ орзу намоям» [6, с.271]. Вале дар сарҳати баъдӣ «Ман»-и ў аз мансубияти умумӣ ба инфиродӣ мегузарарад, ҷунки воқеа байнӣ ўву мусоҳибаш ба амал омада, ҳатти сужа мутлақо дар дасти муаллиф аст:

«Ман идома додам:

– Ҷаноби олий, вақте ки Шумо қатъӣ гуфтед, «мо бо ноҳун бошад ҳам нақби Анзобро мекушоем», дар дили баъзеҳо шубҳа ҷой шуд, зоро ки ин иқдом дар мағкураи онҳо намегунҷид. Ва онро афсона меҳонданд. Агар аз рӯи инсоғ гӯем шубҳаи онҳо то ҷое асос ҳам дошт. Ҷунки дар тӯли 70 сол Империяи Шуравӣ онро соҳта натавонист. Ва Шумо муҳтарам Эмомалий Раҳмон афсонаро ба ҳақиқат табдил додаед.

Сипас китоби тозаэҷоди *худро* бо номи «Мардистон», ки ба соҳтмони нақбҳои Шаҳристону Чормағзак баҳшида шуда буд, ба Президент тухфа кардам.

Муҳтарам Эмомалий Раҳмон бо нигоҳи шуъларезу пурнур китобро чун ганҷ аз дасти *ман* гирифт.

Он рӯз *ман* хушбахт будам!» [6, с.271-272].

Агар ин шакл дар “Часорат” ҳамчун “Мо” зухур карда бошад, пас дар «Мардистон» муаллиф ҳамчун қаҳрамон аз методу усулҳои ба даст овардани иттилоъ ва амсоли ин истифода бурда, ба гузашта ручуъ намудааст, ки ин «Ман»-и ошкори ўро дар қолаби монолог намо додааст: «Оре, ин ҳама панд аст, ҳақиқатест бе баҳс. Ва ман ин ҳама панду андарзҳоро на барои зебаш пайиҳам овардам. Не, барои он ки ҳудро тасалло бидиҳам аммо нашуд, ки нашуд. Охир ба мо дар курси дусолаи университети муҳбирони коргар таълим дода, таъкид карда буданд, ки агар аз дар пеш карданд, аз тиреза даро. Аз ҷониби дигар

Шамсулло бояд маро бифаҳмад. Охир ман барои ҳавоҳӯрӣ ба ин ҷо наомадаам-ку. Асари мустанадро бофта намешавад. Бояд ҳақиқатро бинависӣ» [7, с.100].

2.«Ман»-и муаллиф ҳамчун қаҳрамони мустақил. Ба ақидаи адиб ва мунаққид Баҳром Фирӯз ҳар як ҳунарвар ҳангоми эҷод як нуқси бузурги ботини худро бояд барҳам занад ва «ин нуқс – вобастагии инсони эҷодкор ба шахси худ аст. Аз худ бояд ки бигурехт, аз қулли тарааддуду ташвишҳои рӯзмарра, аз ҳонавода, аз дӯстону ҳамнишион, аз ҳамаи ин зоҳирнамоиҳо... Худро ва ин ҳамаро аз масофаи дурттар, бо ҷашми дигар мебояд, ки нигарист. Он гоҳ ҳарчи менависед, ҳама даркорӣ, муҳим ва дар мақоми худ меояд» [1, с.81].

Дар баязе маврид «Ман»-и муаллиф дар «Часорат»-и Шералий Мӯсо на он қадар бамавкеъ ва дуруст корбурд шудааст. Ў дар як фикри мушаҳҳас, ки бевосита ҳудаш онро нақл мекунад ва шоҳиди воқеа низ ҳаст, «ман»-ро ду маротиба ва дар мавқеи нодуруст истифода мебарад. Масалан, дар ҷумлаи «Дар ин мақола *ман* сабабҳои дар тамоми дунё маҳбубият пайдо кардани Эмомали Рахмон ва ўро «Президенти мо» хондани мардуми тоҷикро, бо мисолҳои мушаҳҳас исбот *кардам*» [6, с.109] муаллиф дар аввал ошкоро «ман» мегӯяд ва дар охир мансубиятро низ истифода бурдааст, ки ин такрори мантиқӣ ва на он қадар дуруст аст. Мебоист ў «Дар ин мақола сабабҳои дар тамоми дунё маҳбубият пайдо кардани Эмомали Рахмон ва «Президенти мо» хондани мардуми тоҷикро, бо мисолҳои мушаҳҳас исбот шудааст» мегуфт, ё ҷонишини «ман»-ро истифода намекард. Дар ин бора муҳаққиқ М. Муродӣ дуруст дарёфтааст, ки «аз мутолиаи баязе очеркҳо ҳамчунин жанрҳои дигари публисистиву бадеъ эҳсос мешавад, ки ҷойи «Ман»-и муаллифро, ки баёнгари хислати қаҳрамон бояд бошад, бештар ман-мании ҳуди нависандагон мегирад» [4, с.107].

Дар баязе мавридҳои дигар Ш. Мӯсо аз «Ман»-и муаллиф бамавкеъ истифода бурдааст. Масалан, дар ҷумлаи «Зери он нур парчами поки Ватан паррафшон аст, гӯиё бо расидани боди Истиқлол ва ҷилваи пиӯзӣ мерақсад, нигоҳи ман ҳам бо он ҳамҷӯр мегардад» [6, с.189], истифодай «Ман»-бамаврид аст, чунки муаллиф хурдтарин ҷузъиёт – нигоҳро бо предмети бузург ва дар айни замон барои ў муқаддас пайванд медиҳад.

Ҳамчунин дар ҳолатҳои тасвири симои барояш ошно муаллиф аз руҳияи фардиаш корбурд мекунад. Масалан, дар матни «Ман низ бо меҳр саломашро алайк гирифтам. Вай ҳамчунон бо меҳр афзуд:

– Хуш омадед, устод!» [6, с.248], идомаи нақл қуллан тағиیر меёбад, яъне ручӯи муаллиф ба гузашта пайванд гаштааст: «Ширин ва дилкаш табассум кард. Ҷеҳрае ошно. Мешиносамаш? Оре, ба ёдам омад. О Нуралӣ аст. Накбкан. Марди озода ва баҳаду вафо».

Дар ҷумлаи «Ва ман устод Мирзо Турсунзодаро ёд меоварам, ки таъқид карда буданд: «Ҷӯрабекро ба ҷашми кам мабинед. Ҳалқи мо ҳушбахт аст, ки Ҷӯрабек барин сарояндаву мутриби нотакрор дорад» [6, с.251] низ айнан гуфтаҳои боло ба назар мерасанд, ки намунаи ҷунин мисолҳо дар осори мавриди назар мушоҳида гардианд.

Дар “Мардистон” бошад, ҳалли конфликт дар корбурди «Ман» гоҳо номуқаммал анҷомида, таҳлили бадеии масъалаҳо дар сужаи асар ҷандон амиқ ба назар намерасад. Аммо нависанда ба муҳимтарин ҳусусиятҳои эҷодии худ, ки иборат аз қушодани олами маънавии

қаҳрамонон, дунёи ботинӣ ва ҳаёти онҳо мебошад содик буда, онро ба меъёри дигар, аз дидгоҳи масъалаи ахлоқ, садоқат, шукргузорӣ ва сабурӣ ба миён гузаштааст ва «Ман» садои вичдони ўст: «Не, Шамсулло, тушбераро хом шумурдай, аз ман ҳалос наҳоҳӣ ҳӯрд!» хитоб мекунам дар дил. Аммо сад афсӯс, ки алҳол ба ман мусассар намегардад, ки қалиди дилашро ба даст биёрам. Охир ҳақ надорам, ки ўро маҷбур биқунам» [7, с.100]. Дар ин асар истифодай «Ман» аз ҷанд ҷиҳат ба он ҷолибияту ба гуфтаҳои муаллиф тақвият бахшидаанд. Гоҳо ў ба дурустии ин ё он ҷиз шубҳа карда, саҳафоти гузаштаро варақтарон мекунад, гоҳи дигар икror мешавад, ки ким-ҷизеро дар хотир надорад, аммо дар ана ҳамин ҳолат «ман»-и ў ба ёрияш мешитобад. «Агар рости гапро гӯям ман бовар надоштам. Ҳарчанд ҳар соядаст барои ман тӯмор аст. Ва дар китобхонаи шаҳсиям қариб панҷсад китоб бо соядаст дорам». Ҳамзамон «ман»-и муаллиф баёнкунада ва қашфкунандай воқеоту ҳодисот буда, дар асари мавриди назар чунинт намунаҳои он вомехӯрад: «Ман ба соҳиби ин овоз – ҷавонмарди миённажади шикамкалон бо шакку шубҳа нигаристам. Ва Ҳудоё, киро дидам? Бовар накардам. Ҷанд маротиба ҷашм ба ҳам задам. Не, хато накардам» [7, с. 24]. Ба ҳамин мазмун гоҳо «ман»-и ў хulosакунандай сужай асар низ мебошад: «Аз оне, ки ман ба наздаш омадам, ба ҳолати шарму маъзарат афтода, бештар сурҳ шуду зери арақ монд».

Дар бадеият нависандагӣ назди қаҳрамонҳояш муаммоҳои гуногуни ҳаётиву маънавӣ, ахлоқиву идеявӣ мегузорад ва онҳо дар «монологҳои ботинии худ роҷеъ ба ин муаммоҳо фикр мекунанд ва оқибат ба хulosai дуруст меоянд» [8, с. 104]. Аммо дар асарҳои публицистӣ ин оҳанг тағиیرёбандагӣ аст ва дар бисёр маврид рӯҷуъ ва хulosababoriҳои худи муаллиф роҳи ҳалли масоили гуногунанд: «– Ман бовар дорам, ки ту ҳаргиз ба ҳудситой роҳ наҳоҳӣ дод! Ман ҳам ҳеч гоҳ ҳоҳони ин нестам» [7, с.103]. Ё дар мисоли зер айнан чунин ҳатти ҳаракат вомехӯрад: «Аслан шубҳа кардан ба ман одат шудааст. Он ба ман ҳеч гоҳ зиён наовардааст, балки имон додааст, ки ба ҳатогӣ роҳ надиҳем» [7, с.267].

3. **«Ман»-и қаҳрамон.** Дар адабиёт муайян кардани «Ман»-и муаллиф мушкилтар аст, чунки зимни оғариниши образ ё тасвири он фақат мавқеи адиб ҳамчун ноқил ё ровӣ мушоҳида мегардад. Ин кор дар публицистика нисбатан осон буда, қариб тамоми ҷузъиёти асар дидаву шунидаҳои худи публицистанд. Дар журналистика бошад, осонтар аст, чунки қулли воқеа ё ҳодиса бевосита аз нигоҳи худи журналист баён мегардад, новобаста аз он ки ў үнсурҳои махсуси забониро ба кор мебарад ё не. Ҳарчанд дар ин ё он асар қаҳрамон бевосита соҳиби нутқ, яъне озод ва аз ҷиҳати сужа мустақил аст, аммо ҷилави тасвир ҳамеша дар дasti муаллиф қарор дорад. Дар осори мавриди назари мо ҷанд намои «Ман»-и қаҳрамон мушоҳида гардид. Аз ҷумла дар аксар диалогҳо тасвири ҳодисаву рафти воқеа дар дasti муаллиф аст, аммо ҷараёни кӯшодани ҳодисаву воқеа бевосита ба қаҳрамон рабт мегирад. Дар порчаи матни «Пас аз салому алейк пурсидам: – Аз тамошои парчам сер нашудед?» то ин ҷо таҳрикдиҳандагӣ муаллиф аст, аммо аз ҷумлаи «Бо лутф изҳор дошт:

– Не, писарам, серӣ надорам. Охир, онро бори аввал мебинам. Таърифашро шунидаму аз Зафаробод барои дидан омадам» ҳати ҳаракат

дар дасти қаҳрамон ва «барои дидан омадан»-аш намои «Ман»-и ўст ва ин то охири муколама идома меёбад:

«– Аз худи Зафаробод барои тамошои Парчам омадед?

Бадоҳатан ҷавоб гардонд:

– Албатта. «Шунидан кай бувад монанди дидан».

Кунчковона пурсида:

– Ин қадар дер?

Пирамард ҳудро гум накард:

– «Дер ояду шер ояд»!

Боз кунчковона пурсида:

– Ҳӯш, онро чӣ гуна дарёфтед?

Бо барафрӯхтагӣ посух дод:

– Чун Офтоб» [6, с.192] ҳисси кунчковиву пурсишҳои пайдарпайи муаллиф ба воситаи ҷавобҳои қаҳрамон гиреҳи воқеаро қушодаанд. Маҳз ҷавобҳои қаҳрамон ба ташаккули сужаи очерк сабаб гаштаанд.

Аммо дар «Мардистон» садо додани «Ман»-и қаҳрамон аз забони муаллиф мушоҳида гардид. Барои мисол, дар порчаи «Ман орзу доштам, ки ин марди шарифро як бор бубинам» [7, с. 89] гуфтани муаллиф маъни онро надорад, ки «Ман» ба ў мансуб аст. «Ман» бевосита тобеъи ҳамон «марди шариф» аст, ки дар субъективият аз муаллиф як дараҷа боло меистад. Агар он мард орзу дидани шаҳси шарифоро дар мисоли муаллиф мекард, пас «Ман» ҳамаҷиҳата «Ман»-и муаллиф буд ва «Бо шарофати нақби Чормағзак натанҳо ўро аз наздик дидам, балки дасти муборакашонро фишурда ҳамсuxbat ҳам шудам» [7, с. 89] тақвиятдиҳандай порчаи пешин мебошад.

Шералий Мӯсо ҳамчун публистист ҳамеша пайи дарёфти инсонҳои шариф ва меҳнатдӯст аст. Ҳамзамон ҳуд яке аз фаъолони чомеаест, ки дар он зиндагӣ мекунад, ҷунки «Ман»-и муаллиф муайянкунандай мавқei шаҳрвандии ў низ маҳсуб меёбад. Ўз аз сӯхбати ҷунин шахсон илҳом, аз саргузашти пурифтихорашон завқ мебарад ва албатта қаҳрамон меёбад. Ин нукта аз забони яке аз қаҳрамонони ў ҷунин садо медиҳад: «– Агар инсонро дӯст намедоштед ва эътиқод намедоштед, ҳеч гоҳ ба даст қалам намегирифтед» [7, с. 243]. Ин шинохти «Ман»-и муаллиф аз ҷониби қаҳрамон аст, яъне ўро ҳатто қаҳрамононаш ҷун фарди мустақили эҷодӣ мешиносанд. Ҷунки «Ман» аз ҳусусиятҳои барҷастаи публистика буда, натанҳо мавқei фардии муаллифро ифода, балки аудиторияро барои дар ҷунин мавқeъ қарор гирифтанд ташвиқ месозад, барои ўро ҳамфирки ҳуд гардонидан талош мекунад. Ин қӯшишҳо ба шаклгирии афкори омма мусоидат менамояд» [4, с. 40] Ҷунин «қӯшишҳо» дар публистикаи Шералий Мӯсо шакл гирифта, ба ҳадди рушд низ расидаанд.

Чуноне муҳаққиқ С. Гулов қайд мекунад, «дар баъзе очеркҳо ба сифати қаҳрамони саввум - нависанда амал карда, хонандаро аз саҳнае ба саҳнаи дигар, аз амале ба амали дигар, аз тасвирие ба тасвири дигар мебарад. Пайванди нақлу далел, тавзехи факту санад бо роҳбаладии муаллиф ба амал омада, ҷун аркони сужа хизмат мекунанд.

Нависандагоне ҳастанд, ки дар очерк аз сужаҳои яклухт истифода мебаранд, сужа дар ҷунин маврид бо ду роҳ созмон дода мешавад. Дар мавриди аввал ҳуди нависанда ноқили тамоми воқеа аст. Дар мавриди дигар як воқеа дар қолиби сужаи муайян ҷо карда, фаъолияти

қаҳрамонон дар асоси таҳлили бадей сурат мегирад. Ҳар ду гунаи чунин очеркҳо голибан ё адрес надоранд ё ягон чузъи вөкеят ишора мешаваду бас. Ин гуна очеркҳо ба ҳикояи вөкей шабоҳат доранд ва аз талаботи насли бадей ва мустанад, аз аркони сужасозӣ ва композитсияи асарҳои адабиёт баҳрабардорӣ мекунанд» [3, с. 84]. Чунин хатти ҳаракат дар осори Шералий Мӯсо низ ба назар мерасад. Чунончи дар мисоли «Табассум намуд Шамсулло, vale лаб ба сухан во накард, боз ба даҳон гӯё об гирифт. Ман хандидам. Вай суоломез ба рӯям нигарист.

– Латифае ба ёдам омад, – гуфтам ба ў» [7, с. 99] вөкеа бевосита аз ҷониби муаллиф идора мешавад ва андешаву ҳиссиёти ў хulosакунанда мебарояд. Яъне шикасту рехти сужаи асар дар дasti ўст ё аз ў вобаста аст ва дуруст ҳам ҳаст, ки «дар очерк зиндагии шахсӣ бо зиндагии иҷтимоӣ омезиш меёбад ва дар партави ин ҳар ду симое муаррифӣ мешавад, ки ҳости иҷтимоӣ аст» [10, с. 21], аммо Шералий Мӯсо хостааст, ки тариқи ин гуна омезиш ва истифодай диалогу монологҳо хислатҳои гуногуни инсониро дар қаҳрамононаш нишон дода, онро ба дигарон ифшо созад, аммо гоҳо ў аз ин мақсади дар пешгузоштааш каме дур рафта, «Ман»-и ў ба ин чиз монеъ шудааст. Дар муколамаи ў бо қаҳрамон чунин мушоҳида мегардад: «Умед андешаҳои маро пай бурд магар, ки гуфт:

– Як камбудӣ доранд. Дамдузданд» [7, с. 179]. Аз ин ҷумла чунин бармеояд, ки ҳам «ваҷоҳати муаллиф» ва ҳам «зиракии қаҳрамон» дар пасманзарашон «Ман»-и муаллифро намо медиҳанд. Ин ҳам ба он далолат мекунад, ки «баъзан бархе аз нигорандагон дар тасвири корнамоҳои инсони кору пайкор, бунёдкору созанда, роҳбару ташкилотчӣ ба ҷузъиёти аслии мавзӯъ камтар эътибор дода, ба «донотарошӣ» ва «хирадмандиву оқилии худ» фирефта гардида, осемасар пайкари нотамомро месозанд, ки аз мақсади асосӣ дур рафта, ба носеҳ табдил меёбанд. Албатта, корбурди чунин шева мамнуъ нест, аммо агар ин оҳанг тавассути тағсили бонизоми ҷузъиёти мавзӯъ, тасвири лаҳзаҳои вөкеан ҷолиб, нишон додани хислату рафтори ҷеҳраҳои кору пайкор ва монанди ин аз забони қаҳрамон ва персонажҳо садо дихад, образи онҳо ҳам табиӣ мебарояд ва ҳам дар бедории завқи хонанда, ҳисси таваҷҷуҳпазирӣ ва ибраториҷии ў таъсираш зиёдтар мешавад» [4, с.105]. Дар асари «Часорат» бошад, муаллиф тариқи кушодани хӯю хислати ҳамаҷиҳатай қаҳрамонҳояш симои онҳоро як андоза табиӣ тасвир намуда, диққати хонандаро ба амали онҳо ҷалб мекунад. Дар порчаи «Чиҳо мегӯй, Нур?! Чаро нагӯям?! Чаро?! Магар аз синаи кӯҳи азим, саҳраҳои сангини онро шукофта роҳ бунёд кардан, бузургтарин шаҳодати муқтадири инсон нест?!

Ва боз бурро ва қатъӣ меафзом:

– Магар мо аз ҷонбозиҳои нақбаконон бехабарем?!” [6, с. 248] адиб на фақат қӯшиши таъсир расондану тағийир додани афкори қаҳрамон, балки хонандаро низ кардааст. Лекин як ҷиҳатро бояд дар назар дошт, ки асар барои хонандай ом навишта мешавад ва он бояд дорои хусусияти таҳрикиву ҷанбаи пуркуvvвати бадей бошад. Аз якдигарро таъриф кардани муаллифу қаҳрамон на ба хонанда манфиат меораду на ба асар. Дар ин бора адабиётшинос ва мунакқиди рус В. Белинский дуруст қайд мекунад, ки «Шоири бузург дар бораи худаш – дар бораи «Ман» сухан ронда, умумӣ гап мезанад, зеро дар симои ў он чизе, ки дар зиндагии ҳалқ аст, таҷассум ёфтааст. Бинобар ин ҳар кас дар гами ў гами худ ва

дар шахсияти вай худашро мебинад» [2, с. 521]. Гумон мекунем, ин тарзи корбурди «Ман» на танҳо ба шоир, балки ба ҳар як эҷодкор ҳос аст ва он дар осори Ш. Мӯсо ба назар расид ва мисоли боло далели ин гуфта мебошад.

Ҳамчунин дар баъзе мавридҳо нутқи қаҳрамон чизеро ифшо месозад ё нақши ҷавоби ҳалкунандаро дорад, аммо «Ман»-и муаллиф сужай асарро ба дарозо мекашад ва гоҳо даҳолати муаллиф мушоҳида мегардад. Бештари чунин порчаҳо дар асари «Мардистон» ба назар расиданд. Оид ба ин масъала профессор Сайдуллоев мегӯяд, ки «дар публистика даҳолати фаъолонаи муаллиф қадр карда мешавад, вали ҳар чи бисёр шавад хор шавад гуфтаанд» [11, с. 110]. Чунончи дар мисоли мазкур ҷумлаҳои «Ҳамчунон ҳомӯшона аз ӯ ҷашм намекандам.

– Валлоҳ, коре, ки шумо мекунед, рустамона аст, – баланд мегӯям ман.

Вай ба ин гуфтаи ман вокунише нишон намедиҳад. Ин рафтари ӯ тоқатамро тоқ мекунаду ба эътиroz водор месозад» зиёдатӣ ба назар мерасад, ҷонки давоми муколама «– Ҷаро дам намегиред?

– Аз тарси шамоли Файзобод. Агар истам, шах мешавам» [7, с. 182] ҳуд коғист.

Ё дар муколамаи «Рустам бо ҳайрат ба ман ҷашм дӯхт. Ман гуфтаҳоямро чунин хулоса кардам:

– Ҷонбаи тарбиявии адабиёт ҳамин аст.

Сипас бо қаноатмандӣ афзудам» [7, с. 184] даҳолати каме ноҷои муаллиф ба назар мерасад, ки на «Ман» балки «Ман»-и «Ман»-и ӯст. Ҷонки ҳангоме манфиати фардӣ ё ҳудоҳии инсонӣ ғалаба кард дигар арзишҳо ҳоҳ-ноҳоҳ ё дуюмдараҷа меистанд ё нест мешаванд. Ҳарчанд дар аксар маврид «Ман»-и қаҳрамон аз ҳар ҷиҳат болотар аз «Ман»-и муаллиф меситад. Дар «Часорат» ин гуна порчаҳо кам бошад ҳам, аммо дар баъзе ҷойҳои ин асар ба назар расиданд. Масалан дар порҷаи «Бидуни ҳеч мӯқаддимае аз ӯ пурсидам:

– Ҷӣ ном дорӣ?

Ҷашмони ӯ ба ман дӯхта шуданд. Суоламро такрор кардам. Ӯ гуфт:

– Рустам.

Мехостам бидонам, ҷӣ ҷизе дар зеҳнаш ба ҷӯш меояд, ки ин қадар бо муҳаббат ба Парчам менигарад [6, с. 194], такрори суоли муаллиф аллакай қаҳрамонро ба ҳаракат дароварда, ҳомӯширо ба диалог табдил додааст.

Ҳамин тавр, «Ман»-и муаллиф дар «Мардистон» ва «Часорат»-и Шералий Мӯсо қариб дар як сатҳ корбурд гардидааст. Яъне дар ҳарду ҳам муаллифмехварӣ ба назар мерасад, аммо истифодаи нисбатан дуруст ва бамавқеъи он дар «Мардистон» бештар мушоҳида мегардад. Гумон меравад, ки табиату соҳтори асари мазкур ба ин ҷиз мусоидат кардааст ва албатта ин аз ҷониб ҷиҳат вобастагӣ дорад. Ҷиҳати асосиро метавон ба муҳтавои ҳуди асар нисбат дод, яъне дар «Мардистон» Шералий Мӯсо ба тасвиру қиссаи ҳаёту фаъолияти кӯҳканону нақбозони Шаҳристону Ҳатлон пардохта, бевосита заҳмати онро инъикос кардааст, аммо дар «Часорат» тасвири корномаи шахсиятҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ ба таври бадеию публистиқӣ сурат гирифтааст. Бинобар ин, муаллиф дар тасвиру таҳлили воқеоти ин асар эҳтиёткорона муносибат намудааст ва «Ман»-и

ӯ як андоза сатҳӣ баромадааст. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, «Ман»-и муаллиф дар «Мардистон» ва «Ҷасорат»-и Шералий Мӯсо ҷойгоҳи хосаero касб намуда ба ин асарҳо маҳсусиятҳои вижана бахшидааст.

Адабиёт

1. Бахром, Ф. Саҳнаи гардон: маҷмуаи мақола ва очеркҳо / Ф. Бахром. – Душанбе: Адиб, 1993. – 352 с.
2. Белинский, В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 томах. – Том 4 / В.Г. Белинский. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 675 с.
3. Гулов, С. Маҳсусияти очерки мӯосири тоҷик / С. Гулов. – Душанбе: Дониш. – 2012, –116 с.
4. Муродӣ, М. Б. Вокеяти замон ва публицистикаи тоҷик / М .Б. Муродӣ. – Душанбе: Истеъдод, 2022. – 304 с.
5. Мусулмониён, Р. Назарияи адабиёт / Р. Мусулмониён. – Душанбе: Маориф, 1990. – 336 с.
6. Мӯсо, Ш. Ҷасорат. Қисса, ҳикоя, очеркҳо / Ш. Мӯсо. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 276 с.
7. Мӯсо, Ш. Мардистон / Ш. Мӯсо. – Душанбе: ЭР-Граф, 2021. – 368 с.
8. Набиев, А. Тасвири олами ботинии инсон, нависанда ва замон: (Масъалаҳои тасвири психологӣ дар насрӣ мӯосир) / А. Набиев. – Душанбе: Адиб, 1987. – 160 с.
9. Прохоров, Е. П. Искусство публицистики / Е. П. Прохоров. – М., 1984. – 358 с.
10. Саъдуллоев, А. Ҳамосаи инсони кор / А. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода. – Душанбе, 1995. – 64 с.
11. Саъдуллоев, А. Ҳосияти адабиёт (Бунёди пайванди қаломи бадеъ бо иҷтимоъ) / А. Саъдуллоев. – Душанбе: Адиб, 2000. – 256 с.

Юсуфов Ифтихор

Я «АВТОРА» В ПУБЛИЦИСТИКЕ ШЕРАЛИ МУСО (На примере произведений «Мардистон» и «Джасорат»)

В каждом произведении, независимо от того, к какой тематике оно принадлежит, проявляется активность автора. Эта активность проявляется в «Я» автора и влияет на композицию произведения, придает ей красоту и силу. «Я» автора формируется не только в описании и изображении окружающего, но и в выражении мнения, повествовании своих наблюдений и практическом опыте.

Конечно, не во всех случаях «Я» может быть включено в последовательное вмешательство автора или как ненужный элемент произведения. Это может повлиять на структуру и содержание произведения и изменить его. «Я» автора также является одним из средств воздействия на мнение читателя. Наверняка умный читатель с пониманием «Я» автора может почувствовать, что большинство событий произведения видит, слышит и непосредственно наблюдает сам автор. То есть он является свидетелем и даже непосредственным участником

событий. Именно этот аспект усиливает «Я» автора и показывает публицистический характер произведения.

Даже если «Я» в художественных произведениях ограничивается мастерством слова и красноречием, его можно наблюдать как в диалоге персонажей, так и в высказываниях автора. Однако его использование в публицистических произведениях приобрело широкий диапазон благодаря анализу и описанию сегодняшней действительности.

В произведениях писателей-публицистов, чьи произведения черпают вдохновение из двух источников: литературы и публицистики, «Я» автора проявляется преимущественно через языковые элементы.

Ключевые слова: Шерали Мусо, произведение, сфера, автор, сцена, композиция, художественный, публицистический, красота, зло, личность, писатель, «Я», воздействие, мнение, читатель, наблюдение, литература, публицистика, языковые элементы.

Yusufov Iftikhor

AUTHOR'S "I" IN SHERALI MUSO'S PUBLICISM (On the example of the works "Mardiston" and "Jasorat")

In each work, regardless of what subject it belongs to, the activity of the author is manifested. This activity is expressed in the "I" of the author and affects the composition of the work, gives it beauty and vivacity. The "I" of the author is formed not only in the description and image of the environment, but also in the expression of his remarks, narration, observation and experience.

Of course, not in all cases "I" can be included in the author's consistent intervention or an unnecessary element of the work. This can influence and change the structure and content of the work. Also, one of the means of influencing the reader's opinion is "I". Of course, a smart reader can feel with an understanding of the "I" of the author that most of the events of the work are heard and directly observed by the writer himself. That is, he is a witness and even a direct participant in the event. It is this side that strengthens the "I" of the author" and reveals the journalistic features of the work.

Although the "I" in works of art is limited, but it is in dialogue with the characters, as it is observed in the author's statement. But its use in journalistic works caused a broad outlook in connection with the analysis and description of the events of the day.

In the work of publicist writers, the "I" of the author is increasingly assimilated by linguistic elements.

Keywords: Serali Muso, work, sphere, author, scene, composition, artistic, achievement, shortcomings, personality, writer, "I"impast, opinion, reader, observation, literature publicism, linguistic elements.

МУАЛЛИФОН

Каримова Шамъигул – мудири шуъбаи илмӣ-методии ПИТФИ.

Муродӣ Мурод – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ходими пешбари илмии шуъбаи воситаҳои ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

Муҳиддинов Саидалий – доктори илмҳои таъриҳ, профессори кафедраи таърихи умумӣ ва ватанини Донишгоҳи Славянин Россия ва Тоҷикистон.

Нуров Нодир – докторант (Phd)-и Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода.

Обидпур Ҷӯраҳон – ходими пешбари илмии шуъбаи илмӣ-методии ПИТФИ, профессор.

Раҷабова Назира – омузгори калони кафедраи китобхонашиносӣ ва библиографияшиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода.

Фарангиси Фармон – ходими пешбари илмии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

Холмуродов Зафар – мудири шуъбаи фаъолияти иҷтимоиву фарҳангии ПИТФИ.

Хоҷаев Қурбон – доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ходими пешбари илмии шуъбаи фаъолияти иҷтимоиву фарҳангии ПИТФИ.

Шарифзода Фирдавс – номзади илмҳои таъриҳ, докторанти ДДОТ ба номи С. Айнӣ.

Ҷӯраев Мирзоалий – номзади илмҳои филологӣ, муовини директори ПИТФИ оид ба корҳои илмӣ.

Юсуфов Ифтихор – мудири шуъбаи воситаҳои ахбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

АВТОРЫ

Джураев Мирзоали – кандидат филологических наук, заместитель директора НИИКИ по науке.

Каримова Шамъигул – заведующая научно-методическим отделом НИИКИ.

Муродӣ Мурод – доктор филологических наук, профессор кафедры печати Таджикского национального университета, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Муҳиддинов Саидали – доктор исторических наук, профессор кафедры общая и отечественная история Российско-Таджикского (Славянского) университета.

Нуров Нодир – докторант (Phd) Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде.

Обидпур Ҷӯраҳон – старший научный сотрудник научно-методического отдела НИИКИ, профессор.

Раджабова Назира – старший преподаватель кафедры библиотековедения и библиографоведения Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзода.

Фарангиси Фармон – старший научный сотрудник Центра культурного наследия НИИКИ.

Ходжаев Қурбон – доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

Холмуродов Зафар – заведующий отделом социально-культурной деятельности.

Шарифзода Фирдавс – кандидат филологических наук, докторант ТГПУ имени С. Айни.

Юсуфов Ифтихор – заведующий отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

AUTHORS

Farmon Farangis – Senior researcher of the Centre for cultural heritage of Tajiks of the RICI.

Juraev Mirzoali – Candidate of philological sciences, Deputy Director on scientific issues of the RICI.

Karimova Sham'igul – Head of the Department of science and methodology.

Khojaev Kurbon – Doctor of pedagogical sciences, Senior scientific worker at the Department of Art and Cultural studies of the RICI.

Kholmurodov Zafar – Head of the Department of Culture and Leisure issues of the RICI.

Murodi Murod – Doctor of philological sciences, Professor of Department of Publishing issues of the Tajik National University, Leading scientific worker of the RICI.

Muhidinov Saydali – Doctor of historical sciences, Professor of the Department of General and National History of the Russian-Tajik (Slavonic) University.

Nurov Nodir – PhD student in the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda.

Obidpur Jurakhon – Professor, Leading scientific worker at the Department of science and methodology of the RICI, Professor.

Rajabova Nazira – senior Lecturer of the Department of Library Science and Bibliography Tajik State Institute of Culture and Art named after Mirzo Tursunzoda.

Sharifzoda Firdavs – Candidate of historical sciences, doctoral student of S. Aini TSPU.

Yusufov Iftikhор – Head of the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

МУНДАРИЧА

Мероси фарҳангӣ

Холмуродов З. Бозтоби чашмаҳои муқаддас дар ривоятҳои мардумӣ.....	5
Фарангиси Ф. Оид ба тақаддуси баъзе унсурҳои табӣ дар байни мардуми ноҳияи Ҷайхун.....	14

Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ

Хочаев Қ. Одоби муошират ва меҳмондорӣ дар соҳаи сайёҳӣ.....	26
Шарифзода Ф. Инъикоси дастовардҳои даврони истиқлол дар осорхонаҳои Тоҷикистон.....	34
Раҷабова Н. Нақши менечменти стратегӣ дар инкишофи соҳаи китобдорӣ дар Тоҷикистон.....	42

Санъатшиносӣ

Муҳидинов С. Саҳми санъатшиносӣ тоҷик Муққаддима Ашрафӣ дар омӯзиши накқошии минётурнигории осиёимёнагии асрҳои XVI -XIX....	51
Обидпур Ҷ., Каримова Ш. Вазъи таълим дар мактабҳои бачагонаи мусиқии пойтаҳт.....	61
Нуров Н. Нигоҳе ба баъзе мушкилот ва мавонеи театри миллӣ.....	72

ВАО ва табъу нашр

Муродӣ М. Муаммоҳои бунёди НБО-и «Роғун» ва тавсифи корномаи он дар публисистикаи «Садои Шарқ» (1992-2022).....	81
Ҷӯраев М. Масъалаҳои гузариш ба алифбои лотинӣ дар рӯзномаи «Овози тоҷик» (солҳои 1927-1928).....	94
Юсуфов И. «Ман»-и муаллиф дар публисистикаи Шералий Мӯсо.....	108
Муаллифон	119

СОДЕРЖАНИЕ

Культурное наследие

Холмуродов З. Отражение святых источников в народных приданиях.....	5
Фарангиси Ф. Некоторых священных природных элементах в среди насилию Джайхунского района.....	14

Социально-культурная деятельность

Ходжаев К. Этикет общения и гостеприимство в отрасли туризма.....	26
Шарифзода Ф. Отражение достижений периода независимости в музеях Таджикистана.....	34
Раджабова Н. Роль стратегического менеджмента в формировании и развитии библиотечного дела в Таджикистане.....	42

Искусствоведение

Мухидинов С. Вклад искусствоведа Мукаддимы Ашрафи в изучение среднеазиатской миниатюрной живописи XVI-XIX вв.	51
Обидпур Дж., Каримова Ш. Состояние обучения в детских музыкальных школах столицы	61
Нуров Н. Взгляд на некоторые проблемы и возможности национального театра.....	72

СМИ и издательское дело

Муроди М. Проблемы строительства ГЭС «Рогун» и описание его подвига в публицистике «Садои Шарқ» (1992-2022 гг.).....	81
Джураев М. Проблемы перехода на латинский алфавит в газете «Овози тоджик» (1927-1928 годы).....	94
Юсуфов И. «Я» автора в публицистике Шерали Мусо	108

Авторы	119
---------------------	-----

CONTENTS

Cultural heritage

Kholmurodov Z. Reflection of holy springs in folk short legends	5
Farangisi F. On some sacredness issues of the natural objects of the Jayhun district's people	14

Social and cultural activities

Khojaev K. Etiquette and hospitality in the tourism sector	26
Sharifzoda F. Reflection of the achievements of the independence period in museums of tajikistan.....	34
Rajabova N. The role of strategic management in the formation and development of the librarianship in Tajikistan	42

Art studies

Muhidinov S. The contribution of the Muqaddima Ashrafi to the study of Central Asian miniature painting of the XVI-XIX centuries	51
Obidpour J., Karimova Sh. Contemporary situation of training in musical educational schools of the capital city	61
Nurov N. Some problems and obstacles of the national theater.....	72

Mass Media and publishing issues

Murodi M. The issues of construction of the "Roghun" and the description of its accomplishment in the journal "Sadoi Sharq" (1992-2022)	81
Juraev M. Problems of transition to the Latin alphabet in the newspaper "Ovozi Tojik"(1927-1928).....	94
Yusufov I. Author's "I" in Sherali Muso's publicism	108

Authors	119
----------------------	-----

ТАРТИБИ ТАҚРИЗДИХЙ БА МАҚОЛАХОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАЧАЛЛАИ ИЛМИИ «ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИХОД МЕГАРДАНД

Мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачалла пешниҳод мегарданд, аз ташхиси пешакӣ гузаронида мешаванд (ташхис аз ҷониби аъзои ҳайати таҳририя – мутахассисони соҳа анҷом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи ҷорӣ барои чоп қабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли ниҳоии матни мақола дар ҳар як шумораи мачалла чоп карда мешавад.

Ҳангоми қабули шакли дастнависи мақола, корбарони мачалла доир ба мундариҷа ва риояи талаботи асосӣ ба муаллиф ҳабар медиҳанд. Норасоиҳое, ки дар мақола ҷой доранд, то оғози ташхис аз ҷониби муаллиф бояд бартараф карда шаванд. Сипас мақолаи илмӣ, дар доираи талаботи ҷорӣ, барои ташхис ба аъзоёни ҳайати таҳририя ва ё мутахассисони соҳа (номзадҳо ва докторони илм) равон карда мешавад.

Дар тақриз бояд хусусиятҳои муҳимми мақола асоснок карда шаванд. Аз ҷумла, навоварии илмӣ, муҳиммияти омӯзиши масъала, арзиши таъриҳӣ ва фактологии мақола, дурустии иқтибосҳои нишондодашуда, услуги матн, истифодаи адабиёти солҳои охир ва камбудию норасоиҳои мақола. Дар охири тақриз ба мақола баҳои умумӣ дода мешавад ва ба ҳайати таҳририя дар мазмунҳои зерин ҳulosai муқарриз пешниҳод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоҳи камбудиҳо ба чоп тавсия карда шавад; барои тақриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи даҳлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Ҳаҷми тақриз бояд аз як саҳифа кам набошад.

Мақолаҳои илмии барои чоп қабулгардида, аммо ба тағиирот ниёздошта, бо нишон додани тавсияҳои муқарриз ва муҳаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намуда, шакли ниҳоии матни чопӣ ва электронии мақоларо бо дастҳати пештарааш ба мачалла пешниҳод намоянд. Баъди ислоҳи камбудиҳо мақолаи илмӣ тақроран барои тақриз супорида мешавад ва сипас аз ҷониби ҳайати таҳририя барои чопи он иҷозат дода мешавад.

Мақолае, ки ба он тақризи мусбат дода шуда, чопи он аз тарафи ҳайати таҳририя ҷонидорӣ гардидааст, барои нашр қабулгардида ба ҳисоб меравад.

Раванди тақриздихӣ ба мақолаҳои дастнавис ошкоро сурат намегирад. Паҳн намудани ҳабар дар бораи раванди тақриздии мақолаи дастнавис боиси поймол гардидани ҳуқуқи муаллиф мегардад. Муқарризон барои нусхабардорӣ намудани матни мақола ва истифодаи он барои эҳтиёҷоти худ ҳуқуқ надоранд.

Муқарризон, инчунин аъзоёни ҳайати таҳририя то нашри мақола иттилооти дар матни мақолаи дастнавис ҷойдоштаро ба манфиати худ истифода карда наметавонанд. Тақризҳо дар идораи мачалла ба муддати то 5 сол нигоҳдорӣ мешаванд.

Идораи нашрия ҳангоми дарҳости даҳлдор нусхаҳои тақризҳоро ба Комиссияи олии атtestatcioniи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ»

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устраниить до передачи текста на рецензирование.

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации.

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора.

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.

Редакция журнала направляет копии рецензий в ВАК Республики Таджикистан при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН
**Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии
«Паёмномаи фарҳанг» пешниҳод мегарданд**

Дар мачаллаи «Паёмномаи фарҳанг», асосан, мақолаҳои фарогирандаи таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табъу нашр, хунарҳои мардумӣ ва ғайра, ки дар худ навгонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачалла пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мувофиқати соҳти мақолаи илмӣ ба талаботи муқаррарнамудаи мачалла; б) натиҷаи таҳқиқоти илмӣ будани мақола; в) мувофиқат намудани мавзӯи мақола ба яке аз самтҳои илмии мачалла.

Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи муаллифони дигар бе ишораи иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ба чоп роҳ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word, бо ҳуруфи Times New Roman барои матнҳои русиёй ва бо ҳуруфи Times New Roman Тј барои матни тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошанд.

Ҳаҷми умумии мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

– индекси ТДУ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

– насад ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Зубайдӣ А.М.);

– номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

– номи мақола;

– матни асосии мақола;

– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯй ва на бештар аз 25 номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 8 то 10 асад бояд таҳия карда шавад;

– дар охири мақола бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насад, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷои кори муаллиф.

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд дар қавси ҷаҳоркунҷа [] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, манбаи иқтибос адабиёти №4 ва саҳифаи 25 мебошад.

Накшашо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин онҳо бояд номи шарҳдигӯандо дошта бошанд.

*Сурогаи мо: ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17 (ошёнаи 2),
ПИТФИ, шуъбаи воситаҳои ахбори омма ва табъу нашр. Тел.: (+992
37)233-84-58, murodi@mail.ru*

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим
в научный журнал «Вестник культуры»

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, библиотековедению, СМИ и печатным изданиям, народные ремесла и другим, имеющим новизну.

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например: Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
 - название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25 строк, ключевые слова от 8 до 10 слов или словосочетаний;
 - информация об авторе на трех языках (таджикском, русском и английском). Здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), занимаемая должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках []. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название.

Наш адрес: г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой информации и издательского дела. Тел.: (+992 37) 233-84-58; murodi@mail.ru

ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

Наирияи илмию таҳлилӣ
2023, № 3 (63)

ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

Научно – аналитическое издание
2023, № 3 (63)

HERALD OF CULTURE

Scientific and analytical edition
2023, № 3 (63)

Сармухаррир
номзади илмҳои филологӣ
Аминов Абдуфаттоҳ

Муҳаррири масъул
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Муродӣ Мурод

Муҳаррири техникий
Қузиев Ҷумъабой

Ба чоп 22.09.2023 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.
Коғази оғсетӣ. Хуруфи Times New Roman Tj.
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 17 /23

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Арҷанг»
ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, кӯчаи С. Шерозӣ – 21

